


Н. АБДУРАҲМОНОВА, Л. ЎРИНБОЕВА

МАТЕМАТИКА

Китоби дарсй барои донишомӯзони синфҳои
2-юми мактабҳои таълими миёнаи умумӣ

Нашри чоруми тақмилёфта

**Вазорати таълими халқи Республикаи Ўзбекистон
тасдиқ намудааст**



ТОШКАНД
«Yangiyo'l Poligraf Servis»
2018

Эбактз
б. Эшонзозга

УДК 51(075.2)

ББК 22.1

A15 Абдураҳмонова, Набия

Математика: Китоби дарсй барои донишомӯзони синфҳои 2-юми мактабҳои таълими миёнаи умумӣ/ Н. Абдураҳмонова, Л. Ўринбоева: муҳаррири масъул М. Чумъаев. – Тошканд: «Yangiyo'l Poligraf Servis», 2018. – 208 сах.

УДК 51(075.2)

ISBN 978-9943-5244-0-8

КБК 22.1уа71

Муҳаррири масъул:

Маманазар Чумъаев — профессори ДДОТ ба номи Низомӣ,
номзади илмҳои педагогӣ.

Муқарризон:

Ш. Н. Исмаилов — директори МТУДИФМИАН-и ба номи Мирзо Улуғбеки назди ВТХ, номзади илмҳои физика-математика, дотсент.

3. Р. Жуманова — мудири шўъбаи таълими ибтидоии
Маркази таълими республика;

3. Ҳусейнова — омӯзгори мактаби таълими ибтидоии рақами
244-уми шаҳри Тошканди ноҳияи Яшнобод.

АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ:

— мултимедия
илова шуд



— машқҳои даҳонӣ
ичроқунанда

1, 2, 3 ... — машқҳои хаттӣ
ичроқунанда



— гузоштани аломатҳои
калон, хурд ва баробар



— ба катакҳои холӣ
гузоштани аломат
ва ишораҳои зарурӣ



— фикр карда ёбед!



— супоришҳо барои
вазифаи хонагӣ



— анҷоми дарс

Аз ҳисоби Бунёди мақсадноки китоби Республика ба ичора чоп шудааст.

ISBN 978-9943-5244-0-8

© ЧММ-и «Yangiyo'l Poligraf Servis» 2012–2018.

© Н. Абдураҳмонова, Л. Ўринбоева, 2012–2018.



**ТАКРОР ВА УМУМИГАРДОНИИ МАВОДХОИ
ДАР СИНФИ 1-УМ ОМЎХТАШУДА**
**МИСОЛҲОИ СОДДА ОИД БА ЁФТАНИ ҲОСИЛИ
ЧАМЪ ВА ҲОСИЛИ ТАРҲ**



- 1) Аз ададҳои 10, 12, 14, 16, 18, 20 ададҳои ҳамсояи якто пеш меомадаро гўед;
2) Аз ададҳои 11, 13, 15, 17, 19 ададҳои ҳамсояи якто пас меомадаро гўед.
2. Дар асоси расм масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед:



6-то





?, 4-то зиёд

3. Дар синфи дуюм 32 нафар донишомӯз аст. Аз онҳо 17 нафарашон духтар буда, боқимондаашон бошад, писаронанд. Дар синф чанд нафар писарон аст?
4. $20 + 20$ | $80 - 40$ | $50 + 10$ | $60 + 40$
 $40 - 10$ | $30 + 20$ | $70 - 20$ | $90 - 50$



5. Номи ҳар як шаклҳоро муҳтасар чӣ меноманд?



6. Пагоҳӣ дар дӯкон 29 л шир оварда шуд. То нисфирӯзӣ 20 л шир фурӯхта шуд. Дар дӯкон чанд литр шир бοқӣ монд?

7. $37 - 7$
 $20 + 8$

$40 + 9$
 $16 - 6$

$58 - 50$
 $30 + 10$

$94 - 90$
 $62 - 40$



1.

$67 + 3 = \square \square$

$38 - 30 = \square$

$\begin{array}{r} 67 \\ + 3 \\ \hline 70 \end{array}$

$\begin{array}{r} 38 \\ - 30 \\ \hline 8 \end{array}$

$60 + (7 + 3) = 60 + 10 = 70$

$(30 - 30) + 8 = 0 + 8 = 8$

2. Ба боғи ҳайвонот аз синфи якум 27 нафар донишомӯз, аз синфи дуюм бошад, аз он 3 нафар зиёд донишомӯз рафт. Ба боғи ҳайвонот аз синфи дуюм чанд нафар донишомӯз рафтааст?

3. Аз рўйи намуна ичро кунед: $65 = 60 + 5$.

$$57 = 50 + \square$$

$$32 = 30 + \square$$




$$78 = 70 + \square$$

$$45 = 40 + \square$$

$$96 = 90 + \square$$


$$29 = 20 + \square$$

4. Дар ҳар як шакл чандтогй сёкунча аст?



5. Аз рўйи расм масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед:

Мавҷуд буд



10-то ва 7-то

Боз харида гирифта шуд



? -то

6. Сумма (ҳосили чамъ)-и ададҳоро ёбед.

$$26 \text{ ва } 4;$$

$$38 \text{ ва } 2;$$

$$57 \text{ ва } 3;$$

$$69 \text{ ва } 1$$

$$7. \quad 47 + 3$$

$$68 - 60$$

$$36 + 4$$

$$87 + 3$$

$$54 + 4$$

$$26 - 20$$

$$77 - 7$$

$$58 + 2$$

МИСОЛҲОЕ, КИ ҚИМАТАШОН ЯКХЕЛААНД

1. Аз ҷадвал мисолҳои ҷавобашон як хел бударо ёбед:

$60 + 40$	$90 - 50$	$50 + 46$	$57 - 22$
$70 - 30$	$63 + 23$	$90 - 20$	$42 + 28$
$20 + 15$	$30 + 24$	$76 + 24$	$90 - 36$

2. Дуредгар 38-то тахтаро ранда карданаш лозим буд. Вай дар як рўз 30-то тахтаро ранда карданаш маълум шуд. Дуредгар боз чандто тахтаро ранда карданаш лозим?
3. Мисолҳоро аз рўйи намуна ичро кунед:

$$\begin{array}{ccc} 40 & + & 6 \\ \text{---} & & \text{---} \end{array} = 46$$

$$\begin{array}{ccc} \text{---} & - & 7 \\ \text{---} & & \text{---} \end{array} = 20$$

$$\begin{array}{ccc} 48 & + & 2 \\ \text{---} & & \text{---} \end{array} = \text{---}$$





$$\begin{array}{ccc} 59 & - & \text{---} \\ \text{---} & & \text{---} \end{array} = 50$$

$$\begin{array}{ccc} 60 & + & \text{---} \\ \text{---} & & \text{---} \end{array} = 63$$

$$\begin{array}{ccc} \text{---} & - & 7 \\ \text{---} & & \text{---} \end{array} = 30$$



4. Номи ҳар як шакли дар расм тасвир ёфта-ро гўед. Ҳар як шакл чандто тараф дорад?



5. Дар асоси расм масъала тартиб диҳед ва онро ҳал кунед:

Мавҷуд буд	Фурӯхта шуд	Боқӣ монд
	18 кг анчир	10 кг анчир ? кг




6. Суммаи сето адад 96 аст. Адади якум 42 буда, адади дуюм 24 аст. Адади сеюмро ёбед.

70 – 30	19 + 10	58 + 2	47 + 3
50 + 40	29 – 20	36 + 4	24 + 6





1.



2. Аз чадвал мисолҳои ҷавобашон як хел бударо ёбед:

47 – 22	20 + 20	44 + 15	60 + 40
83 + 17	38 – 30	68 – 43	58 – 50
90 – 50	67 + 3	37 + 22	38 + 32

3. Ба озмуни сурудхонӣ 37 нафар духтарон ва 22 нафар писарон иштирок карданд. Ба озмуни сурудхонӣ ҳамагӣ ҷанд нафар бачаҳо иштирок кардаанд?
4. Дар як тӯп 18 м атлас мавҷуд буд. Аз он 8 м атлас бурида гирифта шуд. Дар тӯп ҷанд метр атлас боқӣ монд?



5. Ҳосили ҷамъи ададҳои 70 ва 30, 60 ва 20 ва ҳосили тарҳи ададҳои зеринро ёбед.

37 + 12	67 + 22	57 – 32	25 + 14
37 – 12	67 – 22	57 + 32	25 – 14
28 + 11	46 + 13	76 – 22	36 + 13





1. Кадом усул қулай аст?

$$\underline{96 - 44 = \square \square}$$

$$6 - 4 = 2$$

$$90 - 40 = 50$$

$$50 + 2 = 52$$

$$96 - 44 = 52$$

$$\underline{96 - 44 = \square \square}$$

$$96 - 40 = 56$$

$$56 - 4 = 52$$

$$96 - 44 = 52$$

2. Қуттии анордор 12 кг буда, қуттии ангурдор бошад, аз он 2 кг сабук аст. Қуттии ангурдор чанд килограмм аст?



12 кг



? , 2 кг сабук

3. $87 + 12$
 $38 - 24$
 $26 + 13$


$90 - 50$
 $70 + 30$
 $50 - 20$

$25 + 12$
 $29 - 13$
 $40 + 28$

$58 - 32$
 $46 + 21$
 $46 - 24$



4. Пайиҳамии ададҳоро дуруст ҷойгир кунед.



5. Ҳосили тарҳи ададҳоро ёбед:

38 ва 30; 80 ва 50; 47 ва 20; 59 ва 36.



6. Аз ҳар кадом ададҳои додашуда, ададҳои пеш ва пас омадаро нависед:

	29	
--	----	--

	60	
--	----	--

	99	
--	----	--

7. $78 - 70$ $89 + 1$ $(54 - 34) + 20$
 $39 - 30$ $28 + 2$ $(60 + 23) - 80$



САНЧИШИ ЧАМЪ



1.



$$6+4=10$$

$$10-6=4$$

$$10-4=6$$

Барои санчиши чамъ аз ҳосили чамъ яке аз чамъкунандаҳоро тарҳ кардан лозим аст. Агар дар ҳосили тарҳ чамъшавандай дуюм ҳосил шавад, ҷавоб дуруст мешавад.

$$48+2=50$$

$$\text{Санчиш: } 50-2=48$$

2. Мисолҳоро ҳал кунед ва дурустии натиҷаро санҷед:

$$34 + 12$$

$$41 + 27$$

$$62 + 3$$

$$56 + 22$$

$$26 + 13$$

$$27 + 11$$

$$57 + 3$$

$$44 + 32$$

3. Масъалаҳоро ҳал кунед:

1) Дар гармхона 60-то садбарги сафед ва 40-то садбарги сурх шукуфта буд. Дар гармхона ҳамагӣ ҷандто гули садбарг шукуфтааст?



2) Дар гармхона 100-то гули садбарг шукуфта буд. Харидор 60-то гули садбарго харида бурд. Ҷандто гули садбарг боқӣ монд?

4.

Чамъшаванда	60	32	24	50	26	14	57
Чамъкунанда	40	8	13	5	32	6	32
Ҳосили чамъ							



5. Дар асоси расм масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед:



6. Ҳосили чамъи ададҳои 60 ва 40, 50 ва 30, 40 ва 20 ва ҳосили тарҳи ададҳои зеринро ёбед.

$47 + 3$	$60 + 30$	$36 + 4$	$54 + 6$
$58 - 8$	$39 - 30$	$27 - 7$	$63 - 3$



САНЧИШИ ТАРҲ

1.



$$16 - 4 = 12$$

$$12 + 4 = 16$$

Барои санчиши тарҳ ба ҳосили тарҳ тарҳкунандаро чамъ кардан лозим аст. Агар ба ҳосили тарҳ тарҳшаванда ҳосил шавад, ҷавоб дуруст аст.

$$67 - 6 = 61$$

$$\text{Санчиш: } 61 + 6 = 67$$

2. Мисолҳоро ҳал кунед ва дурустии натиҷаро санҷед:

$58 - 25$	$35 - 4$	$88 - 7$	$75 - 3$
-----------	----------	----------	----------

3. Масъалаҳоро ҳал кунед:

1) Дар як тӯп 90 м газвор мавҷуд буд. Барои дӯхтани курта 50 м газвор бурида гирифта шуд. Дар тӯп чанд метр газвор боқӣ монд?

2) Аз як тўп газвор пас аз 50 м бурида гирифтан, 40 м газвор боқӣ монд. Аввал дар тўп чанд метр газвор мавҷуд буд?



4.

Тарҳшавандада	90	80	38	57	96	70	49
Тарҳкунандада	50	30	30	32	44	10	24
Ҳосили тарҳ							



5. Ба сутуни якум бо амали ҷамъ ва ба сутуни дуюм бо амали тарҳ ифодаҳои додашударо нависед ва қимати онҳоро ёбед:
 $50+30$, $90-40$, $57+3$, $28-20$, $57+12$, $76-34$.

6.	$66-44$	$96-36$	$58+22$
	$55+20$	$87-47$	$74+23$
		$57-32$	$74-23$



КУНЧИ РОСТ. КУНЧИ НОДУРУСТ




1. Кунчҳои рост.

Аз кунчи рост, кунчҳои калон ва хурд.




Чадвали секунчашакле, ки якто кунчи он кунчи рост дошта, дуто кунчи боқимондаи он кунчи рост надорад, **гунё** номида мешавад.

Бо ёрии гунё кунчҳои рости бисёркунчаҳоро муайян кунед:




2. Дар асоси расм масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед:



16 кг

Намак карда шуд – 20 кг



14 кг

Боқӣ монд - ? кг

3. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:

$$70 + \bigcirc = 76$$

$$59 - \bigcirc = 59$$

$$\bigcirc - 5 = 40$$


$$\bigcirc + 4 = 24$$

$$\bigcirc + 8 = 38$$


$$62 - \bigcirc = 60$$

4. Бо ёрии гунё намудҳои кунчҳоро муайян кунед:


1)




2)



3)




4)



- 1) рақами тартиби аз кунчи рост то кунчҳои хурдро нависед;
- 2) рақами тартиби аз кунчи рост то кунчҳои калонро нависед.

5. Ба дафтаратон кунчҳои ростро ин тавр кашед:



6. Ба ошхона 18-то чойник ва 20-то пиёла оварда шуд. Ба ошхона ҳамагӣ чандто чойнику пиёла оварда шудааст?


- | | | | | |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7. | $40 + 25$ | $52 - 30$ | $57 + 32$ | $80 - 50$ |
| | 68 – 60 | 30 + 12 | 96 – 44 | 50 + 30 |



ПЕРИМЕТРИ БИСЁРКУНЧА




1. Ҳамаи кунчҳои ин чоркунчаҳо, кунчҳои ростанд:




Ҳосили ҷамъи дарозии ҳамаи тарафҳои бисёркунча периметри он мебошад.

Периметри чоркунчаро ёбед:



$$8+3+6+2=19 \text{ (см)}$$

2. $46 + 20$ $74 - 30$ $67 + 10$ $59 - 50$
 $50 + 35$ $60 + 20$ $57 - 32$ $36 - 24$
3. Масъалаи мухтасар тартиб диҳед ва онро ҳал кунед:
Дар сабади 1-ум – 8 кг
Дар сабади 2-юм – 10 кг $\Big)$? кг 
4. Периметри ҳар як шаклро ёбед:



5. $90 - 50 \square 40$ $60 + 40 \square 50$ $57 + 3 \square 70$
 $38 + 20 \square 70$ $48 + 20 \square 30$ $53 + 7 \square 60$
6. Дар тӯпи якум 48 м ва дар тӯпи дуюм аз он 8 м кам шоҳӣ аст. Дар ҳар ду тӯп чанд метр шоҳӣ аст?
7. $43 + 30$ $64 - 20$ $57 + 3$ $28 - 8$
 $43 - 30$ $64 + 20$ $57 - 7$ $20 + 8$

1.


+ = 100									
	60		57		50		75		83
		30		26		48		68	

2. Ҳамин хел адад гузоред, ки баробарӣ дуруст бошад:
- $70 + \square = 76$ $44 - \square = 40$ $30 + \square = 39$
 $28 - \square = 20$ $90 + \square = 90$ $67 - \square = 60$


3. Бо ёрии рақамҳои 4, 5, 9-ум 9-то адади дурақамаро навиштан мумкин: 44, 45, 49, 54, 55, 59, 94, 95, 99.

Бо ёрии рақамҳои 3, 7, 8-ум ҳамаи ададҳои дурақамаи ҳосил карданаш мумкин бударо нависед.

4. 1) Ба дафтаратон хати шикастаи зериро кашед:



- 2) Дар хати шикаста чандто қисм мавҷуд буданашро муайян кунед;
- 3) Суммаи дарозиҳои ҳамаи қисмҳоро ёбед.
5. Дар асоси расм масъала тартиб диҳед ва онро ҳал кунед:



6. Дар баки трактор ҳангоми оғози кор 48 литр сўзишворӣ мавҷуд буд, дар охири кор омада, 8 литр сўзишворӣ боқӣ монд. Чанд литр сўзишворӣ истифода шудааст?

$(40+10)+6$	$(16+14)+7$	$83+10$
$(30-20)+9$	$(70-30)+5$	$25+25$
$(20+20)+5$	$(50-30)+4$	$67+20$



$$45 + 23 = 68$$

$$64 + 26 = 90$$

$$57 - 26 = 31$$

$$52 - 24 = 28$$




АДАДХО ВА ҲИСОБКУНИХО. ДАР ДОХИЛИ 100 АЗ ДАҲӢ ГУЗАШТА ЧАМЪ ВА ТАРҲ КАРДАН

ТИРИ АДАДХО ВА НАМУНАИ ОНҲО




1. Номи ҳар як адад ва ҷойи онро гӯед. Масофаи ҳар як қисм ба чӣ баробар аст?



2. Ба сутуни якум ҳосили ҷамъ, ба сутуни дуюм ҳосили тарҳҳоро нависед. Қимати ифодаҳои аддии зеринро ёбед:

$$58 - 40 | 57 + 3 | 78 - 6 | 40 + 14 | 70 + 23 | 20 - 3$$

3. Аз рӯйи нақша масъала тартиб дихед. Масъаларо аз рӯйи амалҳо иҷро кунед.



4. Ба дохили катақҳои холӣ ададҳои аз 1 то 5 бударо ҳамин хел ҷойгир кунед, ки ин ададҳо дар ҳар як сутун ва ҳар як қатор як маротибагӣ иштирок кунад.

5. $75 \text{ дм} - 25 \text{ дм}$

$45 \text{ см} + 35 \text{ см}$

$55 \text{ см} + 35 \text{ см}$


$52 \text{ дм} - 24 \text{ дм}$

6. Барои мусобиқаи варзишии мактаб 49-то либоси варзишӣ ҳариданд. Аз инҳо 20-тоаш барои донишомӯзони синфҳои ибтидӣ ҷудо карда шуд. Барои донишомӯзони синфҳои болоӣ ҷандо либоси варзишӣ боқӣ монд?

7. $37+2$ $78-4$ $26+4$ $60-3$
 $37+20$ $78-40$ $26+40$ $60-30$




1. Барои ҷавобааш 100 баромадан аз қадом тараф роҳ рафтан лозим? Ҳисоб карданро дуруст ичро кунед.



2. Дар дӯкон дар давоми рӯз 24-то велосипеди бачагона ва аз он 10-то кам велосипеди қалонсолон фурӯхта шуд. Велосипеди қалонсолон нисбати велосипеди бачагона ҷандо кам фурӯхта шуд? Велосипеди бачагона нисбати велосипеди қалонсолон ҷандо зиёд фурӯхта шудааст?

3. $16 + 4$ $17 + 12$ $48 - 15$ $47 + 3$
 $28 + 2$ $29 - 13$ $25 + 14$ $26 - 6$
4. Ба нуқтаҳои аломати савол гузашташуда ададҳои мувоғиқ гузоред:
- 
- The first number line has points at 0, 10, 20, ?, 40, and ends with an arrow. The second number line has points at 0, 10, 20, 30, ?, 50, and ends with an arrow.

5. Ба рангҳо нигоҳ карда, ҷавоби мисолҳоро ёбед:
- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 25 + 6 | 96 - 6 | 42 + 9 | 18 - 9 |
| 67 + 8 | 84 + 7 | 68 - 8 | 59 + 6 |
| 59 - 9 | 38 + 5 | 39 + 4 | 16 - 8 |
6. Дар ҳар кадом шакл чандтогӣ секунча аст?
- 
- The first triangle is divided into two smaller triangles by a single diagonal line. The second triangle is divided into three smaller triangles by two horizontal lines. The third triangle is divided into four smaller triangles by three horizontal lines.



7. Дар соҳтмони хонасозӣ 37 нафар ғиштчинон ва аз онҳо 7 нафар кам рангмолон кор карданд. Дар соҳтмон ҳамагӣ чанд нафар коргарон кор кардаанд?



8. $47 + 23 \square 80 - 30$ $57 - 26 \square 42 - 15$
 $32 - 12 \square 50 + 20$ $64 + 25 \square 75 + 24$
 $45 + 14 \square 50 - 20$ $34 + 25 \square 57 + 13$




УСУЛҲОИ АЗ ХОНА ГУЗАШТА

ЧАМЪ КАРДАНИ АДАДХО ДАР ДОХИЛИ 100

1.

$$38 + 5 = \square\square$$

Адади 5-ро чӣ хел чамъ карданатонро аз расм истифода бурда фаҳмонед:



$$38 + 5 = \square\square$$

↙ ↘

2 3

$$38 + 5 = 38 + 2 + 3 = (38 + 2) + 3 = 40 + 3 = 43$$

2. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:

$$57 + 8 = 57 + 3 + 5 = (57 + 3) + 5 = 60 + 5 = 65$$

$$\begin{array}{c} \swarrow \searrow \\ 3 \quad 5 \end{array}$$

$$29 + 4$$

$$\begin{array}{c} \swarrow \searrow \\ 1 \quad 3 \end{array}$$

$$64 + 7$$

$$\begin{array}{c} \swarrow \searrow \\ 6 \quad 1 \end{array}$$

$$48 + 9$$

$$\begin{array}{c} \swarrow \searrow \\ 2 \quad 7 \end{array}$$

$$35 + 6$$

$$\begin{array}{c} \swarrow \searrow \\ 5 \quad 1 \end{array}$$

3. Дар ҳавлии мактаб 38 бех ниҳолҳои себ буд. Боз 4 бех ниҳоли анор ва 5 бех ниҳоли олуча шинонданд. Ба ҳавлии мактаб ҳамагӣ чанд бех ниҳол шинондаанд?

4. Аз рӯйи намуна иҷро кунед: $26 = 20 + 6$.

$$54 = 50 + \square$$

$$65 = \square\square + \square$$

$$89 = \square\square + \square$$

$$78 = 70 + \square$$

$$29 = \square\square + \square$$

$$37 = \square\square + \square$$

5. Масъалаи муҳтасар тартиб дихед ва онро ҳал кунед:
Мавҷуд буд – 39-то миз
Оварда шуд – 4-то миз

)?-то миз

$45 + 7$	$34 + 7$	$57 + 5$	$16 + 7$
$29 + 9$	$59 + 6$	$86 + 5$	$65 + 8$





1. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:

$$29+6=29+1+5=(29+1)+5=30+5=35$$

1 5

$$46+4=\square\square$$

$$46+7=\square\square$$

4 3

$$58+2=\square\square$$

$$58+7=\square\square$$

2 5

$$67+3=\square\square$$

$$67+5=\square\square$$

3 2

2. Ба дўкон 59-то велосипеди дучарха ва сечарха оварда шуд. Агар велосипедҳои сечарха 29-то бошад, чандто велосипеди дучарха оварда шудааст?
3. Аломатҳои амалро баробариҳо дуруст мебаромада карда гузоред:

$$30\square 7=37$$

$$20\square 6=26$$

$$80\square 8=88$$

$$53\square 3=50$$

$$47\square 7=40$$

$$60\square 1=61$$

$$70\square 9=79$$

$$96\square 6=90$$

$$85\square 5=80$$

4. Дуто порча кашед: дарозии якумаш 8 см ва дуюмаш аз он 3 см дароз бошад. Дарозии порчай дуюм чӣ қадар аст?
5. $40 \text{ см} + 20 \text{ см}$ $50 \text{ дм} - 10 \text{ дм}$
 $20 \text{ дм} + 20 \text{ дм}$ $70 \text{ см} - 30 \text{ см}$
6. Дар гармхона 39-то гули садбарг шукуфта буд. То бегоҳ боз 6-то гули садбарг шукуфт. Дар гармхона ҳамагӣ чандто гули садбарг шукуфтааст?
7. $35+7$ $28+7$ $45+0$ $75-5$
 $38+5$ $69+3$ $54-0$ $29+6$





1. Ҳалли мисолҳоро фаҳмонед:

$$37 + 48 = \square\square$$

$$\begin{array}{cccc} 37 & + & 48 & = \square\square \\ \swarrow & & \searrow & \\ 30 & 7 & 40 & 8 \\ 30+40=70 & & & \\ 7+8=15 & & & \\ 70+15=85 & & & \end{array}$$

$$37 + 53 = \square\square$$

$$\begin{array}{cccc} 37 & + & 53 & = \square\square \\ \swarrow & & \searrow & \\ 30 & 7 & 50 & 3 \\ 30+50=80 & & & \\ 7+3=10 & & & \\ 80+10=90 & & & \end{array}$$

ё ки

$$\begin{aligned} 37+48 &= (30+7)+(40+8) = (30+40)+(7+8) = \\ &= 70+15=85 \end{aligned}$$


Ҳангоми адади дурақамаро ба адади дурақама чамъ кардан, даҳихо бо даҳихо, воҳид (якӣ)-ҳо бошад, бо воҳидҳо чамъ карда мешаванд.

2. Донишомӯзони синфҳои болой 27-то китобҳои ҳикоя ва 38-то китобҳои шеъриро таъмир карданд. Донишомӯзон ҳамагӣ чандто китоб таъмир кардаанд?
3. Ададҳоро дар шакли суммаи хонаи воҳидҳо ифода кунед:

$$\begin{array}{ccc} 37=30+7 & | & 87=80+\square & | & 15=10+\square \\ 48=40+\square & | & 13=10+\square & | & 38=30+\square \end{array}$$



4. Аз байни шаклҳои додашуда росткунчаҳоро ёбед ва рақамҳои онҳоро гӯед.



5. Масъалаи муҳтасар тартиб диҳед ва онро ҳал кунед:

Дар бидони 1-ум – 17 л равған
Дар бидони 2- юм – 28 л равған) ? л равған

6. Коргарони устохонаи бозичасозӣ дар як ҳафта 37-то бозича ва 53-то хирсча соҳтанд. Коргарони устохона дар як ҳафта ҳамагӣ чандто бозича соҳтаанд?

7. $27+18$	$42-5$	$32+16$	$27+33$
$45-23$	$38+5$	$43+20$	$47+28$

ҲАЛЛИ МАСАЪАЛАҲОИ СОДДА ВА ТАРКИБӢ

1. Ба ошхона 57-то чойники калон ва 43-то чойники хурд оварданд. Ба ошхона ҳамагӣ чандто чойник оварда шудааст?



2. Ҳалли мисолҳоро фахмонед:

$$87 + 13 = \square\square\square$$

$$80 + 10 = 90$$

$$7 + 3 = 10$$

$$90 + 10 = 100 \text{ ё ки}$$

$$87 + 13 = (80+10)+(7+3)=90+10=100$$

$$\begin{array}{cccc} & & & \\ \swarrow & \searrow & \swarrow & \searrow \\ 80 & 7 & 10 & 3 \end{array}$$

3. $76 + 24$ | $57 - 26$ | $67 + 33$ | $63 - 24$
 $52 + 48$ | $45 + 23$ | $78 + 22$ | $53 + 37$





4. Масъалаи муҳтасар тартиб диҳед ва онро ҳал кунед:

Гандум — 47 ҳалта
Чав — 43 ҳалта) ? ҳалта дон






5. Мисолҳоро аз рӯйи намуна ҳал кунед:



Намуна: $76 + 24 = 100$.

6. Чӣ гуна шаклҳоро мебинед? Ба дафтаратон қашед ва онҳоро ранг кунед.



7. Муқоиса кунед:

$37+63 \square 99$

$47+28 \square 90$

$17+43 \square 60$

$83+17 \square 100$

$67+13 \square 87$

$26+14 \square 37$

8. Барои устохона 24-то ранда ва 26-то арраи дастӣ харида гирифтанд. Барои устохона ҳамагӣ чандто асбобҳои корӣ харида гирифтаанд?



- Дар китобхона 18-то маҷаллаи «Фарҳанг» мавҷуд буд. Китобхоначӣ ба донишомӯзон якчанд маҷалларо барои хондан пас аз тақсим карда додан, 8-то маҷалла монд. Китобхоначӣ чандто маҷалларо тақсим карда додааст?
- Дар асоси ҷадвал мисолҳои додашударо ҳал қунед.



$38 + 5$	$87 + 13$	$57 + 8$	$17 + 6$
$37 + 48$	$67 + 33$	$48 + 9$	$28 + 5$
$76 + 24$	$53 + 22$	$29 + 4$	$37 + 8$



- Ҳамин ҳел адад гузоред, ки баробарӣ дуруст бошад:

$$\begin{array}{ccc} 57 + \square = 65 & 64 + \square = 71 & 46 + \square = 53 \\ 35 + \square = 41 & 29 + \square = 33 & 28 + \square = 35 \end{array}$$

- Дар шакли якум ҷойи 3-то чӯбро тавре дигар қунед, ки 4-то квадрат ҳосил шавад. Аз шакли дуюм 3-то чӯбро тавре гиред, ки 4-то квадрат монад.



- Нафиса 28 сола, бародараш бошад, аз вай 5 сол қалон аст. Бародараш ҷандсола аст?

- Ададҳои 64, 27, 68, 74-ро мисли дар намуна нишон дода шуда, бо ҳосили ҷамъ иваз қунед: $57 = 50 + 7$.

$$\begin{array}{cccc} 67 + 3 & 47 + 5 & 45 - 5 & 17 + 6 \\ 46 + 7 & 35 + 8 & 54 - 4 & 24 + 7 \end{array}$$






1. Дар асоси ҷадвал мисолҳо тартиб дихед ва онро ҳал кунед?

Ҷамъшаванда	67	57	38	37	87	37	43
Ҷамъкунанда	3	32	5	48	13	53	27
Ҳосили чамъ							

2. Ба баки автомобили «Neksiya» 42 литр, ба баки автомобили «Spark» бошад, аз он 5 литр кам бензин рехта шуд. Ба баки автомобили «Spark» чанд литр бензин рехта шудааст?
3. $75 \text{ см} + 25 \text{ см}$ $64 \text{ дм} + 26 \text{ дм}$
 $90 \text{ дм} - 53 \text{ дм}$ $90 \text{ см} - 37 \text{ см}$
4. Кадоме аз ин хатҳоро, хати шикаста гуфтан мумкин аст?



5. $29 + 6$ $74 - 9$ $28 + 7$ $63 - 7$
 $42 - 6$ $54 + 7$ $67 - 8$ $14 + 8$
6. Як қисми ҳалво 17 кг, қисми дуюми ҳалво аз он 8 кг кам. Қисми дуюми ҳалво чанд килограмм аст?
7. $58 - 4$ $47 + 2$ $60 - 3$ $36 + 4$
 $58 - 40$ $47 + 20$ $60 - 30$ $36 + 40$



ТАРКИБИ ДАҲИИ АДАДҲОИ ДУРАҚАМА. УСУЛИ СУТУНИ ЧАМЪИ АДАДҲО



- 1.** Ҳалли мисолро фаҳмонед: $45 + 23 = \boxed{\quad} \boxed{\quad}$

Даҳӣ	Воҳид
4	5
+	
2	3
6	8

$$45 + 23 = (40+20) + (5+3) = 60 + 8 = 68$$

Мисол дар шакли сутун навишта, ҳал карда мешавад.

- Даҳиҳо ба зери даҳиҳо ва воҳидҳо ба зери воҳидҳо навишта мешавад.
- Аввал воҳидҳо бо воҳидҳо чамъ карда мешавад.
 5 воҳид + 3 воҳид = 8 воҳид
 8 ба зери воҳидҳо навишта мешавад.
- Сипас даҳиҳо бо даҳиҳо чамъ карда мешавад.
 4 даҳӣ + 2 даҳӣ = 6 даҳӣ
 6 ба зери даҳиҳо навишта мешавад.
- Ҷавоб: ҳосили чамъи 45 ва 23 ба 68 баробар мешавад.

$$\begin{array}{r}
 & 4 & 5 \\
 & + & 2 & 3 \\
 \hline
 & 6 & 8
 \end{array}$$




- 2.** Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:

$$\begin{array}{r}
 55 & 45 & 62 & 73 & 53 \\
 + 14 & + 23 & + 27 & + 25 & + 42 \\
 \hline
\end{array}$$

- 3.** Табиатшиносони чавон дар гармхона аз як бех 35 дона ва аз беҳи дуюм 13 дона лимон канда гирифтанд. Табиатшиносони чавон аз ҳар ду бех чанд дона лимон канда гирифтаанд?



- 4.** Дар ҳар қадом шакл чандтогӣ секунча аст?



5. Масъалаи мухтасар тартиб дихед ва онро ҳал кунед:
 Дар банди 1-ум – 25 м
 Дар банди 2-юм – 15 м
 Дар банди 3-юм – ? м } 48 метр ресмон



6. Ададҳои тоқи афтида мондаро нависед:
 19, 21, ..., ..., 27, ..., 31.

7. $\begin{array}{r} 43 \\ + 16 \\ \hline 16 \end{array}$ $\begin{array}{r} 32 \\ + 27 \\ \hline 27 \end{array}$ $\begin{array}{r} 54 \\ + 33 \\ \hline 33 \end{array}$ $\begin{array}{r} 67 \\ + 12 \\ \hline 12 \end{array}$ $\begin{array}{r} 82 \\ + 13 \\ \hline 13 \end{array}$



1. Ҳалли мисолро фаҳмонед: $29+32=\square\square$

Даҳӣ	Воҳид
2	9
+	
3	2
6	1

$$29+32=(20+30)+(9+2)=50+11=61$$

Мисол дар шакли сутун навишта,
ҳал карда мешавад.


- Даҳихо ба зери даҳихо ва воҳидҳо ба зери воҳидҳо навишта мешавад.
- Воҳидҳо бо воҳидҳо ҷамъ карда мешавад.
 9 воҳид + 2 воҳид = 11 воҳид
 11 воҳид – ин 1 даҳӣ ва 1 воҳид мешавад.
 Ба зери воҳидҳо 1 -ро навишта, 1 даҳиро барои ба даҳихо ҷамъ карда навиштан, дар ёд нигоҳ дошта мешавад.
- Даҳихо бо даҳихо ҷамъ карда мешавад.
 2 даҳӣ + 3 даҳӣ = 5 даҳӣ
 5 даҳӣ + 1 даҳӣ = 6 даҳӣ
 Ба зери даҳихо 6 навишта мешавад.
- Ҷавоб: суммаи 29 ва 32 ба 61 баробар мешавад.

2	9
$+$	3
3	2
<hr/>	
6	1

2. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:

$\begin{array}{r} 74 \\ + 19 \\ \hline 19 \end{array}$ $\begin{array}{r} 69 \\ + 23 \\ \hline 23 \end{array}$ $\begin{array}{r} 87 \\ + 13 \\ \hline 13 \end{array}$ $\begin{array}{r} 59 \\ + 17 \\ \hline 17 \end{array}$ $\begin{array}{r} 42 \\ + 23 \\ \hline 23 \end{array}$

3. Ба маҳфили мусиқии мактаб 53 нафар, ба маҳфили санъати тасвири 37 нафар донишомӯзон иштирок доранд. Ба ҳар ду маҳфил ҳамагӣ чанд нафар донишомӯзон иштирок доранд?
4. Порчай якум аз порчай дуюм чанд сантиметр кўтоҳ аст? Порчай сеюм аз порчай дуюм чанд сантиметр дароз аст?



5. Дар асоси чадвал масъала тартиб диҳед ва онро ҳал кунед:

Харида шуд	Истифода шуд	Боқӣ монд
 ? кг пиёз	Пагоҳӣ — 26 кг Бегоҳӣ — 22 кг	20 кг

Ҳал: 1) $26 + 22 = 48$ 2) $48 + 20 = 68$



6. Дар як хонадон 29 кг карам, аз он 9 кг кам бодиринг, аз бодиринг 12 кг зиёд помидор намак карда шуд. Чанд килограмм помидор намак карда шудааст?
7. Мисолҳоро ҳал кунед.

$$\begin{array}{r} 59 \\ + 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 28 \\ + 23 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 55 \\ + 38 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 47 \\ + 34 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 49 \\ + 32 \\ \hline \end{array}$$



1. Ҳалли мисолҳоро фаҳмонед: $64 + 26 = \square\square$

Даҳӣ	Воҳид
6	4
+	
2	6
9	0

$$64 + 26 = (60 + 20) + (4 + 6) = 80 + 10 = 90$$

Мисол дар шакли сутун навишта, ҳал карда мешавад.

1. Даҳиҳо ба зери даҳиҳо, воҳидҳо ба зери воҳидҳо навишта мешавад.

2. Воҳидҳо бо воҳидҳо ҷамъ карда мешавад.

$$4 \text{ воҳид} + 6 \text{ воҳид} = 10 \text{ воҳид}$$

Ба зери воҳидҳо 0-ро навишта, 1 даҳиро барои ба даҳиҳо ҷамъ карда навиштан, дар ёд нигоҳ дошта мешавад.

3. Даҳиҳо бо даҳиҳо ҷамъ карда мешавад.

$$\text{даҳӣ} + 2 \text{ даҳӣ} = 8 \text{ даҳӣ}$$

$$8 \text{ даҳӣ} + 1 \text{ даҳӣ} = 9 \text{ даҳӣ}$$

Ба зери даҳиҳо 9 навишта мешавад.

4. Ҷавоб: суммаи 64 ва 26 ба 90 баробар мешавад.

	6	4
+	2	6
		9
		0


2. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:

$$\begin{array}{r} 77 \\ + 13 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 54 \\ + 36 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 47 \\ + 16 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 74 \\ + 16 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 68 \\ + 27 \\ \hline \end{array}$$




3. Дар як моҳ барои мурғҳо 34 кг, барои ғозҳо 26 кг дон сарф карда шуд. Дар як моҳ ҳамагӣ чӣ қадар дон сарф карда шудааст?



4. Мисолҳоро ҳал кунед:



5. Номҳои шаклҳоро нависед:



6. Дар давоми сол дар як деҳа 29-то, дар деҳаи дуюм 22-то хонаҳои нав сохта шуд. Дар ҳар ду деҳа дар як сол ҳамагӣ чандто хонаи нав сохта шудааст?

7. Мисолҳоро дар шакли сутун нависед ва амалҳоро ичро кунед:

$$\begin{array}{r} 72 + 21 \\ \hline 69 - 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 90 - 58 \\ \hline 56 + 34 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 53 + 37 \\ \hline 48 - 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 46 + 24 \\ \hline 87 - 66 \end{array}$$



1. Ҳалли мисолро фаҳмонед: $75 + 15 = \boxed{\quad} \boxed{\quad}$

Даҳӣ	Воҳид
7	5
+	
1	5
9	0

$$75 + 15 = (70 + 10) + (5 + 5) = 80 + 10 = 90$$

Мисол дар шакли сутун навишта, ҳал карда мешавад.

1. Даҳихо ба зери даҳихо, воҳидҳо ба зери воҳидҳо навишта мешавад.

2. Воҳидҳо бо воҳидҳо ҷамъ карда мешавад.

$$5 \text{ воҳид} + 5 \text{ воҳид} = 10 \text{ воҳид}$$

$$10 \text{ воҳид} - \text{ин } 1 \text{ даҳӣ} \text{ ва } 0 \text{ воҳид}.$$

Ба зери воҳидҳо 0-ро навишта, 1 даҳиро барои ба даҳихо ҷамъ карда навштан, дар ёд нигоҳ дошта мешавад.

3. Даҳихо бо даҳихо ҷамъ карда мешавад.

$$7 \text{ даҳӣ} + 1 \text{ даҳӣ} = 8 \text{ даҳӣ}$$

$$8 \text{ даҳӣ} + 1 \text{ даҳӣ} = 9 \text{ даҳӣ}$$

Ба зери даҳихо 9 навишта мешавад.

4. Ҷавоб: суммаи 75 ва 15 ба 90 баробар мешавад.

+	75	
	15	
	90	

$$\begin{array}{r} \text{2. } \begin{array}{r} + 65 \\ \hline 25 \end{array} & \begin{array}{r} + 50 \\ \hline 40 \end{array} & \begin{array}{r} + 45 \\ \hline 45 \end{array} & \begin{array}{r} + 84 \\ \hline 12 \end{array} & \begin{array}{r} + 55 \\ \hline 35 \end{array} \end{array}$$

- 3.** Хати шикастасе кашед, ки аз сето қисм иборат бошад: Дарозии қисми якум 3 см, дуюмаш 2 см, сеюмаш бошад, 4 см бошад. Қисми якум аз қисми дуюм чанд сантиметр дароз, қисми дуюм бошад, аз қисми сеюм чанд сантиметр кўтоҳ аст?

-  **4.** Аломатҳои амалро баробариҳо дуруст мебаромада карда гузоред:

$$\begin{array}{lll} 32 \square 29 = 61 & 45 \square 23 = 68 & 87 \square 13 = 100 \\ 57 \square 26 = 31 & 42 \square 15 = 27 & 37 \square 53 = 90 \end{array}$$

- 5.** Дар асоси чадвал масъала тартиб диҳед ва онро ҳал кунед:

Мавҷуд буд	Оварда шуд	Ҳамагӣ
 20 литр бензин	 Боз 20 литр бензин	? литр

- 6.** Мисолҳоро аз рӯйи намуна ичро кунед: $35=30+5$

$$\begin{array}{lll} 42 = \square \square + \square & 68 = \square \square + \square & 47 = \square \square + \square \\ 56 = \square \square + \square & 24 = \square \square + \square & 59 = \square \square + \square \end{array}$$

-  **7.** Ба дўкони мебел 25-то миз ва 15-то шкаф оварда шуд. Ба дўкон ҳамагӣ чандто мебел оварда шудааст?

$$\begin{array}{r} \text{8. } \begin{array}{r} + 58 \\ \hline 32 \end{array} & \begin{array}{r} + 69 \\ \hline 29 \end{array} & \begin{array}{r} + 67 \\ \hline 23 \end{array} & \begin{array}{r} + 60 \\ \hline 40 \end{array} & \begin{array}{r} + 47 \\ \hline 43 \end{array} \end{array}$$



ДАВОМ ДОДАНИ ПАЙИҲАМӢ АЗ РӮЙИ НАМУНА


1. Мисолҳоро аз рӯйи намуна ичро кунед:

$$100 - 37 = (100 - 30) - 7 = 70 - 7 = 63$$


$$\begin{array}{r} & \swarrow \quad \searrow \\ 30 & 7 \\ 100 - 57 & \quad | \quad 100 - 62 & \quad | \quad 100 - 46 & \quad | \quad 100 - 87 \\ 100 - 28 & \quad | \quad 100 - 26 & \quad | \quad 100 - 64 & \quad | \quad 100 - 78 \end{array}$$

2. Дар нонвойхона 100 дона нони ширмол ва фатир пухтанд. Аз онҳо 78-тоаш нони ширмол буд. Дар нонвойхона чандто нони фатир пухтаанд?

3. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:



4. Ҳар як шакл чандтогӣ тараф ва қунҷҳо дорад?



5. Ба дӯкон барои фурӯхтан 37 ҷуфт пойафзол оварда шуд. Дар як рӯз 15 ҷуфт пойафзол фурӯхта шуд. Дар дӯкон боз чанд ҷуфт пойафзол боқӣ монд?

$$\begin{array}{r} 42 + 8 + 9 & | & 90 - 50 & | & 100 - 27 & | & 100 - 24 \\ 76 + 4 + 3 & | & 57 + 32 & | & 100 - 39 & | & 100 - 56 \end{array}$$





1. Мисолҳоро аз рӯи намуна ичро кунед: $22=11+11$
 $44 = 22 + \square\square$ $64 = 32 + \square\square$ $88 = 44 + \square\square$
 $48 = 24 + \square\square$ $66 = 33 + \square\square$ $90 = 45 + \square\square$
2. Ба осиё дар як рӯз 23 халта гандум ва ҳамин қадар халта ҷуворимакка оварданд. Ба осиё ҳамагӣ чанд халта дон овардаанд?
3. Агар кроссвордро ҳал кунед, номи диёри дӯстдоштаатонро дониста мегиред.

$48-32$ И $90-40$ Е $42+27$ Т $54+33$ Ў $87+13$ Н



$75-23$ К $28+31$ С $53+42$ Б $88-27$ О $56+42$ З

16	50	52	59	61	69	87	95	98	100

4. Дуто ҷамъшавандай ҳамсояро бо ҳосили ҷамъашон иваз карда, бо усули қулай ҳисоб кунед:

$$\begin{array}{ccc} 5 + 14 + 6 & | & 8 + 9 + 1 \\ 3 + 12 + 8 & | & 7 + 8 + 2 \\ \hline & & 10 + 80 + 9 \\ & & 50 + 30 + 5 \end{array}$$

5. Шаклҳоро муқоиса кунед:






6. Ба ошхонаи мактаб 50 кг орд оварда шуд. Аз 4 кг орд самбӯса ва аз 6 кг орд кулчай ширин пухтанд. Дар ошхона чанд килограмм орд боқӣ монд?
7. $50 \text{ см} + 20 \text{ см}$ | $70 \text{ дм} - 30 \text{ дм}$
 $40 \text{ дм} - 10 \text{ дм}$ | $60 \text{ см} + 40 \text{ см}$



НАМУНАҲОИ СИСТЕМАИ КООРДИНАТАҲОИ ДАР ҲАЁТИ ҲАРРӮЗА ДУЧОРШАВАНДА



1. Барои ба манзил рафта расидан кадом роҳ қулий аст?



2. Ба дўкон барои фурӯхтан 42-то лижа ва чана оварда шуд. Аз онҳо 24 тоаш лижа буд. Ба дўкон чандто чана оварда шудааст?
3. Фикр кун, чустучӯ кун, ёб!

Дар театри тамошобинони ҷавон

Қатори 4-ум	31	32	33	34		36	37	38	39	40
Қатори 3-юм	21		23	24	25	26	27	28	29	30
Қатори 2-юм	11	12	13	14	15	16		18	19	20
Қатори 1-ум	1	2	3		5	6	7	8		10

4. $55 \text{ см} + 25 \text{ см}$ $48 \text{ дм} - 26 \text{ дм}$
 $64 \text{ дм} - 32 \text{ дм}$ $49 \text{ см} + 21 \text{ см}$
5. Масъалаи мухтасар тартиб дихед ва онро ҳал кунед:
Дар фермаи 1-ум – 30-то модагов
Дар фермаи 2-юм – ?, 14-то кам модагов) ?-то
6. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:

29	$+$	\bigcirc	$=$	35	\bigcirc	$-$	26	$=$	31
42	$-$	\bigcirc	$=$	37	31	$+$	\bigcirc	$=$	61
\bigcirc	$+$	23	$=$	68	\bigcirc	$-$	24	$=$	26



7. Дуто порча кашед. Дарозии якумаш 12 см , дуюмаш аз он 4 см кўтоҳ бошад. Дарозии порчай дуюм чӣ қадар аст?

8.

$\begin{array}{r} 65 \\ + 25 \end{array}$	$\begin{array}{r} 55 \\ + 35 \end{array}$	$\begin{array}{r} 76 \\ + 24 \end{array}$	$\begin{array}{r} 37 \\ + 53 \end{array}$	$\begin{array}{r} 78 \\ + 17 \end{array}$
---	---	---	---	---



1. Ба театри тамошобинони ҷавон дар автобуси якум 35 нафар, дар автобуси дуюм бошад, 5 нафар кам донишомӯз рафт. Ба театри тамошобинони ҷавон ҳамагӣ ҷанд нафар донишомӯз рафтааст?

2. Ҷавоби мисолҳоро бо тартиби афзуншавӣ нависед:





3. Масъалаи мухтасар тартиб дихед ва онро ҳал кунед:

Дар маҳфили шоҳмот – 27 нафар донишомӯз
Дар маҳфили шашка – ?, се нафар зиёд донишомӯз



4. Дар ҳар як шакл чандтогй секунча ҳаст?



5. Мисолҳоро бо усули қулай ҳисоб кунед:
- 1) Аз суммаи 50 ва 7 адади 26-ро тарҳ кунед;
 - 2) Ба суммаи 40 ва 5 адади 5-ро чамъ кунед.



6. Китоб аз 18 саҳифа иборат буд. Сайдчон 9 саҳифаи ин китобро хонда шуд. Вай боз чанд саҳифа хонданаш лозим аст?

7. $62 + 8$	$56 - 36$	$57 + 3$	$46 + 4$
$97 + 3$	$87 - 46$	$38 + 2$	$24 + 6$



1. Ҷавоби мисолҳоро ёбед:



$65 + 25$



$32 - 5$



$48 + 5$



$57 - 26$

2. Дар яке аз самолётҳои ба Тошканд парвоз карда омада 50 нафар, дар самолёти дуюм бошад, аз он 4 нафар кам сайёҳ омад. Дар самолёти дуюм чанд нафар сайёҳ омадааст?

3.	$\begin{array}{r} 37 \\ + 48 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 65 \\ + 27 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 39 \\ + 37 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 76 \\ + 14 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 53 \\ + 42 \\ \hline \end{array}$
-----------	---	---	---	---	---

4. Дар боғи ҳайвонот дар дуто аквариум моҳихо мавҷуд аст. Дар яке аз онҳо 20-то моҳӣ, дар ду- юмаш аз аквариуми якум 5-то кам моҳӣ аст. Дар аквариуми дуюм чандто моҳӣ аст?



?

5. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:

$$61 + 9 = \square\square$$

$$29 + 32 = \square\square$$

$$70 - 40 = \square\square$$




$$43 - 14 = \square\square$$

$$30 + 48 = \square\square$$

$$38 + 5 = \square\square$$

$$78 - 40 = \square\square$$

6. Ҳар як бисёркунча чандтогӣ тараф, чандтогӣ кунҷ ва чандтогӣ қулла дорад?



7. Ададҳои ҷуфи партофта шударо нависед:
18, 20, ..., ..., 26, ..., 30.

8. Мисолҳоро дар шакли сутун нависед ва амалҳоро ичро кунед:

$$32 + 48$$

$$56 + 31$$

$$32 + 29$$

$$21 + 52$$

$$36 + 64$$

$$61 + 28$$

$$57 + 26$$

$$36 + 21$$



УСУЛҲОИ ХАТТИИ АЗ ХОНА ГУЗАШТА ТАРҲ КАРДАНИ АДАДҲО ДАР ДОХИЛИ 100



1. Ҳалли мисолро фаҳмонед:
- | |
|-------------------------------|
| 42 - 5 = <input type="text"/> |
|-------------------------------|
- | |
|-------------------------------|
| 42 - 5 = <input type="text"/> |
|-------------------------------|
- 42 - 5 =
42 - 5 =
□□
□□
- 2
3
-

$$42 - 5 = 42 - 2 - 3 = (42 - 2) - 3 = 40 - 3 = 37$$

2. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:

$$57 - 9 = 57 - 7 - 2 = (57 - 7) - 2 = 50 - 2 = 48$$

7
2

$$65 - 7 \quad 87 - 9 \quad 42 - 6 \quad 97 - 8$$

5
2

7
2



2
4

7
1

3. Ба қатори якуми чевони китоб 37-то, ба қатори дуюм бошад, аз он 3-то зиёд китоб чойгир карда шуд. Дар ҳар ду қатори чевон ҳамагӣ чандто китоб чойгир карда шудааст?




4. Шаклҳо чандтогӣ тараф дорад, номи онҳоро гӯед. Периметри ҳар як шаклро ёбед:





5. $89 \text{ см} \square 8 \text{ дм } 9 \text{ см}$ $57 \text{ см} \square 5 \text{ дм } 7 \text{ см}$
 $62 \text{ см} \square 6 \text{ дм } 2 \text{ см}$ $43 \text{ дм} \square 4 \text{ дм } 3 \text{ см}$

6. Мисолҳоро фахмонда ҳал кунед:



7. Ададҳои 63, 72, 86, 47-ро ба мисли дар намуна нишон дода бо ҳосили чамъ иваз кунед: $59 = 50 + 9$
8. Ҳамин хел адад гузоред, ки баробарӣ дуруст бошад:

$$48 + \square = 53 \quad | \quad 85 - \square = 80 \quad | \quad 59 - \square = 50$$

$$39 + \square = 46 \quad | \quad 63 - \square = 60 \quad | \quad 23 - \square = 20$$

$$53 + \square = 62 \quad | \quad 79 - \square = 70 \quad | \quad 98 - \square = 90$$



1. Ҳалли мисолро фахмонед: $42 - 15 = \square \square$

$$42 - 15 = (42 - 10) - 5 = 32 - 5 = 27$$

10 5

2. Мисолҳоро бо усули қулай ҳал кунед:

$$52 - 14$$

10 4

$$32 - 17$$

10 7

$$63 - 26$$

20 6

- 3.** Ба саёҳат аз синфи дуюм 39 нафар донишомўз, аз синфи сеюм бошад, 9 нафар кам донишомўзон рафтанд. Ба саёҳат аз синфи сеюм чанд нафар донишомўзон рафтаанд?
- 4.** Дар асоси расм масъала тартиб диҳед ва онро ҳал кунед:



17 кг себ



?, 11 кг кам

- 5.** Дар ҷойҳои даркорӣ қавсҳоро тавре гузоред, ки дар натиҷа баробарӣ дуруст ҳосил шавад:




$80 - 50 + 10 = 20$

$100 - 40 + 50 = 10$

$40 - 10 + 20 = 10$

$90 - 40 + 20 = 30$

- 6.** Ба дафтарон кашед ва кунчи ростро муайян кунед:



- 7.** Дўзандагон дар як рӯз 32-то ғалтаки риштаи сафед ва аз он 15-то кам ғалтаки риштаи сиёҳ истифода карданд. Дар як рӯз ҳамагӣ чандто ғалтаки ришта истифода шудааст?

8. $38 + 5$	$37 + 33$	$52 - 25$	$32 - 15$
$42 - 5$	$37 + 43$	$87 + 13$	$90 - 50$



УСУЛИ СУТУНИ ТАРҲИ АДАДҲО



1. Ҳалли мисолро фаҳмонед: $57 - 26 = \square\square$

Даҳӣ	Воҳид
- 5	7
2	6
3	1

$$57 - 26 = (57 - 20) - 6 = 37 - 6 = 31$$

Мисол дар шакли сутун навишта, ҳал карда мешавад.

- Даҳихо ба зери даҳихо ва воҳидҳо ба зери воҳидҳо навишта мешавад.
- Аз воҳидҳо, воҳидҳо тарҳ карда мешавад.
7 воҳид - 6 воҳид = 1 воҳид
1 ба зери воҳидҳо навишта мешавад.
- Аз даҳихо, даҳихо тарҳ карда мешавад.
5 даҳӣ - 2 даҳӣ = 3 даҳӣ
3 ба зери даҳихо навишта мешавад.
- Чавоб: ҳосили тарҳи 57 ва 26 ба 31 баробар мешавад.

—	5	7
—	2	6
—	3	1

- $$\begin{array}{r} 47 \\ - 16 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 75 \\ - 32 \\ \hline \end{array}$$



$$\begin{array}{r} + 42 \\ + 14 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} - 87 \\ - 13 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} + 62 \\ + 16 \\ \hline \end{array}$$

- Дар мусобиқаи давидан 37 нафар, дар мусобиқаи ба дарозӣ ҷаҳидан бошад, аз он 16 нафар кам донишомӯзон иштирок карданд. Дар мусобиқаи ба дарозӣ ҷаҳидан чанд нафар донишомӯзон иштирок кардаанд?

- Шаклҳоро ба дафтаратон кашед ва номашро нависед.



- Ба бозор барои фурӯхтан 47 қуттӣ себ ва аз он 13 қуттӣ кам шафттолу оварданд. Ба бозор чанд қуттӣ шафттолу оварда шудааст?

- $$\begin{array}{r} 67 \\ - 46 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 57 \\ - 35 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} - 96 \\ - 82 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} - 48 \\ - 32 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} - 77 \\ - 65 \\ \hline \end{array}$$





1. Ҳалли мисолро фаҳмонед: $50 - 24 = \square \square$

$$50 - 24 = (50 - 20) - 4 = 30 - 4 = 26$$

1. Аз воҳидҳо, воҳидҳо тарҳ карда мешавад.

Аз 0 адади 4-ро тарҳ кардан намешавад. Аз 5 даҳӣ 1 даҳиро мегирем (барои аз ёд набаровардан ба болои рақами 5 нуқта гузошта мешавад).

$$1 \text{ даҳӣ} = 10 \text{ воҳид}$$

$$10 \text{ воҳид} - 4 \text{ воҳид} = 6 \text{ воҳид}$$

Ба зери воҳидҳо 6 навишта мешавад.

$$\begin{array}{r} . \\ - 50 \\ - 24 \\ \hline 26 \end{array}$$

2. Аз даҳихо, даҳихо тарҳ карда мешавад.

5-то даҳӣ мавҷуд буд, аз он барои тарҳ кардани воҳидҳо

1 даҳиро гирифтем. 4 даҳӣ боқӣ монд.


$$4 \text{ даҳӣ} - 2 \text{ даҳӣ} = 2 \text{ даҳӣ}.$$

Ба зери даҳихо 2 навишта мешавад.

3. Ҷавоб: ҳосили тарҳи 50 ва 24 ба 26 баробар мешавад.

2.	$\begin{array}{r} 70 \\ - 34 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 45 \\ + 23 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 80 \\ - 54 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 75 \\ + 15 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 30 \\ - 14 \\ \hline \end{array}$
----	---	---	---	---	---

3. Масофаи байни Акбар бо Анвар 57 м аст. Агар ҳар яки онҳо ба тарафи муқобил 20 метрӣ пас аз давидан, масофаи байни онҳо чӣ қадар мешавад?



4.

Тарҳшаванд	30	40	60	70	50	80	90
Тарҳкунанд	16	15	27	36	34	56	48
Ҳосили тарҳ							



5. Мисолҳоро аз рўйи намуна ичро кунед:

$$14 - 6 \square 12 - 8$$

$$8 > 4$$

$$14 - 6 > 12 - 8$$

$$38 + 5 \square 67 + 3 \quad 42 - 5 \square 42 - 15 \quad 25 + 13 \square 58 - 15$$



6. Дар дўкон 80-то дафтари расм мавчуд буд. Дар давоми рўз 36-то дафтар фурӯхта шуд. Дар дўкон чандто дафтари расм боқӣ мондааст?

7. Қавсҳоро тавре гузоред, ки баробариҳо дуруст бошад.

$$40 - 9 + 11 = 20$$

$$40 - 6 + 2 = 32$$

$$40 - 9 + 11 = 42$$

$$60 - 20 + 7 = 33$$



1. Ҳалли мисолро фаҳмонед: $52 - 24 = \square \square$

Даҳӣ	Воҳид
5	2
-	
2	4
2	8

$$52 - 24 = (52 - 20) - 4 = 32 - 4 = 28$$

Мисол дар шакли сутун навишта, ҳал карда мешавад.

1. Аз воҳидҳо, воҳидҳо тарҳ карда мешавад.

Аз 2-то воҳид 4-то воҳид тарҳ кардан намешавад. Аз 5 даҳӣ 1 даҳӣ гирифта мешавад (барои аз ёд набаровардан ба болои рақами 5 нуқта гузошта мешавад).

1 даҳӣ ва 2 воҳид – ин 12 воҳид.

12 даҳӣ – 4 даҳӣ = 8 воҳид.

Ба зери воҳидҳо 8 навишта мешавад.

.	5	2
	2	4
		28

2. Аз даҳихо, даҳихо тарҳ карда мешавад.

5-то даҳӣ мавчуд буд, аз он барои тарҳ кардани воҳидҳо 1-то даҳӣ гирифтем. 4 даҳӣ боқӣ монд.

4 даҳӣ – 2 даҳӣ = 2 даҳӣ. Ба зери даҳихо 2 навишта мешавад.

3. Ҷавоб: ҳосили тарҳи 52 ва 24 ба 28 баробар мешавад.

$$\begin{array}{r} 63 \\ - 45 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 47 \\ + 35 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 72 \\ - 27 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 32 \\ + 24 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 80 \\ - 59 \\ \hline \end{array}$$

3. Дар асоси ҷадвал масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед:

Мавчуд буд	Фурӯхта шуд	Боқӣ монд
50 халта биринч	то нисфирӯзӣ – 25 халта баъди нисфирӯзӣ – 20 халта	? халта



4. $80 + 15 =$ $80 + 11 =$ $30 - 7 =$ $20 + 3 =$
 $52 - 24 =$ $50 - 24 =$ $27 - 3 =$ $27 + 3 =$
5. Дарозии тарафҳои ҳар як шаклро чен кунед:



6. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:

$$\begin{array}{rcl} 14 + 14 = \boxed{} & & \\ 68 - 54 = \boxed{} & & \\ 42 + 26 = \boxed{} & & \\ 79 - 37 = \boxed{} & & \\[10pt] 28 - 15 = \boxed{} & & \\ 13 - 0 = \boxed{} & & \\ 13 + 29 = \boxed{} & & \end{array}$$



7. Дар хочагии якум барои даравидани гандум 22-то ва дар хочагии дуюм аз он 14-то кам комбайн кор карданд. Дар хочагии дуюм чандто комбайн кор кардааст?
8. Мисолҳоро дар шакли сутун навишта, амалҳоро ичро кунед:

$$\begin{array}{cccc} 32 - 14 & 64 - 12 & 52 - 34 & 40 - 4 \\ 60 - 34 & 55 + 35 & 48 + 22 & 20 - 6 \end{array}$$




МАСЪАЛАҲОИ ТАРКИБӢ ОИД БА ЁФТАНИ ҲОСИЛИ ТАРХ

1. Дар дӯкон 54 ҷуфт пойафзоли занона ва аз он 7 ҷуфт кам пойафзоли мардона фурӯхта шуд. Ҷанд ҷуфт пойафзоли мардона фурӯхта шудааст?
2. Мисолҳои дар асоси ҷадвал додашударо ҳал кунед:

Тарҳшаванда	58	77	64	52	50	70	63
Тарҳкунанда	32	13	26	24	24	34	45
Ҳосили тарҳ							


3. $43 + 8$ $18 - 9$ $32 - 7$ $54 - 8$
 $64 - 7$ $16 - 9$ $13 - 7$ $73 - 9$
4. Дар ҷойҳои зарурӣ қавсҳоро ҳамин хел гузоред, кӣ дар натиҷа баробарӣ дуруст ҳосил шавад:
 $80 - 50 + 10 = 20$ $100 - 40 + 50 = 10$
 $40 - 10 + 20 = 10$ $90 - 40 + 20 = 30$
 $50 - 7 + 3 = 40$ $50 - 22 + 8 = 20$
5. Миқдори секунҷаҳои дар шаклҳо бударо муайян кунед.



6. Дар анбор 42 ҳалта ҷуворимакка мавҷуд буд. То нисфириӯзӣ 5 ҳалта, баъди нисфириӯзӣ 4 ҳалта ҷуворимакка ба дӯкон фиристода шуд. Дар анбор ҷанд ҳалта ҷуворимакка боқӣ монд?
7. $42 - 2$ $57 - 7$ $27 + 2$ $38 + 2$
 $42 - 7$ $57 - 9$ $27 + 20$ $38 + 20$

1. Мисолҳоро дар шакли сутун навишта, ҳисоб кунед:
- $40 - 6$
- |
- $50 - 4$
- |
- $80 - 8$
- |
- $27 + 3$


2. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:



3. Дар як вагони метро 72 нафар мусоғир аст. 48 нафари онҳо мардҳо буда, бокимондаашон занҳо мебошанд. Дар ҳамин вагон чанд нафар занҳо будаанд?
4. Мисолҳоро дар шакли сутун навишта, ҳисоб кунед:
- $20 - 3$
- |
- $24 + 6$
- |
- $75 + 15$
- |
- $90 - 8$
-
- $36 + 4$
- |
- $40 - 6$
- |
- $55 + 25$
- |
- $80 - 9$



5. Дар шакли 1-ум чандто чоркунча ва дар шакли 2-юм чандто секунча ва чоркунча ҳаст?



6. Вазни каду 8 кг, вазни тарбуз бошад, аз он 3 кг сабук аст. Вазни тарбуз чий қадар аст?
7. $(34 + 14) - 5$ | $(40 - 30) + 8$ | $(30 - 20) + 20$
 $(28 - 18) + 9$ | $(60 + 20) + 2$ | $(70 - 10) + 30$



ВОҲИДҲОИ ВАҚТ. СОАТ, ДАҚИҶА. МАСЪАЛАҲОИ СОДДА ОИД БА ЁФТАНИ ВАҚТ, МАСОФА ВА СУРЪАТ



1.



Ақрабаки калони соат дақиқаро нишон медиҳад. Вай аз як хатча то хатчаи дуюм дар як дақиқа мегузарад.

Ақрабаки хурди соат, чанд шудани соатро нишон медиҳад. Вай аз як рақам то рақами дуюм дар 1 соат мегузарад.

$$1 \text{ соат} = 60 \text{ дақиқа аст.}$$



- 1) Соат кадом вақтро нишон дода истодааст?
- 2) Ақрабаки калони соат кадом рақамро нишон дода истодааст?
- 3) Ақрабаки хурди соат кадом рақамро нишон дода истодааст?

2. Мисолҳоро аз рӯйи намуна ичро кунед:


$$100 - 6 = 90 + (10 - 6) = 90 + 4 = 94$$



90 10

$$100 - 7 \quad | \quad 100 - 4 \quad | \quad 100 - 9 \quad | \quad 100 - 8$$

3. Сайёҳ дар се рӯз чӣ қадар вақт роҳ тай кардааст?



4. Дар дўкон 100 дона чангкашак мавҷуд буд. Дар давоми рӯз 9-то чангкашак фурӯхта шуд. Дар дўкон боз чандто чангкашак боқӣ монд?



5. Дар пойгаи велосипедчиён Азиз дар масофаи муайяншуда дар 35 дақиқа, Абдулазиз бошад, дар 40 дақиқа омада расид. Азиз аз Абдулазиз чанд дақиқа пеш омада расидааст? Абдулазиз аз Азиз чанд дақиқа пас омада расидааст?
6. $100 - 5$ $83 + 17$ $80 + 20$ $40 + 60$
 $100 - 3$ $90 + 10$ $50 + 50$ $70 + 30$



1. 1) Кадом вақтро нишон додани соатро гўед.



2) Баъд аз 10 дақиқа кадом вақтро нишон додани ҳар як соатро гўед.


$$2. \begin{array}{r} - 60 \\ - 24 \end{array} \quad \begin{array}{r} + 32 \\ + 27 \end{array} \quad \begin{array}{r} - 73 \\ - 45 \end{array} \quad \begin{array}{r} + 58 \\ + 32 \end{array} \quad \begin{array}{r} - 80 \\ - 54 \end{array}$$

3. Дар мусобиқаи пазандагӣ Насиба вазифаи супоридашударо дар 20 дақиқа, Гулсара бошад, дар 25 дақиқа ичро кард. Насиба ин вазифаро аз Гулсара чанд дақиқа пеш ичро кардааст? Гулсара ин вазифаро аз Насиба чанд дақиқа пас ичро кардааст?

4. Мисолҳоро бо усули қулай ҳисоб кунед:

$$\begin{array}{r} 40 + 30 + 9 \\ 20 + 20 + 4 \end{array} \quad \begin{array}{r} 50 + 20 + 7 \\ 80 - 40 + 5 \end{array} \quad \begin{array}{r} 30 + 20 + 8 \\ 90 - 70 + 2 \end{array}$$

5. 6-то адади боқимондаи аз 1 то 9 бу даро ба доирачаҳои холӣ ҳамин хел ҷойгир кунед, ки суммаи 4-то адади дар дохили доирачаҳои ҳар як қатор буда ба 20 баробар бошад.



6. $45 + 32$ $87 - 42$ $53 + 15$ $52 - 26$
 $96 - 74$ $62 + 31$ $79 - 38$ $25 + 25$

7. Дар автобус 30 нафар мусофирион меомаданд. Дар истгоҳ боз 4-то зан ва 7-то мард савор шуданд. Дар автобус чанд нафар мусофирион шуданд?



1. Аз намунаи соат, соати 1-ро, соати 4-ро, соати 7-ро нишон дихед. Пас аз ҳамин вақт 5 дақ., 15 дақ., 20 дақ., 3 дақиқа гузаштанашро нишон дихед.
2. Назира аз хона то дӯкони нон 15 дақиқа, аз дӯкони нон то мактаб 8 дақиқа роҳ гашт. Назира аз хона то мактаб дар чӣ қадар вақт омада расидааст?



15 дақиқа 8 дақиқа

3. $27 + 18$ $42 - 5$ $42 + 17$ $57 - 26$
 $54 - 13$ $28 + 5$ $34 + 20$ $64 - 23$
4. Масъалаи муҳтасар тартиб дихед ва онро ҳал кунед.
 Соати овезон – 18-то
 Соати дастӣ - ? –то кам
-) ?-то соат



5. Ба чойи соат дуюнимро нишондоданашро, понздаҳ дақиқа кам шашро нишондоданашро, соат ҳашту сӣ дақиқаро нишондоданашро гуфтан дигархелтар чӣ гуфтан мумкин?



6. Саёҳатчиён дар поезд 3 соат, дар мошин нисбат аз поезд 4 соат зиёд роҳ гаштанд. Саёҳатчиён ҳамагӣ чанд соат роҳ гаштаанд?






7. $6 \text{ дм } 5 \text{ см} \square 65 \text{ см}$ $75 \text{ см} \square 7 \text{ дм } 5 \text{ см}$
 $7 \text{ дм } 2 \text{ см} \square 72 \text{ см}$ $34 \text{ см} \square 3 \text{ дм } 4 \text{ см}$



ТАБДИЛДИҲИ ШАКЛҲОИ СОДДА БА МУРАККАБ ВА БАРЪАКС

1. Ҳар як шакл чандтогӣ тараф ва кунҷҳо дорад? Номи шаклҳоро нависед.





2. Ҳамин хел адад гузоред, ки баробарӣ дуруст бошад:
 $38 + \square = 43$ $42 - \square = 27$ $75 + \square = 90$
 $42 - \square = 37$ $45 + \square = 68$ $50 - \square = 26$

3. Дар қабати якуми бинои навсоҳташуда 26-то, дар қабати дуюмаш 28-то хона аст. Дар қабати дуюм нисбат ба қабати якум чандто зиёд хона аст?



4. Дар ҳар қадоми шаклҳо чандтогӣ секунча аст?



5. Ададҳоро дар шакли суммаи ҷамъшавандо дар катакча (хона) ифода кунед:
- $29 = 20 + 9$

$$53 = 50 + \square \quad 42 = 40 + \square \quad 32 = 30 + \square$$

$$87 = 80 + \square \quad 15 = 10 + \square \quad 57 = 50 + \square$$



6. Аз 4-то секунчаи бурида гирифташуда 2-то квадрат созед:



7. Донишомӯзон аз мактаб то ба боғи истироҳатӣ рафтан ва баргаштан 40 дақиқа сарф карданд. Дар худи боғ бошад, бачаҳо 20 дақиқа сайр карданд. Ба ин сайр ҳамагӣ чӣ қадар вақт сарф шудааст?



ХУСУСИЯТҲОИ ТАРАФҲОИ МУҶОБИЛИ РОСТКУНЧА



1.







Чоркунчае, ки ҳамаи кунҷҳояш рост аст, **росткунча** номида мешавад.

Тарафҳои муҷобили росткунча ба ҳамдигар баробар мешавад.

Росткунча чорто қулла, чорто кунҷ ва чорто тараф дорад.

2. $9 + 7$	$7 + 5$	$36 + 4 - 10$	$29 + 1 + 7$
$8 + 6$	$6 + 6$	$57 + 3 - 20$	$48 + 2 + 9$

3. Кунҷҳои рост, аз он калон ва хурди бисёркунҷаҳоро муайян кунед:



4. Дар ҳавз 9-то мурғобӣ шино карда мегашт. Пас аз якчанд мурғобии дигар омада ҳамроҳ шудан, мурғобиҳои дар ҳавз буда 14-то шуд. Чандто мурғобӣ омада ҳамроҳ шудааст?
5. Аломатҳои амалро баробариҳо дуруст мебаромада карда гузоред:

$40 \square 5 = 45$

$27 \square 7 = 20$

$59 \square 9 = 50$

$60 \square 4 = 64$

$80 \square 3 = 83$

$39 \square 9 = 30$




6. 1) Аз ададҳои 19, 29, 39, 49, 69, 79, 89, 99 якто адаҳои ҳамсояи пас меомадаро нависед;
2) Аз ададҳои 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 якто адаҳои ҳамсояи пеш меомадаро нависед.

$8 + 8$	$9 - 7$	$37 + 3 - 5$	$22 + 8 + 4$
$9 + 5$	$7 + 6$	$46 + 4 - 2$	$57 + 3 + 5$



1. Дар нақша чандто квадрат ва чандто росткунча аст? Ба дафтаратон кашед ва онро ранг кунед.



2. Ҳамин хел адад гузоред, ки баробарӣ дуруст бошад:

$40 + \square = 42$

$29 - \square = 20$

$38 - \square = 30$

$60 + \square = 63$

$50 + \square = 53$

$37 - \square = 30$

3. Оиначии якум ба 19-то тиреза, дуюмаш ба 13-то тиреза оина шинонданд. Оиначии якум нисбат ба оиначии дуюм ба чандто тиреза зиёд оина шинондааст?
4. Мисолҳоро дар шакли сутун навишта ҳисоб кунед:

$52 - 24$

$48 + 32$

$56 - 31$

$29 + 32$


$67 + 23$

$69 - 29$

$48 + 22$

$84 - 63$

5. Ба ҳар як шакл чандтогй чўби ҳисоб истифода шудааст?



6. Ададҳои афтида мондаро гузоред: $64 = 32 + 32$.

$48 = 24 + \square\square$

$26 = \square\square + 13$

$68 = \square\square + 34$

$96 = 48 + \square\square$

$22 = \square\square + 11$


$50 = \square\square + 25$



КВАДРАТ



1. Номи ҳар қадоми шаклҳоро гўед:



1)



2)



3)



4)




Ин шакл – квадрат номида мешавад.

Росткунчае, ки ҳамаи тарафҳояш ба ҳамдигар баробар аст, **квадрат** ном дорад.

Квадрат чорто қулла, чорто кунч ва чорто тараф дорад.

2. Ҳамин хел квадрат кашед ва периметри онро ёбед:

3. $39 + 1$	$86 - 34$	$9 + 4$
$56 - 6$	$42 + 8$	$8 + 3$
$23 + 7$	$74 + 6$	$7 + 5$



4. Дар тамошои сирк 9-то асп ва 8-то сагча иштирок кард. Дар тамошо ҳамагӣ чандто ҳайвонҳои хонагӣ иштирок кардааст?

5. Мисолҳоро бо усули қулай ҳисоб кунед:

1) $\underline{1} + \underline{2} + \underline{3} + \underline{4} + \underline{5} + \underline{6} + \underline{7} + \underline{8} + \underline{9}$;

Намуна: $1 + 9 = 10$

2) $\underline{2} + \underline{4} + \underline{6} + \underline{8} + \underline{10} + \underline{12} + \underline{14} + \underline{16} + \underline{18}$;

Намуна: $2 + 18 = 20$



6. Дар хочагии фермерӣ пагоҳӣ аз як модагов 16 л ва аз модагови дуюм нисбат ба он 4 л зиёд шир дӯшида гирифта шуд. Аз ҳар ду модагов чанд литр шир дӯшида гирифта шудааст?

7. $40 + 27$	$76 + 13$	$38 - 30$	$(8 + 7) - 5$
$57 + 22$	$22 + 13$	$29 - 20$	$(9 + 8) + 3$
$23 + 17$	$64 - 21$	$16 + 14$	$(7 + 7) - 4$



1. Квадрати тарафааш 4 см буда кашед. Аз он ҳамин хел як порча гузаронед, ки дуто росткунча ҳосил шавад.

2. Мисолҳоро фахмонда ҳал кунед:

$$\begin{array}{r}
 + 54 \\
 + 16 \\
 \hline
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 - 83 \\
 - 42 \\
 \hline
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 + 32 \\
 + 29 \\
 \hline
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 - 78 \\
 - 23 \\
 \hline
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 + 64 \\
 + 25 \\
 \hline
 \end{array}$$

3. Дар сето зарф 100 литр бензин аст. Агар дар зарфи якум 40 литр, дар зарфи дуюм 35 литр бошад, дар зарфи сеюм чанд литр бензин аст?



4. Масъалаи мухтасар тартиб дижед ва онро ҳал кунед:


Мавҷуд буд – 20 кг биҳӣ

Фурӯхта шуд – 10 кг биҳӣ

Боқӣ монд – ? кг биҳӣ



5. Фикр карда ёбед!



6. Қавсҳоро чунон гузоред, ки натиҷа ба адади до-дашуда баробар бошад:

$$50 + 30 + 9 = 89 \quad | \quad 8 + 2 + 40 = 50 \quad | \quad 70 - 30 + 6 = 46$$

7. Ба дўконӣ хӯрокворӣ 29 қуттӣ конфет ва кулчаҳои қандин оварданд. Агар конфетҳо 20 қуттӣ бошад, чанд қуттӣ кулчаҳои қандин овардаанд?



АЛОҚАМАНДИИ БАЙНИ ҲАМДИГАРИИ ҚИСМҲОИ ТАРКИБӢ ВА НАТИҶАҲОИ АМАЛҲОИ ҶАМӢ ВА ТАРХ

1. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:

$$80 - (20 + 30) \quad (60 + 40) - 50 \quad (43 + 27) + 9$$

$$70 - (30 + 30) \quad (60 - 40) + 40 \quad (96 - 34) + 8$$

Намуна: $(50 + 30) - 20 = 60$
$ \begin{array}{r} 50 \\ + 30 \\ \hline 80 \end{array} \quad \begin{array}{r} 60 \\ - 20 \\ \hline 40 \end{array} $

- 2.** Ҳамин хел ададе гузоред, ки баробарй дуруст бошад:

$$28 - \square = 20$$

$$34 + \square = 40$$

$$75 - \square = 70$$

$$67 + \square = 70$$

$$89 - \square = 80$$

$$83 + \square = 90$$

$$43 + \square = 50$$


$$98 - \square = 90$$

$$38 + \square = 40$$

- 3.** Масъалаи мухтасар тартиб дихед ва онро ҳал кунед:



- 1) Мавҷуд буд – 58 кг картошка
Истифода шуд – 18 кг картошка
Боқӣ монд – ? кг картошка
- 2) Мавҷуд буд – 58 кг картошка
Истифода шуд – ? кг картошка
Боқӣ монд – 40 кг картошка

- 4.** Дар асоси расм масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед:



Дарахти сафедор аз дарахти тӯс чанд метр баланд аст? Дарахти гучум аз дарахти тӯс чанд метр паст аст? Дарахти тӯс аз дарахти гучум чанд метр баланд аст?

- 5.** Шаклҳоро ба дафтаратон кашед ва ранг кунед:



- 6.** Бачаҳо ба арча 28-то шарчай сурх ва 24-то шарчай кабуд овехтанд. Шарчаҳои сурхи овехта шуда аз шарчаҳои кабуд чӣ қадар зиёд аст?

7. Мисолҳоро бо санчиш ҳал кунед:

$$\begin{array}{r} 57 \\ + 23 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 84 \\ - 32 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 36 \\ + 24 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 95 \\ - 64 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 64 \\ + 36 \\ \hline \end{array}$$



-  1. Аз як тўп матоъ барои костюм 30 м, барои шим 24 м, барои дўхтани камзўлчай беостин ба костюм ва шим чй қадар матоъ сарф шуда бошад, аз он 34 м кам матоъ истифода шуд. Барои дўхтани камзўлчай беостин чй қадар матоъ истифода шудааст?

Масъаларо аз рўйи нақша ҳал кунед:

- 1) Барои костюм ва шим чй қадар матоъ сарф шудааст?
 $30+24=\square\square$ (метр матоъ)
- 2) Барои дўхтани камзўлчай беостин чй қадар матоъ сарф шудааст?
 $54-34=\square\square$ (метр матоъ)



2. Аз ҷадвал мисолҳои ҷавобашон як хел бударо ёбед:

57 + 8	50 – 24	14 + 12	98 – 33
89 – 54	29 + 9	67 – 29	40 + 38
28 + 24	87 – 9	28 + 6	78 – 26

3. Мисолҳоро ба мисли дар намуна нишондода ичро кунед:

$$57 + 24 - 35 = 46$$

$$\begin{array}{r} 57 \\ + 24 \\ \hline 81 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 81 \\ - 35 \\ \hline 46 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 47 + 12 - 25 \\ 68 - 12 + 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 90 - 55 + 14 \\ 80 - 37 + 17 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 68 + 13 - 35 \\ 57 + 13 - 23 \end{array}$$



4. $42 - 15 =$ $57 - 26 =$ $53 + 37 =$ $80 - 30 =$
 $29 + 32 =$ $90 - 50 =$ $64 + 25 =$ $47 - 26 =$
5. Ба як сутун ҳосили чамъ ва ба сутуни дуюм ҳосили тарххоро нависед. Қимати ин ифодаҳои ададиро ёбед.
 $75 + 15, 64 + 26, 88 - 27, 57 - 26, 32 + 29, 50 - 24.$
6. Дар як банд 42 м сим буд. Дар давоми як рӯзи корӣ аз сим якчанд метр бурида гирифтанд ва дар банд 14 м сим монд. Аз банд чанд метр сим бурида гирифтаанд?
7. Мисолҳоро ҳал кунед:

$$\begin{array}{r} 48 \\ + 32 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 79 \\ - 37 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 53 \\ + 27 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 46 \\ - 35 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 59 \\ + 21 \\ \hline \end{array}$$



ИФОДАҲОИ АДАДӢ. МУОДИЛАҲО БУЗУРГИҲО ВА ШАКЛҲОИ ГЕОМЕТРИЙ






1. $35 + 4 =$ $48 - 5 =$
Инҳо **ифодаҳои ададӣ** ё ки **ифодаҳо** номида мешаванд. Натиҷаи амалҳои дар ифода нишондошударо, **қимати ифода** меноманд.
 $35 + 4 = 39$ суммаи 35 ва 4 ба 39 баробар мешавад.
35 + 4 ифода буда, 39 **қимати ифода** аст.
2. Ифодаҳоро ҳисоб кунед:
Суммаи ададҳои 36 ва 4, 48 ва 30, 37 ва 48; Ҳосили тарҳи ададҳои 42 ва 2, 57 ва 50, 95 ва 5.
3. Ба боғ 70 бех кӯчат шинонданд. Аз онҳо 40 бех гелос, 20 бех хурмо ва боқимондаҳояш бошад, кӯчати олуболу аст. Ба боғ чанд бех кӯчати олуболу шинонда шудааст?

4. Дар асоси чадвал масъала тартиб дижед ва онро ҳал кунед:

Мавҷуд буд	Истифода шуд	Боқӣ монд
 ва 	5 кг	? кг

Қимати ифодаҳои $8 + 6$, $8 - 6$, $(8 + 6) - 5$ – ро ҳисоб карда чиро ёфтани мумкин?

5. Шаклҳоро ба дафтаратон кашед. Дар ҳар қадом шакл чандтогӣ секунча ва чандтогӣ квадрат ҳаст?



6. Мисолҳоро ҳал кунед:

58 – 4	47 + 2	60 – 3	36 + 4
58 – 40	47 + 20	60 – 30	36 + 40

7. Хочагии фермери якум 15-то трактори нав, дуюмаш бошад, аз он 4-то зиёд трактор харида гирифт. Хочагии фермери дуюм чандто трактори нав харида гирифтааст?

1. Дар асоси чадвал масъала тартиб дижед ва онро ҳал кунед:

Мавҷуд буд	Истифода шуд	Боқӣ монд
 картошка	Пагоҳӣ – 4 кг Нисфириӯзӣ – 5 кг	? кг

2. Ҳисоб кунед:

1) Аз адади 10 суммаи ададҳои 7 ва 2-ро тарҳ кунед:

$$\begin{array}{r} 2 \\ + 7 \\ \hline 10 \end{array}$$

Дар ифодаҳои қавснок, аввал амалҳои дар доҳили қавс буда ичро карда мешавад.

2) Барои ҳал кардани мисолҳои намуди зерини $10 - 7 - 2$ амалҳо пайиҳам ичро карда мешавад:
 $10 - 7 - 2 = 1$.

3. Фаҳмонда ҳал кунед:

$$\begin{array}{ccc} 10 - (5 + 3) & 10 - (6 + 3) & 9 - (4 + 2) \\ 10 - 5 - 3 & 10 - 6 - 3 & 9 - 4 - 2 \end{array}$$

4. Дар Анвар 10-то чормағз буд. Вай 7-тоашро ба додараш дод ва 2-тоашро худаш шикаста хўрд. Дар Анвар чандто чормағз монд?

Усули 1.

- 1) $7 + 2 = \square$ -то чормағз хўрда шуд.
- 2) $10 - 9 = \square$ -то чормағз боқӣ монд.



Усули 2.

$$10 - 7 - 2 = 3 - 2 = 1\text{-то чормағз боқӣ монд.}$$

Ҷавоб: Дар Анвар 1-то чормағз боқӣ монд.

5. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:

$$20 - (6 + 3) \quad | \quad 40 - (7 + 2) \quad | \quad 50 - (5 + 4)$$



6. Дар ошхонаи боғчай бачагона 20 кг биринч мавҷуд буд. Пагоҳӣ 4 кг, дар пешин (нисфириӯзӣ) ҳам ҳамин қадар биринч истифода шуд. Чанд килограмм биринч боқӣ мондааст?

$$\begin{array}{cccc} 19 + 1 & | & 26 + 4 & | \quad 45 + 3 \quad | \quad (9 + 6) + 5 \\ 56 + 3 & | & 87 + 3 & | \quad 38 + 2 \quad | \quad (8 + 9) + 3 \end{array}$$



СУММАИ ЯКЧАНД ҶАМЪШАВАНДАҲОИ ЯКХЕЛА (БАРОБАР). БА НАМУДИ СУММАИ ЯКЧАНД ҶАМЪШАВАНДАҲОИ ЯКХЕЛА ИФОДА КАРДАНИ АДАД



1. Ҳар як ададро ба суммаи чамъшавандаҳои якхела иваз кунед:

Намуна: $8 = 4 + 4$

$$10 = 5 + 5$$

$$12 = 6 + 6$$

$$14 = 7 + 7$$

$$16 = 8 + 8$$

$$18 = 9 + 9$$

$$20 = 10 + 10$$

2. Дар сето қўра (молхона) 70-то гўсфанд буд. Дар қўраи якум 30-то, дар қўраи дуюм 20-то гўсфанд буд. Дар қўраи сеюм чандто гўсфанд будааст?

Ҳал: 1) $30+20=\square$ -то гўсфандони қўраи 1 ва 2;
2) $70-50=\square$ -то гўсфандони қўраи 3.

3. Ададҳои афтидамондаро гузоред: $28 = 14 + 14$.

$$64 = 32 + \square$$

$$48 = 24 + \square$$

$$88 = 44 + \square$$

$$66 = 33 + \square$$

$$26 = 13 + \square$$

$$44 = 22 + \square$$

4. Дар асоси ҷадвал масъала тартиб диҳед ва онро ҳал кунед:

Мавҷуд буд	Истифода шуд	Боқӣ монд
 25 кг ва 22 кг	27 кг мех	? кг

5. Дуто чамъшавандай ҳамсояро бо суммай онҳо иваз карда, бо усули қулай ҳисоб кунед:
- | | | |
|-------------|--------------|---------------|
| $7 + 8 + 2$ | $2 + 14 + 6$ | $40 + 20 + 6$ |
| $6 + 9 + 1$ | $13 + 7 + 4$ | $30 + 50 + 8$ |
6. Дар як вагони поездни “Афросиёб” 72 нафар мусофирон буданд. 34 нафари онҳо мардон буда, бўқимондаашон занҳо буданд. Дар ҳамин вагон чанд нафар занҳо будаанд?
7. $(90 - 30) + 10$ $80 - (20 + 30)$ $(80 - 40) - 40$
 $(40 + 40) - 20$ $70 - (30 + 30)$ $(60 - 20) + 10$

ҲАЛ КАРДАНИ МАСЪАЛАҲОИ СОДДА ВА ТАРКИБӢ

1. Карим 5-то, бародараши 7-то, падараши 13-то моҳӣ сайд карданд. Падараши аз Карим чандто зиёд моҳӣ сайд кардааст?
 Ифодаҳои зерин чиро мефаҳмонад?

$$7 + 5 \quad | \quad 7 - 5 \quad | \quad 13 - 7 \quad | \quad 13 - 5 \quad | \quad 5 + 7 + 13$$

2. Аз ҷадвал мисолҳои ҷавобашон як хел бударо ёбед.

45 + 23	90 - 64	64 + 26	42 - 15
50 - 24	75 + 15	87 + 13	76 + 24
27 + 3	38 - 8	39 + 29	62 - 35

3. Масъалаи муҳтасар тартиб дихед ва онро ҳал кунед:
 Дар мөшини 1-ум – 56 ҳалта пиёз
 Дар мөшини 2-юм – ?, 16 ҳалта кам пиёз) ? ҳалта
4. $75 \text{ см} + 25 \text{ см}$ $67 \text{ дм} - 26 \text{ дм}$
 $89 \text{ дм} - 39 \text{ дм}$ $45 \text{ см} + 35 \text{ см}$



5. Чандто чойники ҷуфт ҳаст? Ҳамаи чойникҳо чандтоанд?



6. Дар дӯкон 8 қуттӣ афлесун ва 7 қуттӣ лимон мавҷуд буд. Баъд аз якчанд қуттӣ хурмо овардан, меваҳо 25 қуттӣ шуд. Чанд қуттӣ хурмо оварда шудааст?


7. Мисолҳоро ҳал кунед:

$$(34 + 14) - 5 \quad | \quad (40 - 30) + 8 \quad | \quad 20 + (30 - 20)$$

$$(28 - 18) + 9 \quad | \quad (60 + 20) + 2 \quad | \quad 60 - (20 + 10)$$

ИФОДАҲОИ ҲАРФӢ

- 1.



Ба чойи катакчай холии ифодаи Бобур нишон дода истода, аз рақамҳои ба дasti Нафиса, Гулбаҳор, Анвар ва Улуғбек буда гузашта, ифода созед ва қимати онҳоро ёбед.

Масалан: $3 + 5 = 8$.

Ба «Дарча» дигар ададҳоро гузоред ва қимати ифодаҳои ҳосилшударо ҳисоб кунед:

$\square + 8$

$\square + 9$

$15 - \square$

$\square + 16$

Дар математика ба чойи «дарчаҳо» ҳарфҳои хурди лотинӣ гузошта мешавад. Хондан ва на-виштани онҳо ба таври зерин аст:

Масалан: ҳарфи **a** – «**a**» гуфта, ҳарфи **b** – «**б**» гуфта, ҳарфи **k** – «**ка**» гуфта хонда мешавад. Яъне, агар $a = 9$, $a = 8$ бошад, қимати ифодай $a + 7$ ё ки $7 + a$ – ро ин тавр ёфтани мумкин:
 $9 + 7 = 16$ ё ки $7 + 9 = 16$; $8 + 7 = 15$ ё ки $7 + 8 = 15$.

Агар $a = 6$, $a = 8$, $a = 10$, $a = 12$ бошад, қимати ифодай $a + 8$ -ро ёбед: Намуна: $6 + 8 = 14$; $12 + 8 = 20$.

2.

Оварда шуд	Таъмир карда шуд
43-то мошин	Рӯзи 1-ум – 20-то мошин Рӯзи 2-юм – 12-то мошин

Боз чандто мошинро таъмир кардан лозим?

Ҳал:

1) $20 + 12 = \square$ мошини таъмир шуда.

2) $43 - 32 = \square$ мошини таъмир карда мешуда.

3.

$$\begin{array}{r} 18 + 5 \\ 32 - 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17 + 28 \\ 17 + 43 \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 32 - 15 \\ 52 - 25 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 87 + 13 \\ 76 + 24 \end{array}$$

4. Ифодаҳо созед ва қимати онҳоро ёбед:
 Суммаи ададҳои 76 ва 4, 37 ва 53, 28 ва 5;
 Ҳосили тарҳи ададҳои 42 ва 5, 32 ва 15, 38 ва 30.



5. Чандто шакл буданашро ёбед:



6. Ба маҳфили дўзандагии мактаб 58 нафар ва ба маҳфили мусиқӣ бошад, 32 нафар донишомӯзон иштирок доранд. Ба ҳар ду маҳфил ҳамагӣ чанд нафар донишомӯзон иштирок доранд?
7. $77 - 65$ $23 + 45$ $84 - 72$
 $32 + 14$ $86 - 34$ $61 + 15$
1. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед.
 Ифодаҳои чунин шакл дошта: $a+49$ $91-b$

1)

8	
	2 + 49
4	
6	

$$\begin{aligned} 8 + 49 &= \square \square \\ 2 + 49 &= \square \square \\ 4 + 49 &= \square \square \\ 6 + 49 &= \square \square \end{aligned}$$

2)

91	6
91 - 4	
91	3
91	9

$$\begin{aligned} 91 - 6 &= \square \square \\ 91 - 4 &= \square \square \\ 91 - 3 &= \square \square \\ 91 - 9 &= \square \square \end{aligned}$$



2.

a	38	46	27	28	39	37	49
$a + 7$							

Намуна: $38 + 7 = 38 + (2 + 5) = (38 + 2) + 5 = 45$

b	47	35	28	24	43	52	13
$56 - b$							


3. Дар тарафи рости кўча 35-то хона, дар тарафи чап аз он 7-то кам хона аст. Дар тарафи чапи кўча чандто хона аст?

Саволи масъаларо тавре дигар кунед, ки он бо ду амал ҳал мешуда бошад.

4. 1) агар $a = 14$, $a = 8$, $a = 47$ бошад, қимати ифодаи $a + 8$ -ро ёбед;
2) агар $b = 13$, $b = 18$, $b = 44$ бошад, қимати ифодаи $b - 6$ -ро ёбед.



5. Мисолхоро фаҳмонда ҳал кунед:



6. Ифодаҳо созед ва қимати онҳоро ёбед:

- 1) суммаи ададҳои 32 ва 14, 57 ва 13, 61 ва 15;
2) ҳосили тарҳи ададҳои 78 ва 36, 86 ва 34, 89 ва 64.



7. Масъалаи мухтасар тартиб дихед ва онро ҳал кунед:
 - 1) Дафтари катак – 32 –то
Дафтари рах-рах - ? 14-то кам
 - 2) Дафтари катак – 32-то
Дафтари рах-рах – ?, 14-то кам
8. Дар мусобиқаи шиноварӣ 48 нафар, дар мусобиқаи ҷаҳидан бошад, 18 нафар донишомӯз иштирок доранд. Дар ҳар ду мусобиқа ҳамагӣ чанд нафар донишомӯз иштирок доранд?



ИШОРА (МУАЙЯН) КАРДАНИ ШАКЛҲОИ ГЕОМЕТРИЙ

1. Дуто порчай дарозиаш 6 см ва 8 см буда қашед ва онҳоро бо ҳарфҳо ишора кунед.



Ҳангоми яке аз онҳоро бо ҳарфҳои AB ва дуюмашро бо ҳарфҳои CD барои ишора кардан, нуқтаҳои қуллаҳои онро A ва B , C ва D гуфта ишора кардан мумкин. Пас аз ин порчай AB ба 6 см, порчай CD ба 8 см баробар гуфта хонда мешавад.

Ҳар гуна порча бо ду ҳарфи калон ишора карда мешавад.

2. Супоришро ичро кунед:
 - а) Барои 3-то секунҷаи алоҳида соҳтан чандто чӯб лозим аст?
 - б) Барои 2-то квадрати алоҳида соҳтан чандто чӯб лозим аст?

3. Мисолҳоро дар шакли сутун навишта, амалҳоро ичро кунед:

$$52 + 37$$

$$95 - 52$$

$$79 - 28$$

$$76 + 24$$

$$33 + 16$$


$$57 - 36$$

4. Аз хатҳои шикастай додашуда:

- 1) аз чандто порча иборат буданашро муайян кунед ва дарозиашро ёбед;
- 2) аввал ва охири ҳар як порчаро бо ҳарфҳо ишора кунед.



Намуна:



5. Аз хона то мактаб 75 қадам. Гулноза ба сўйи мактаб пас аз 10 қадам гузоштан, дар хона мондани китобаш ба хотираш омад. Ў китобро гирифта, ба мактаб баргашта рафт. Гулноза ҳамагӣ чанд қадам роҳ гаштааст?







6. $72 + 25 \square 25 + 75$
 $64 + 26 \square 26 + 64$

$87 + 13 \square 87 - 13$
 $68 - 17 \square 68 + 17$



7. Периметри ҳар як шаклро ёбед:



8. Ҳисоб кунед:

$30 \text{ см} + 24 \text{ см}$

$80 \text{ дм} - 54 \text{ дм}$

$60 \text{ дм} - 20 \text{ дм}$

$50 \text{ см} + 20 \text{ см}$



МУОДИЛА. ҲАЛ КАРДАНИ МУОДИЛАҲО БО УСУЛИ ИНТИХОБ КАРДАН



1. Муодилаҳои дар шакли $27 + x = 27$ бударо ҳал кунед.

Ёфтани ададҳои номаълум бо ҳарфи x (икс) ишора карда мешавад.

$27 + x = 27$ — ин муодила аст.

Муодила ин тавр ҳал карда мешавад: барои дуруст баромадани баробарӣ ба ҷойи x чӣ гуна адад гузошта шуданашро дониста гирифтан лозим. Ин адад 0 аст, چунки ба 27 ҳангоми 0-ро ҷамъ кардан 27 ҳосил мешавад. Пас баробарӣ дуруст буданашро дониста гирифтан мумкин.

Ҳалли муодила ин тавр навишта мешавад:

$27 + x = 27$

$x = 27 - 27$

$x = 0$

Санчиш:

$27 + 0 = 27$

$27 = 27$

2. а) Ҳангоми аз ҳосили чамъ чамъшавандай маълумро тарҳ кардан, чамъкунандаи номаълум ҳосил шуданашро фаҳмонда дихед:

$$7 + 8 = 15$$

$$15 - 7 = 8$$

$$15 - 8 = 7$$

- б) Чамъшавандай номаълумро ёбед:

$$\square + 3 = 10$$

$$9 + \square = 14$$



$$x + 7 = 12$$

3. Муодиларо ҳал кунед ва натиҷаро санчед:

$$35 + x = 70$$

$$14 + x = 24$$

$$25 + x = 50$$

4. Аз ҷадвал мисолҳои ҷавобашон як хел бударо ёбед:

$87 + 13$	$78 + 22$	$48 + 32$	$35 + 25$
$75 + 15$	$90 - 10$	$67 + 33$	$20 + 20$
$53 + 37$	$64 + 26$	$90 - 50$	$78 - 18$

5. Аз расм истифода бурда, оиди ифодаҳои $4 + 7$, $4 + 10$, $7 - 4$, $10 - 4$, $10 - 7$ масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед:



4 кг



7 кг



10 кг



6. Заводи автомобилсозӣ рӯзи якум 47-то, рӯзи дуюм 3-то зиёд мошин кор карда баровард. Завод дар ду рӯз чандто мошин кор карда баровардааст?
7. $50 - 23 + 17$ $37 + 23 - 30$ $87 - 64 + 23$
 $40 - 18 + 12$ $55 + 14 - 29$ $95 - 52 + 13$



1. Ҳалли муодилаҳоро фаҳмонед: $x + 56 = 70$

$$x + 56 = 70$$

$$x = 70 - 56$$

$$x = 14$$

Санҷиш:

$$14 + 56 = 70$$

$$70 = 70$$

Агар аз ҷамъшавандаҳо яктоаш номаълум бошад, аз ҳосили ҷамъ, ҷамъкунандаи маълум бударо тарҳ кардан лозим аст.

Намуна: $37 + x = 47$

$$x = 47 - 37$$

$$x = 10$$

Санҷиш:

$$37 + 10 = 47$$

$$47 = 47$$

2. Муодилаҳоро ҳал кунед ва натиҷаро санҷед:
 $x + 8 = 12$ $46 + x = 90$ $x + 9 = 29$






3. Дар асоси ҷадвал ифода тартиб диҳед ва онҳоро ҳал кунед:

Ҷамъшаванда	47		35	24	56		64
Ҷамъкунанда		26		31		32	
Ҳосили ҷамъ	74	60	70		80	61	90



4. Дар ҳар як шаклҳо чандто секунча ва ҷорқунча аст?



5. Ифодаҳо созед ва қимати онҳоро ёбед:

a	40	35	27	51	62	19	72
$a + 8$							



6. Боғбон аз як бех хурмо 40 кг, аз беҳи дуюми хурмо бошад, пас аз якчанд килограмм ҳосил гирифтган, 87 кг ҳосил шуд. Боғбон аз беҳи дуюм чанд килограмм хурмо гирифтааст?
7. Мисолҳоро ҳал қунед:

$$\begin{array}{r} 35 \\ + 13 \\ \hline 48 \end{array} \quad \begin{array}{r} 50 \\ - 16 \\ \hline 34 \end{array} \quad \begin{array}{r} 63 \\ + 27 \\ \hline 90 \end{array} \quad \begin{array}{r} 47 \\ - 16 \\ \hline 31 \end{array} \quad \begin{array}{r} 32 \\ + 29 \\ \hline 61 \end{array}$$



1. Ҳалли муодилаҳоро фаҳмонед: $69 - x = 23$

$$69 - x = 23$$

Санчиш:

$$x = 69 - 23$$

$$69 - 23 = 46$$

$$x = 46$$

$$46 = 46$$



Агар тарҳкунанда номаълум бошад, аз тарҳшаванда ҳосили тарҳро тарҳ кардан лозим аст.

Намуна: $57 - x = 17$

Санчиш:

$$x = 57 - 17$$

$$57 - 17 = 40$$

$$x = 40$$

$$40 = 40$$

2. Дар автосарой 49-то автобус буд. Аз онҳо якчандтоаш ба ҷойи муайяншуда пас аз баромада рафтган 17-то автобус монд. Аз автосарой чандто автобус ба ҷойи муайяншуда ба роҳ баромада рафтааст?



3. Дар асоси чадвал мисол тартиб дижед ва онро ҳал кунед:

Тарҳшаванда	45		59		70	69	54
Тарҳкунанда		24		12	56	17	
Ҳосили тарҳ	40	41	43	17			27

4. Муодилаҳоро ҳал кунед ва натиҷаро санҷед:
 $68 - x = 37$ $49 - x = 23$ $76 - x = 42$
5. Масъалаи муҳтасар тартиб дижед ва онро ҳал кунед:

Мавчуд буд – 58-то дафтар
 Фурӯхта шуд – x -то дафтар
 Боқӣ монд – 27-то дафтар



6. Агар $b = 7$, $b = 3$ ва $b = 9$ бошад, қимати ифодаи $90 - b$ -ро ёбед.

7.

$\frac{+}{\underline{32}} \begin{array}{r} 48 \\ 32 \end{array}$	$\frac{-}{\underline{14}} \begin{array}{r} 65 \\ 14 \end{array}$	$\frac{+}{\underline{23}} \begin{array}{r} 37 \\ 23 \end{array}$	$\frac{-}{\underline{55}} \begin{array}{r} 79 \\ 55 \end{array}$	$\frac{+}{\underline{12}} \begin{array}{r} 29 \\ 12 \end{array}$
--	--	--	--	--



1. Ҳалли муодилаҳоро фаҳмонед: $x - 24 = 41$

$$\underline{x - 24 = 41}$$

Санҷиш:

$$\underline{x = 41 + 24}$$

$$65 - 24 = 41$$

$$\underline{x = 65}$$

$$41 = 41$$

Агар тарҳшаванда номаълум бошад, барои ёфтани он ба ҳосили тарҳ, тарҳкунандаро ҷамъ кардан лозим аст.

2. Муодилаҳоро ҳал кунед:

$$\underline{x - 7 = 12}$$

$$x - 8 = 9$$

$$x - 9 = 50$$

3. Ба дўкон барои фурӯхтан якчанд телевизор оварданд. То бегоҳӣ пас аз 14-то телевизорро фурӯхтан, 31-то телевизор монд. Ба дўкон аввал чандто телевизор овардаанд?
4. Мисолҳоро аз рӯйи намуна иҷро кунед: $24=12+12$.

$$22 = 11 + \square \quad | \quad 48 = 24 + \square \quad | \quad 66 = 33 + \square$$

$$44 = 22 + \square \quad | \quad 64 = 32 + \square \quad | \quad 88 = 44 + \square$$



5. Аз рӯйи расм масъала тартиб диҳед ва онро ҳал кунед:



? кг



18 кг



14 кг

52 кг

6. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:

$$\begin{array}{r} 60 \\ + \quad \square \\ \hline 90 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 50 \\ + \quad \square \\ \hline 70 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 50 \\ + \quad \square \\ \hline 100 \end{array}$$



7. Дар ду ҳалта ҳамагӣ 38 кг лаблабу аст. Агар дар ҳалтаи якум 21 кг лаблабу бошад, дар ҳалтаи дуюм чанд килограмм лаблабу аст?
8. Муодилаҳоро ҳал кунед ва натиҷаро санҷед:

$$x - 14 = 31$$

$$x - 21 = 42$$

$$56 - x = 43$$

$$69 - x = 43$$

$$28 + x = 59$$

$$x - 15 = 25$$





ЗАРБ ВА ТАҚСИМ. БУЗУРГИҲО ВА ШАКЛҲОИ ГЕОМЕТРИЙ

ЗАРБ. МАҲНОИ ЗАРБ

$$2 \cdot \square = 10$$



$$10 : 2 = \square$$



1. Ҳама себҳо чандто аст?



$$\begin{array}{ccccccccc} 2 & + & 2 & + & 2 & + & 2 & + & 2 \\ & & & & & & & & = 10 \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & 2 \cdot 5 = 10 \end{array}$$

2-тогӣ 5 маротиба гирифта шавад, 10 ҳосил мешавад ё ки 2-ро ба 5 зарб карда шавад, 10 мешавад.

Чамъ кардани чамъшавандои якхеларо, **зарб** меноманд.

Ҳосили чамъи чамъшавандои якхелаи $2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10$ – ро дар шакли ҳосили зарб ин тавр менависанд: $2 \cdot 5 = 10$


Нуқта (\cdot) **аломати зарб** мебошад.

Мисоли зерин ин тавр хонда мешавад:

Дутогӣ панҷ маротиба гирифта шавад, даҳ ҳосил мешавад ё ки ду ба панҷ зарб карда шавад, даҳ ҳосил мешавад.




2. 1) 5-тогъ 5 маротиба гирифта шавад, 25 ҳосил мешавад ё ки 5 ба 5 зарб карда шавад, 25 мешавад.



$$\begin{array}{r} 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 \\ 5 \cdot 5 = 25 \end{array}$$

2)




$$\begin{array}{r} 3 + 3 + 3 = \square \\ 3 \cdot 3 = \square \end{array}$$




$$\begin{array}{r} 4 + 4 + 4 + 4 = \square \square \\ 4 \cdot 4 = \square \square \end{array}$$



3. Мисолҳои доир ба чамъ бударо бо мисолҳои доир ба зарб буда иваз кунед:



$$\begin{array}{r} 5 + 5 + 5 = \square \square \\ \square \cdot \square = \square \square \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 4 + 4 + 4 = 12 \\ 4 \cdot 3 = \square \square \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 6 + 6 + 6 + 6 = 24 \\ 6 \cdot 4 = \square \square \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 7 + 7 = \square \square \\ 7 \cdot 2 = \square \square \end{array}$$



4. Мисолҳои доир ба зарб бударо бо мисолҳои доир ба чамъ буда иваз кунед:



$$2 \cdot 4 = 8$$

$$2 + 2 + 2 + 2 = \square$$



$$6 \cdot 3 = \square$$

$$6 + 6 + 6 = \square$$

5. Дар як гулдаста 5-то чинигул, дар гулдастай дуюм бошад, аз он 3 маротаба зиёд чинигул аст. Дар гулдастай дуюм чандто чинигул аст?



6. Мисолҳои доир ба чамъ бударо бо мисолҳои доир ба зарб буда иваз кунед:

Намуна: $7 + 7 + 7 = 7 \cdot 3$

$$7 + 7 + 7$$

$$8 + 8 + 8$$

$$9 + 9 + 9$$

7. $18 - 9$ $9 + 9$ $13 + 5$ $(60 + 6) - 4$

$$13 - 4$$

$$8 + 7$$

$$15 + 4$$

$$(50 + 8) + 2$$



1. Дар асоси расм доир ба зарб мисол тартиб диҳед ва онро бо чамъ иваз кунед:

1)



$$5 \cdot 4 = \square$$

$$5 + 5 + 5 + 5 = \square$$

2)



$$5 \cdot 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5$$

2. Мисолҳои доир ба зарб бударо бо мисолҳои доир ба чамъ буда иваз кунед:

Намуна: $8 \cdot 3 = 8 + 8 + 8$

$$8 \cdot 3$$

$$5 \cdot 7$$

$$4 \cdot 3$$

$$5 \cdot 6$$

3. Мисолхоро дар асоси намуна ичро кунед:
- | | |
|------------------|------------------|
| $50 - (25 + 15)$ | $(37 + 48) - 30$ |
| $(48 + 19) - 36$ | $(37 + 53) - 40$ |



$$(45 + 27) - 31 = 41$$

$\begin{array}{r} 45 \\ + 27 \\ \hline 72 \end{array}$	$\begin{array}{r} 72 \\ - 31 \\ \hline 41 \end{array}$
--	--

4. Ба боғи мактаб барои шинондан 43 бех гули садбарг ва 23 бех чинигул оварда шуд. Ба боғи мактаб барои шинондан ҳамагӣ чанд бех гул оварда шудааст?
5. Дар ҳар як аквариум 4-тоги моҳӣ аст. Дар 4-то аквариум чандто моҳӣ аст?



6. Ин шаклҳо бо кадом ҷиҳаташон аз ҳамдигар фарқ меқунанд?



7. Ҳамаи чӯчаҳо чандто аст? Ҳаллашонро бо ҷамъ ва зарб ичро кунед:



- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $52 - 2$ | $30 + 5$ | $57 + 23$ | $68 + 20$ |
| $52 - 20$ | $30 + 50$ | $40 + 27$ | $18 + 12$ |



НОМГУЗОРИИ КОМПОНЕНТҲОИ АМАЛИ ЗАРБ



1. Дар асоси расм мисол тартиб дихед ва онро ҳал кунед:



$$5 \cdot 3 = \square\square$$

Аъзоҳои зарбро дар ёд доред:

$$5 \cdot 3 = 15$$

Зарбшавандай якум **Зарбкунандай дуюм** **Хосили зарб**

Хосили зарби 5 ва 3 ба 15 баробар аст.

Ададҳое, ки зарб карда мешаванд, **зарбкунандаҳо** номида мешавад. Ададҳоеро, ки дар натиҷаи зарб кардан хосил мешаванд, **ҳосили зарб** ном дорад.

2. Мисолҳоро ҳал кунед:

$$8 \cdot 2 \quad 9 \cdot 3 \quad 6 \cdot 4 \quad 3 \cdot 3 \quad 1 \cdot 8$$

3. Мисолҳои доир ба зарб бударо бо мисолҳои доир ба ҷамъ буда иваз кунед.

Намуна: $6 \cdot 5 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6$

$$4 \cdot 3 \quad 7 \cdot 2 \quad 5 \cdot 4 \quad 3 \cdot 5$$

4. Масъалаҳоро ҳал кунед:

1) Агар дар ҳар як автомобил 5-тогӣ одам бошад, дар ду автомобил чанд кас мешавад?

2) Агар дар ҳар як зарф 6-тогӣ анор бошад, дар чорто зарф чандто анор мешавад?

5. Мисолҳоро аз рӯйи намуна ичро кунед: $3 \cdot 7 = 21$.



$$2 \cdot 6 = \square\square \quad 5 \cdot 5 = \square\square \quad 6 \cdot 3 = \square\square$$

$$2 \cdot 8 = \square\square \quad 4 \cdot 3 = \square\square \quad 7 \cdot 2 = \square\square$$

$$2 \cdot 7 = \square\square \quad 4 \cdot 5 = \square\square \quad 6 \cdot 5 = \square\square$$



6. Ҳисоб кунед:



7. 1) Зарбшавандай якум 4, зарбкунандай дуюм 3. Ҳосили зарбро ёбед;
2) Ҳосили зарби ададҳои 8 ва 2, 9 ва 3, 5 ва 4-ро нависед ва ҳисоб кунед.
8. Мисолҳоро дар шакли сутун нависед ва натиҷаро ҳисоб кунед:

$$72 + 21$$

$$68 - 30$$

$$56 - 25$$

$$58 + 21$$

$$43 + 27$$

$$96 - 36$$

$$49 - 27$$

$$35 + 14$$



АЛОҚАМАНДИИ БАЙНИ ҲАМДИГАРИИ КОМПОНЕНТҲО ВА НАТИҶАҲОИ ҲАР ЯК АМАЛ



1. Мисолҳои доир ба ҷамъ бударо бо мисолҳои доир ба зарб буда иваз кунед:

$$\text{Намуна: } 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 \cdot 5 = 10$$

$$3 + 3 + 3 + 3 + 3$$

$$5 + 5 + 5$$

$$6 + 6 + 6 + 6$$

2. Мисолҳоро аз рӯйи намуна ҳал кунед:

$$\underline{58 + 23 - 55 = \square\square}$$


$$\begin{array}{r} + 58 \\ 23 \\ \hline 81 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} - 81 \\ 55 \\ \hline 26 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 60 + 17 - 51 \\ 87 - 64 + 23 \\ \hline 27 + 23 - 30 \end{array}$$


$$\begin{array}{r} 46 - 16 + 15 \\ 77 + 13 - 29 \\ \hline 74 + 26 - 40 \end{array}$$

3. Чавоби мисолҳоро ёбед:



4. Хонаи синф 3-то тиреза дорад. Дар ҳар кадом тиреза 3-тогӣ гулдон истодааст. Ҳамаи гулдонҳои дар тиреза буда чандто аст?

5. Кунчи ростро ёбед:




6. Дар автобус 37 нафар мусоғир буданд. Дар истгоҳ 4 нафар мусоғир фаромада, 7 нафар мусоғир баромад. Мусоғирони дар автобус буда чанд нафар шуданд?



$70 - 46 + 27$ $50 - 13 + 18$	$97 - 64 + 19$ $40 - 13 + 27$	$72 - 34 + 17$ $35 + 15 - 26$
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

ТАҚСИМ. МАЊНОИ АМАЛИ ТАҚСИМ

1. 1) 8-то тўтиро ба 4-то қафас баробар андохтанд. Ба ҳар як қафас чандтогй тўтий андохта шудааст?



Ҳал: $8 : 4 = 2$ -тогй тўтий.

Ҷавоб: Ба ҳар як қафас 2-тогй тўтий андохта шудааст.

2) 8-то тўтиро ба ҳар як қафас 2-тогй карда андохтанд. Чандто қафас лозим шудааст?

Ҳал: $8 : 2 = 4$ -то қафас.

Ҷавоб: Барои 8-то тўтий 4-то қафас лозим аст.

Баробар тақсим кардани чизҳоро, **тақсим** меноманд. Ду нуқта (:) – **аломати тақсим** аст. Ифодаи $10 : 5 = 2$ ин тавр хонда мешавад:
Ҳосили тақсими 10 ва 5 ба 2 баробар аст.

2. Масъаларо ҳал кунед ва онҳоро муқоиса кунед:
- 1) 10-то конфет 5-тогй карда ба лаъличаҳо гузашта шуд. Чандто лаълича лозим шудааст?
 - 2) 10-то конфет ба 2-то лаълича баробар карда гузашта шуд. Ба ҳар як лаълича чандтогй конфет гузашта шудааст?

3. Аз расмҳо истифода бурда, масъаларо ҳал кунед:
Ба ҳар яки 4-то санҷоби ба боғи ҳайвонот буда,
2-тогӣ чормағз дода шуд. Ба санҷобҳо ҳамагӣ
чандто чормағз дода шуд?



4. Ҳалли мисолҳоро фаҳмонед:

$6:2 = \square$

$8:2 = \square$

$10:2 = \square$

$6:3 = \square$

$8:4 = \square$

$10:5 = \square$

5. Аз ҷадвал мисолҳои ҷавобашон як хел бударо ёбед:

90 – 50	57 + 32	87 + 13	52 – 24
67 + 3	36 + 4	50 + 39	38 + 32
75 – 50	55 – 30	64 – 36	76 + 24



6. Ду нафар бача дар дарё оббозӣ дорад. Барои ба соҳил баромадан, бачаи якум 20 м шино карданаш лозим. Бачаи дуюм нисбат ба вай 7 м кам шино карданаш лозим аст. Бачаи дуюм барои ба соҳил баромадан чанд метр шино карданаш лозим?

7. $37 - 17 + 40$

$65 - 42 + 18$

$75 + 15 - 21$

$58 + 22 - 13$

$45 - 25 + 32$

$89 + 11 - 50$



1. Дар асоси расм масъала тартиб дижед ва онро ҳал кунед:




$$10 : 2 = \square \text{ -то қулфинай.}$$

Ададҳои тақсимшаванда ва номи ифодаҳоро дар ёд доред:

$$12 : 3 = 4$$

Тақсимшаванда Тақсимкунанда Ҳосили тақсим

2. $12 : 2 = \square$ $8 : 4 = \square$ $15 : 5 = \square$
 $15 : 3 = \square$ $6 : 3 = \square$ $18 : 2 = \square$
3. Аз чўбҳои ҳисоб истифода бурда, ҳосили тақсимро ёбед:
 1) Тақсимшаванда 9, тақсимкунанда 3, ҳосили тақсимро ёбед;
 2) Тақсимшаванда 14, тақсимкунанда 2, ҳосили тақсимро ёбед.
4. Ҷавоби мисолҳоро бо тартиби афзуншавӣ нависед. Чӣ хел калима ҳосил шуд?



5. Ҷамъро дар чойҳои лозим буда, бо зарб иваз карда ичро кунед:

$$\begin{array}{ccc} 12 + 12 + 15 & 3 + 3 + 3 + 3 & 4 + 4 + 4 \\ 7 + 7 + 7 & 5 + 5 + 5 + 5 & 6 + 6 + 6 \end{array}$$




- 6.** Ба маҳфили варзиш 12-то тӯби дастӣ оварда шуд. Онҳоро ба се гурӯҳ иштироҷиёни маҳфил баробар тақсим карда доданд. Ба ҳар як гурӯҳ чандтогӣ тӯби дастӣ дода шудааст?
- 7.** Мисолҳоро ҳал кунед:

$$\begin{array}{r} - 72 \\ \underline{- 55} \end{array} \quad \begin{array}{r} + 54 \\ \underline{+ 13} \end{array} \quad \begin{array}{r} - 67 \\ \underline{- 35} \end{array} \quad \begin{array}{r} + 36 \\ \underline{+ 25} \end{array} \quad \begin{array}{r} - 60 \\ \underline{- 29} \end{array}$$



БА ҚИСМҲО БАРОБАР ТАҚСИМ КАРДАН. ҚИСМИ МАҶМУЙ

- 1.** Дар асоси расм оиди ба қисмҳои баробар тақсим кардан масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед:



- 2.** 10-то гул 5-тогӣ карда ба гулдонҳо тақсим карда шуд. Барои ин гулҳо чандто гулдон лозим шудааст?
- 3.** $2 \cdot 2 = \square$ $3 \cdot 2 = \square$ $4 \cdot 2 = \square$ $5 \cdot 2 = \square$
 $4 : 2 = \square$ $6 : 3 = \square$ $8 : 4 = \square$ $10 : 5 = \square$
- 4.** Барои гӯшаи табиати зиндаи мактаб 10-то тӯтӣ оварда шуд. Онҳоро 5-тогӣ ба қафасҳо андохтанд. Барои ин тӯтиҳо чандто қафас лозим шудааст?



5.	Тарҳшаванда	60	38	59	67	42	31
	Тарҳкунанда	34	30	26	16	15	14
	Ҳосили тарҳ						



- 6.** Дар ошхона 18 л равғани пахта мавҷуд буд. Онро ба ду зарф баробар карда рехтанд. Ба ҳар як зарф чанд литр равғани пахта рехта шудааст?
- 7.** $30 - (17 + 3)$ $(62 - 41) + 9$ $90 - (47 + 3)$
 $20 + (9 + 8)$ $(54 + 29) - 3$ $(35 + 35) - 8$



ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО ОИД БА АМАЛИ ЗАРБ ВА ТАҚСИМ

- 1.** Дар як қуттӣ 6-то қалам аст. Ба чорто қуттии ҳаминхела чандто қалам мешавад?



Масъаларо аввал бо амали ҷамъ ҳал кунед, сипас мисоли доир ба ҷамъ бударо ба мисоли доир ба зарб буда иваз кунед.

- 2.** Ба ҷойи катакчаҳо ҳамин хел ишораҳои амалро гузоред, ки навиштаҳо дуруст бошад.


$$\begin{array}{lll} 38 \square 16 = 22 & 42 \square 25 = 67 & 76 \square 24 = 100 \\ 39 \square 31 = 70 & 69 \square 46 = 23 & 83 \square 17 = 100 \end{array}$$

- 3.** Ба дўкони гул 90 бех гул оварда шуд. То нисфириӯзӣ 40 бех, баъди нисфириӯзӣ 30 бех гул фурӯхта шуд. Барои фурӯҳтан боз чандто гул боқӣ мондааст?



4. $10 : 5 = \square$ $9 : 3 = \square$ $12 : 6 = \square$
 $8 : 2 = \square$ $6 : 2 = \square$ $14 : 7 = \square$

- 5.** Ҳал ва ҷавоби масъалаҳоро муқоиса кунед:
- 1) 6-то редиска (шалғамчай сурх) мавҷуд буд. Редискаро ба 3-то қисми баробар тақсим карданд ва баста баромаданд. Дар ҳар қадом банд чандтогӣ редиска аст?



Роҳи ҳал: $6 : 3 = 2$ -то редиска

Ҷавоб: Дар ҳар як қадом 2-тогӣ редиска аст.


- 2) 6-то редиска мавҷуд буд. Редискаҳоро 3-тогӣ карда ҷудо карданд ва онҳоро бастанд. Чандто банд редиска шуд?



Роҳи ҳал: $6 : 3 = 2$ -то банд редиска

Ҷавоб: 2-то банд редиска аст.

- 6.** Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:



- 7.** Барои ҷашн 20-то шар (пуфак) харида гирифтанд. Шарҳоро ба 2-то қисми баробар тақсим карда бастанд. Дар ҳар қадом банд чандтогӣ шар аст?

- 8.** Мисолҳоро ҳал кунед:

$$\begin{array}{lll} 70 - (79 - 70) & 40 + (11 + 9) & (24 + 34) - 8 \\ 21 + (34 - 30) & 35 - (7 + 6) & (28 - 18) + 9 \end{array}$$



- 1) 14 кг лимон мавчуд буд. Онҳоро ба 2-то сабадча баробар андохтанд. Ба ҳар як сабадча чанд килограммй лимон андохта шудааст?
- 2) 18-то шоколадро ба лаъличаҳо 6-тогӣ баробар андохта баромаданд. Ба чандто лаълича шоколад андохта шудааст?



$$\begin{array}{ccc} 10:2=\square & | & 14:2=\square \\ 10:5=\square & | & 14:7=\square \end{array} \quad \begin{array}{ccc} 8:2=\square & | & 8:4=\square \end{array}$$

3. Ҳамаи гулҳои садбарг чандто аст? Ҳаллашро бо чамъ ва зарб иҷро кунед?



4. Муодилаҳоро ҳал кунед:

$$27 - x = 15$$

$$x - 15 = 25$$

$$17 + x = 39$$

5. Аз ҷадвал мисолҳои ҷавобашон як хел бударо ёбед:

6 · 3	8 : 4	21 : 3	12 : 4
12 : 3	2 · 2	18 : 3	15 : 5
2 · 3	14 : 7	14 : 2	9 · 2



6. Аломатҳои амалро баробариҳо дуруст мебаромада карда гузоред:

$$22 \square 22 = 44$$

$$33 \square 33 = 66$$

$$44 \square 44 = 88$$

$$75 \square 25 = 50$$

$$50 \square 25 = 25$$

$$88 \square 34 = 54$$

7. Дар як хонадон 15-то курка (мурғи марҷон) мавчуд буд. Онҳоро ба 3-то катак баробар тақсим карда андохтанд. Дар ҳар як катак чандтогӣ курка андохта шудааст?



МУНОСИБАТҲОИ БАЙНИ АМАЛҲОИ ЗАРБ ВА ТАҚСИМ

- 1.** Дар асоси расм мисолҳои додашударо ҳал кунед:



$$2 \cdot 4 = 8$$

$$8 : 2 = 4$$



$$3 \cdot 4 = 12$$

$$12 : 3 = 4$$

- 2.** Дар асоси расм масъала тартиб диҳед ва онро ҳал кунед:




$$3 \cdot 2 = 6$$

$$6 : 3 = \square$$



$$5 \cdot 2 = 10$$

$$10 : 5 = \square$$



$$6 \cdot 2 = \square \square$$

$$12 : 6 = \square$$

- 3.** 1) Дар 3-то лаълича 2-тогӣ хурмо аст. Ҳамаи хурмоҳо чандто аст?
 2) Дар 2-то лаълича 3-тогӣ хурмо аст. Ҳамаи хурмоҳо чандто аст?




- 4.** Ҳосили зарбро бо ҳосили чамъ иваз кунед:

Намуна: $6 \cdot 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24$

$$4 \cdot 5 = \square \square \quad | \quad 6 \cdot 8 = \square \square \quad | \quad 7 \cdot 2 = \square \square \quad | \quad 9 \cdot 3 = \square \square$$

$$3 \cdot 5 = \square \square \quad | \quad 2 \cdot 6 = \square \square \quad | \quad 3 \cdot 7 = \square \square \quad | \quad 5 \cdot 6 = \square \square$$

5. Периметри шаклҳои зеринро чен карда ёбед:



-  6. Аз сахро дар мөшини якум 37 халта, дар мөшини дуюм нисбати якум 8 халта зиёд, дар мөшини сеюм бошад, нисбат аз дуюм 5 халта кам картошқа гирифта бурданд. Дар мөшини сеюм чанд халта картошқа гирифта бурдаанд?
7. Мисолҳоро дар шакли сутун нависед ва онҳоро ҳал кунед:

$$89 - 57$$

$$75 + 15$$

$$49 + 17$$

$$64 - 33$$

$$58 - 25$$

$$26 + 26$$



ҲАЛ КАРДАНИ МАСЪАЛАҲО БО УСУЛИ ҶАДВАЛ

1. 1) Дўзанда 6-то куртai духтарона дўхт. Ба ҳар кадом курта 2 метри газвори атлас сарф шуд. Дўзанда ҳамагӣ чӣ қадар газвор сарф кардааст?

	Газвори ба якто курта сарфшуда	Миқдори куртаҳо	Газвори ба ҳама курта сарфшуда
2 м	6-то	?	
?	6-то	12 м	
2 м	?	12 м	

- 2) Дуто масъалаи байни ҳамдигар чаппа тартиб дихед ва онро ҳал кунед.

2. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:

$$\begin{array}{r} + 52 \\ \hline 29 \end{array} \quad \begin{array}{r} - 73 \\ \hline 21 \end{array} \quad \begin{array}{r} + 48 \\ \hline 37 \end{array} \quad \begin{array}{r} - 87 \\ \hline 56 \end{array} \quad \begin{array}{r} + 32 \\ \hline 46 \end{array}$$

3. Ҳалли масъалаҳоро муқоиса кунед:

- 1) 18-то дафтарро ба 3 нафар донишомӯз баробар тақсим карда доданд. Ҳар як донишомӯз чандтогӣ дафтар гирифтааст?
- 2) 18-то дафтарро ба донишомӯзон 3-тогӣ тақсим карда доданд. Чанд нафар донишомӯз дафтар гирифтааст?

 4. Аломатҳои амалро баробариҳо дуруст мебаромада карда гузоред:

$$\begin{array}{r} 30\square 17=47 \\ 75\square 24=51 \end{array} \quad \begin{array}{r} 48\square 26=22 \\ 57\square 31=88 \end{array} \quad \begin{array}{r} 86\square 86=0 \\ 29\square 0=29 \end{array}$$

5. Аз рӯйи ҷадвал ифода тартиб дихед ва онҳоро ҳал кунед:

Чамъшаванда	67	55	19	38	53	84
Чамъкунанда	3	14	21	5	27	16
Ҳосили чамъ						

6. Дар дӯкон 48-то қандил мавҷуд буд. То нисфириӯзӣ 20-то, баъди нисфириӯзӣ 16-то қандил фурӯхта шуд. Дар дӯкон чандто қандил боқӣ монд?

 7. Мисолҳоро ҳал кунед:

$$\begin{array}{r} - 88 \\ \hline 53 \end{array} \quad \begin{array}{r} + 61 \\ \hline 24 \end{array} \quad \begin{array}{r} - 56 \\ \hline 23 \end{array} \quad \begin{array}{r} + 34 \\ \hline 15 \end{array} \quad \begin{array}{r} - 95 \\ \hline 24 \end{array}$$

8. Баландии дарахти арча 9 м, баландии сафедор аз он 5 м баланд аст. Баландии сафедорро ёбед.



ЁФТАНИ ЗАРБШАВАНДАИ НОМАЪЛУМ



1. 1) $\underline{6 \cdot 3 = 18}$

$$18 : 6 = 3$$

$$18 : 3 = 6$$



6 ва 3 – зарбшавандаҳо; 18 – ин ҳосили зарб аст.

2) $\underline{2 \cdot 4 = 8}$

$$8 : 2 = 4$$

$$8 : 4 = 2$$



Агар ҳосили зарби ду адад ба яке аз зарбшавандаҳо тақсим карда шавад, зарбкунандай дуюм ҳосил мешавад.



2. $\underline{3 \cdot 6 = 18}$

$$18 : 3 = \square$$

$$18 : 6 = \square$$

$\underline{3 \cdot 4 = 12}$

$$12 : 3 = \square$$

$$12 : 4 = \square$$

$\underline{8 \cdot 2 = 16}$

$$16 : 8 = \square$$

$$16 : 2 = \square$$

Зарбшавандай якум чӣ хел ҳосил шуд? Зарбкунандай дуюм чӣ хел ҳосил шуд?

3. Ҳалли масъалаҳоро муқоиса кунед:

1) Ба ҳар яки зарфҳо 6 кг-мӣ асал андохта шудааст. Ба 2-то зарф чӣ қадар асал андохта шудааст?


2) Ба зарфи якум 6 кг, ба зарфи дуюм 2 кг асал андохта шудааст. Ба ҳар ду зарф чанд килограмм асал ҳаст?

Барои чӣ масъалаи якум бо амали зарб ва масъалаи дуюм бо амали чамъ ҳал шуданашро фаҳмонда дихед.

4. Ададҳои афтидамондаро ба чояш гузашта нависед:

$$\begin{array}{l|l|l} 8 \cdot 3 = 3 \cdot 8 & 5 \cdot 6 = \square \cdot 5 & 2 \cdot 7 = \square \cdot 2 \\ 7 \cdot 2 = 2 \cdot \square & 6 \cdot 4 = 4 \cdot \square & 4 \cdot 5 = 5 \cdot \square \end{array}$$

5. Дар асоси нақша масъала тартиб диҳед ва онро ҳал кунед:



6. Ба ҳар як лаълича 5-тогӣ себ андохта шуд. Ба 6-то лаълича чандто себ шуд?




7. Мисолҳоро дар шакли сутун навишта, амалҳоро иҷро кунед:

$$\begin{array}{l|l|l} 45 + 13 & 62 - 14 & 55 + 28 \\ 60 - 24 & 54 + 36 & 97 - 52 \end{array}$$

8. Як хонадон 40-то харғӯш парвариш мекард. Аз онҳо 16-тоаш сиёҳ, 18-тоаш сафед ва боқимондаи он хокистарранг аст. Харғӯшҳои хокистарранг чандто аст?

1. Муодилаҳоро фахмонда ҳал кунед:

Зарбкунандаи номаълумро « x » гуфта мегирем.



$$\text{Намуна: } 2 \cdot x = 8$$

$$x = 8 : 2$$

$$\underline{x = 4}$$

$$2 \cdot 4 = 8$$

$$2 \cdot x = 10$$

$$x \cdot 5 = 15$$

$$3 \cdot x = 9$$



Агар яке аз зарбкунандаҳо номаълум бошад, ҳосили зарбро ба заршавандай маълум тақсим кардан лозим аст.

2. Дар чевон 16-то пиёла мавчуд буд. Аз чевон пас аз якчандто пиёла гирифтан, дар он 6-то пиёла монд. Аз чевон чандто пиёла гирифта шудааст?



3.	Зарбшаванда	2		5	2	7	
	Зарбкунанда	2	4	2		2	2
	Ҳосили зарб		8		10		14

4. Мисолҳоро аз рӯйи намуна ичро кунед:

$$62 - 34 \square 62 - 30$$

$$28 < 32$$

$$\begin{array}{r} 62 \\ - 34 \\ \hline 28 \end{array}$$

$$90 - 24 \square 80 - 24$$

$$87 + 13 \square 13 + 87$$

$$64 - 30 \square 42 + 30$$

$$47 + 53 \square 57 - 43$$



5. Дар қуттӣ 40-то қалами оддӣ ва ранга буд. Агар аз онҳо 28-тоаш қаламҳои ранга бошад, қаламҳои оддӣ чӣ қадар будааст?



6. Фирӯза 18-то қалами рангаро 6-тогӣ ба қуттиҳо андоҳт. Барои ҳамаи қаламҳо чандто қуттӣ лозим аст?

$$\begin{array}{r} 67 \\ + 14 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 62 \\ - 45 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 56 \\ + 35 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 80 \\ - 29 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 53 \\ + 47 \\ \hline \end{array}$$



ЁФТАНИ ТАҚСИМШАВАНДАИ НОМАЪЛУМ



1. Ҳалли мисолҳоро фаҳмонед:



$$\underline{8 : 2 = 4}$$

$$8 : 4 = 2$$

$$4 \cdot 2 = 8$$



$$\underline{6 : 2 = 3}$$

$$6 : 3 = 2$$

$$3 \cdot 2 = 6$$

Агар тақсимшаванда ба ҳосили тақсим, тақсим карда шавад, тақсимкунанда ҳосил мешавад.

Агар тақсимкунанда ба ҳосили тақсим зарб карда шавад, тақсимшаванда ҳосил мешавад.

2. Муодилаҳоро ҳал кунед:

$$3 \cdot x = 9$$

$$x \cdot 5 = 10$$

$$2 \cdot x = 16$$

$$x \cdot 3 = 9$$

$$5 \cdot x = 10$$

$$x \cdot 2 = 16$$

3. Масъалаҳоро ҳал кунед:

- 1) Ҷасур 10-то булбул харида гирифт ва онҳоро ба 5-то қафас баробар андохт. Ба ҳар як қафас чандтогӣ булбул андохтааст?
- 2) 10-то булбул оварданд. Онҳоро ба ҳар як қафас 2-тогӣ андохтанд. Барои булбулҳо чандто қафас лозим шудааст?



4. $12:2=\square$ $10:5=\square$ $14:2=\square$ $16:2=\square$
 $18:3=\square$ $10:2=\square$ $14:7=\square$ $15:3=\square$

5. Аз рўйи чадвал масъалаи додашударо ҳал кунед:
- 1) Насиба дар ҳар як банка 3 кг-мий ба 4-то банка асал андохт. Ҳамагӣ чанд килограмм асал андохтааст?

Асали дар якто банка буда	Миқдори банкаҳо	Ҳамаи асалҳои дар банка буда
3 кг	4-то	? кг
? кг	4-то	12 кг
3 кг	?	12 кг

- 2) Дуто масъалаи байни ҳамдигар чаппа тартиб диҳед ва онҳоро муқоиса кунед.
6. Ифодаро нависед ва қимати онро ёбед:
Аз суммаи 26 ва 34 адади 17-ро тарҳ кунед;
Ба ҳосили тарҳи 54 ва 24 адади 10-ро ҷамъ кунед.
7. Мисолҳоро дар шакли сутун навишта, ҳал кунед:
- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| $54 - 24$ | $67 + 13$ | $51 - 28$ |
| $62 + 17$ | $52 - 14$ | $74 + 16$ |
8. Масъалаҳоро ҳал кунед:
- Дар ҳар як лаълича 9-тогӣ тухм аст. Дар ду лаълича чандто тухм аст?
 - Дар ҳар як сабадча 8-тогӣ лимон аст. Дар панҷто сабадча чандто лимон аст?



МИЛЛИМЕТР

1.


Воҳиди ченаки дарозии аз детсиметр ва сантиметр хурдро – миллиметр мегўянд. Ҳар як рах (хат) -и дар ҷадвал буда, миллиметрро мефаҳмонад.



Аз ҷадвал як сантиметрро нишон диҳед. Он ба чанд қисми баробар тақсим шудааст? Ҳар як қисм ба як миллиметр баробар аст.
1 см ба 10 миллиметр баробар аст.

$$1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

2. Дарозии қаламро чен кунед:



Дарозии қалам ба см мм баробар аст.

3. Дарозии порчаҳои AB ва CD чӣ қадар аст? Дарозии ҳар як порчаро чен кунед.



Намуна: $AB = 9 \text{ см } 1 \text{ мм.}$



4. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:

$$\underline{2 \cdot 5 = 10}$$

$$10 : 2 = 5$$

$$10 : 5 = 2$$

$$\underline{7 \cdot 2 = 14}$$

$$14 : 7 = \square$$


$$14 : 2 = \square$$

$$\underline{4 \cdot 5 = 20}$$

$$20 : 4 = \square$$

$$20 : 5 = \square$$

5. Дарозии тарафҳои ҳар як шаклҳои зеринро чен кунед:



Намуна: $AB = 2 \text{ см } 4 \text{ мм.}$



6. Ба боғи истироҳатӣ 29 бех ниҳоли тӯс ва 20 бех ниҳоли маҷнунбед шинонданд. Ниҳоли тӯс ва маҷнунбед дар якчоягӣ чӣ қадар бошад, аз он 9 бех кам ниҳоли арча шинонданд. Дар боғ чанд бех ниҳоли арча шинондаанд?
7. $53 \text{ см} + 27 \text{ см}$ $69 \text{ дм} - 29 \text{ дм}$
 $98 \text{ дм} - 48 \text{ дм}$ $75 \text{ см} + 25 \text{ см}$



ЗАРБ ВА ТАҚСИМ БО ИШТИРОКИ АДАДҲОИ 0, 1, 10



1. $1 \cdot a = a$

$$1 \cdot 4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$$

$$1 \cdot 7 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 7$$

$a \cdot 1 = a$

$$1 \cdot 4 = 4$$

$$4 \cdot 1 = 4$$

Адади 1-ро ба ҳар гуна адад зарб кунем, худи ҳамон адад ҳосил мешавад. Ҳар гуна адад ба 1 зарб карда шавад, худи ҳамон адад ҳосил мешавад.

$0 \cdot a = 0$

$a \cdot 0 = 0$

$0 \cdot 4 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0$

$4 \cdot 0 = 0$

$0 \cdot 7 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0$

$7 \cdot 0 = 0$

Сифр, яъне 0-ро ба ҳар гуна адад зарб кунем, сифр (0) ҳосил мешавад. Ҳар гуна адад ба сифр (0) зарб карда шавад, 0 ҳосил мешавад.

- 2.** 1) Ҳосили зарбро бо ҳосили чамъ иваз кунед ва натичаро ёбед:

$1 \cdot 6$

$0 \cdot 2$

$5 \cdot 1$

$0 \cdot 5$

$0 \cdot 3$

$1 \cdot 8$

$4 \cdot 0$

$1 \cdot 9$

- 2) Ҳосили чамъро бо ҳосили зарб иваз кунед:

$1+1+1+1+1+1+1+1=1 \cdot 9 = \square$

$0+0+0+0+0+0=0 \cdot 6 = \square$

- 3.** Шарбати зардолуи дар якто банка буда 5 л аст. Шарбати зардолуи дар дуто банка буда чанд литр мешавад?

- 4.** Ҳосили зарби 1 ва 7, 0 ва 6, 1 ва 28-ро ёбед.

- 5.** Мисолхоро фахмонда ҳал кунед:

$1 \cdot 2$

$1 \cdot 13$

$(43-42) \cdot 3$

$0 \cdot 5$

$1 \cdot 27$

$(17-17) \cdot 6$

$9 \cdot 1$

$1 \cdot 82$

$(35-34) \cdot 8$



- 6.** Дўзанда ба якто халат 6-то тугма дўхт, ба 3-то халтаҳои ҳаминхела чандто тугма дўхтааст?

$(49-48) \cdot 9$

$(28-28) \cdot 5$

$(38-37) \cdot 0$

$(53-52) \cdot 8$

$1 \cdot 42$

$0 \cdot 63$





1. $a : 1 = a$

$0 : a = 0$

$$4 : 1 = 4$$

$$0 \cdot 6 = 0$$

$$8 : 1 = 8$$

$$0 \cdot 19 = 0$$

Ҳангоми ҳар гуна ададро ба 1 тақсим кардан, худи ҳамон адад ҳосил мешавад. Сифр, яъне 0-ро ба ҳар гуна адад тақсим кунем, сифр (0) ҳосил мешавад. Ададро ба сифр тақсим кардан мумкин нест.

$$\cancel{a : 0}$$

2. Мисолхоро фаҳмонда ҳал кунед:

$$\underline{1 \cdot 9 = 9}$$

$$\underline{1 \cdot 24 = 24}$$

$$\underline{1 \cdot 68 = 68}$$

$$9 : 1 = 9$$

$$24 : 1 = \square \square$$

$$68 : 1 = \square \square$$

$$9 : 9 = 1$$

$$24 : 24 = \square$$

$$68 : 68 = \square$$

Ҳангоми ҳар гуна адади дилҳоҳро ба худаш тақсим кардан, 1 ҳосил мешавад:

$$a : a = 1$$

3. Дар синф 34 нафар донишомӯз аст. Ба ҳар яки онҳо 1-тогӣ маҷаллаи «Ғунча» тақсим карда шуд. Ҳамагӣ чандто маҷаллаи «Ғунча» тақсим карда шудааст?

4. Ҷадвалро пур кунед:

a	5	45	0	98
$a \cdot 1$				
$1 \cdot a$				

a	8	16	35	65
$a : 1$				
$a : a$				

- 5.** Масъаларо ҳал кунед ва ҳалли онҳоро муқоиса кунед:
- 1) 18-то сабзӣ ба 6-то харгӯш баробар тақсим карда дода шуд. Ба ҳар як харгӯш чандтогӣ сабзӣ дода шудааст?
 - 2) 23-то дафтарро ба 23 нафар донишомӯз баробар тақсим карда дода шуд. Ҳар як донишомӯз чандтогӣ дафтар гирифтааст?
- 6.** Ба дӯкон барои фурӯхтан 21-то бозича ва аз он се маротиба кам тӯб оварда шуд. Ба дӯкон ҳамагӣ чандто тӯб оварда шудааст?
- 7.** Муқоиса кунед:
- | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 5 · 1 <input type="checkbox"/> | 5 : 5 <input type="checkbox"/> | 42 : 42 <input type="checkbox"/> | 6 · 1 <input type="checkbox"/> |
| 27 · 1 <input type="checkbox"/> | 27 : 1 <input type="checkbox"/> | 58 · 1 <input type="checkbox"/> | 58 : 1 <input type="checkbox"/> |
| 18 : 18 <input type="checkbox"/> | 15 : 1 <input type="checkbox"/> | | |



ЗАРБ ВА ТАҚСИМ БО ИШТИРОКИ АДАДИ 10



- 1.** Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:



$$10 \cdot 2 = 20$$



$$2 \cdot 10 = 20$$

Барои 10-ро ба 2 зарб кардан 1 даҳиро ба 2 зарб кардан лозим аст, дар натиҷа 2 даҳӣ ё ки 20 ҳосил мешавад.

Яъне: $10 \cdot 2 = 20$, ё ки $2 \cdot 10 = 20$ бошад, дар он ҳолат $20 : 2 = 10$, $20 : 10 = 2$ мешавад.

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 10 · 3 | 10 · 5 | 10 · 8 | 10 · 9 |
| 3 · 10 | 5 · 10 | 8 · 10 | 9 · 10 |
| 30 : 3 | 50 : 5 | 80 : 8 | 90 : 9 |
| 30 : 10 | 50 : 10 | 80 : 10 | 90 : 10 |

3. Меҳмонхона 10-то тиреза дорад. Ба ҳар кадом тиреза 4-тоги гулдон гузошта шудааст. Ҳамаи гулдонҳои дар тиреза буда чандто аст?

4.

$10 \cdot 2 = 20$	$2 \cdot 10 =$	$20 : 2 =$	$20 : 10 =$
$10 \cdot 3 = 30$	$3 \cdot 10 =$	$30 : 3 =$	$30 : 10 =$
$10 \cdot 4 = 40$	$4 \cdot 10 =$	$40 : 4 =$	$40 : 10 =$
$10 \cdot 5 = 50$	$5 \cdot 10 =$	$50 : 5 =$	$50 : 10 =$
$10 \cdot 6 = 60$	$6 \cdot 10 =$	$60 : 6 =$	$60 : 10 =$
$10 \cdot 7 = 70$	$7 \cdot 10 =$	$70 : 7 =$	$70 : 10 =$
$10 \cdot 8 = 80$	$8 \cdot 10 =$	$80 : 8 =$	$80 : 10 =$
$10 \cdot 9 = 90$	$9 \cdot 10 =$	$90 : 9 =$	$90 : 10 =$
$10 \cdot 10 = 100$	$10 \cdot 10 =$	$100 : 10 =$	$100 : 10 =$

5. Муодилаҳоро ҳал кунед:

$$29 + x = 60$$

$$58 - x = 50$$



$$x - 26 = 40$$

$$41 + x = 64$$

$$80 - x = 53$$

$$x - 15 = 35$$

6. Ҳисоб кунед:



7. Дар ошхона барои тайёр кардани шарбат 10 кг-мий 5 қуттӣ меваи хушк оварда шуд. Ба ошхона ҳамагӣ чанд килограмм меваи хушк оварда шудааст?

8. Муқоиса кунед:

$$10 \cdot 4 \square 50 : 5 \quad | \quad 9 \cdot 10 \square 10 \cdot 9 \quad | \quad 80 : 8 \square 10 \cdot 8$$

$$10 \cdot 3 \square 30 : 3 \quad | \quad 7 \cdot 10 \square 10 \cdot 2 \quad | \quad 60 : 10 \square 10 \cdot 6$$





ИФОДАҲОИ ҚАВСНОК ВА БЕҶАВС

1. Ифодаҳои зерин чӣ гуна амалҳоро дар дохилаш гирифтааст? Онҳоро фаҳмонда ичро кунед:

$$27 + 3 - 5 \quad 50 - 20 - 9 \quad 12 : 2 \cdot 4 \quad 3 \cdot 6 : 2$$

Дар ифодаҳои беҷавси ҷамъ, тарҳ ё ки зарба тақсимро ба дохилаш гирифта, амалҳо дар қадом тартиб навишта шуда бошад, бо ҳамон тартиб аз ҷон ба тарафи рост ичро карда мешавад.

Намуна: $46 + 4 - 8 = 50 - 8 = 42$
 $15 : 3 \cdot 4 = 5 \cdot 4 = 20$

2. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:

$$\begin{array}{ccc} 67 - 40 + 3 & | & 24 + 12 - 6 \\ 20 + 18 - 6 & | & 28 - 13 - 5 \end{array} \quad \begin{array}{c} 8 \cdot 3 : 4 \\ 12 : 2 \cdot 3 \end{array}$$

3. Агар ба ҳар як камзӯлча 5-то калобаи ришта истифода шуда бошад, ба 10-то камзӯлчай ҳаминхела ҷандто калобаи ришта истифода шудааст?
4. Дар ифодаҳо чӣ гуна амалҳо ҳаст? Ин амалҳоро бо тартиб ичро кунед:

$$2 \cdot 5 + 8 \quad 8 \cdot 2 - 6 \quad 3 + 6 \cdot 2$$

Дар ифодаҳои беҷавс аввал бо тартиб зарба тақсим, баъд бо тартиб аз ҷон ба тарафи рост ҷамъ ва тарҳ ичро карда мешавад.

Намуна: $16 - 2 \cdot 3 = 16 - 6 = 10$
 $18 : 2 + 4 \cdot 4 = 9 + 16 = 25$

5. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:

$$\begin{array}{ccc} 2 \cdot 7 + 3 & | & 36 : 4 + 15 \\ 4 \cdot 4 - 4 & | & 21 : 3 + 14 \end{array} \quad \begin{array}{c} 19 - 8 + 23 \\ 32 + 8 - 20 \end{array}$$

6. Дар асоси ҷадвал масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед:

Зайнаб 5-то халтacha конфети ҳар як халтachaи он 2 кг-мӣ харида гирифт. Зайнаб ҳамагӣ чанд килограмм конфет харида гирифтааст?

Вазни конфети якто халтacha	Миқдори халтachaҳо	Вазни конфети ҳамаи халтachaҳо
2 кг	5-то	? кг
2 кг	?-то	10 кг
? кг	5-то	10 кг



7. Барои маҳфили варзиши мактаб 30-то шоҳмот ва шашка оварда шуд. Агар аз онҳо 18-тоаш шоҳмот бошад, чандто шашка оварда шудааст?



ТАРТИБИ ИЧРОИ АМАЛҲО ДАР ИФОДАҲОИ ҚАВСНОК ВА БЕҚАВС



- 1) Монандӣ ва фарқияти ифодаҳоро муайян кунед:
 $40 - 24 : 4 = 40 - 6 = 34$ $(40 - 24) : 4 = 16 : 4 = 4$
 2) Барои ёфтани қимати ҳар қадом ифода тартиби ичро кардани амалҳоро дониста гиред.

- 1) Агар дар ифода қавсҳо бошад, амали дар дохили онҳо буда аввал ичро карда мешавад;
- 2) Зарб ва тақсим бо тартиби навиштан ичро карда мешавад;
- 3) Ҷамъ ва тарҳ бо тартиби навиштан ичро карда мешавад.
 $75 - (28 + 27) = 75 - 55 = 20$
 $30 : (27 - 17) = 30 : 10 = 3$
 $59 - 18 : 2 = 59 - 9 = 50$

2. $80 - (38 + 22)$ | $(50 - 23) : 3$ | $(24 + 18) - 20$
 $60 : (39 - 29)$ | $(40 - 38) \cdot 4$ | $(32 - 17) + 15$
3. Дар Анвар 26-то чўбчай ҳисоб буд. Ў пас аз якчандто квадрати алоҳида сохтан, 2-то чўб зиёдатй монд. Анвар чандто квадрат сохтааст?
4. Мисолҳоро аз рўйи намуна ичро кунед:

$$58 + 23 - 55 = \square \square$$

$\begin{array}{r} 58 \\ + 23 \\ \hline 81 \end{array}$	$\begin{array}{r} 81 \\ - 55 \\ \hline 26 \end{array}$	$60 + 17 - 51$	$46 - 16 + 15$
		$87 - 64 + 23$	$77 + 13 - 29$
		$27 + 23 - 30$	$74 + 26 - 40$

5. Ҷадвалро пур кунед:

Тақсимшаванда	30	40	50	60	70	80	90
Тақсимкунанда	3	4	5	6	7	8	9
Ҳосили тақсим							

6. Дар халта 32-то чормағз мавҷуд буд. 4-то бача чормағзҳоро баробар тақсим карда гирифтанд. Ҳар як бача чандтогӣ чормағз гирифтааст?



7. $(42 + 18) - 30$ | $90 - (28 + 22)$ | $39 - 18 : 2$
 $(57 - 27) + 15$ | $50 : (25 - 15)$ | $15 : 5 + 7$
8. Дар автосалон дар давоми як ҳафта 37-то машини сабук ва аз он 7-то кам машини боркашон фурӯҳта шуд. Дар автосалон дар давоми як ҳафта ҳамагӣ чандто машин фурӯҳта шудааст?




1. Барои як хонадон 45-то қошуқ (чумча)-и ош ва 23-то қошуқи чой харида гирифтанд. Барои ин хонадон ҳамагӣ чандто қошуқ харида гирифтаанд?



$$\begin{array}{lll} 2 \cdot 3 \square 8 \cdot 2 & 18 : 3 \square 12 : 4 & 4 \cdot 4 \square 16 : 4 \\ 2 \cdot 9 \square 9 \cdot 2 & 21 : 7 \square 14 : 7 & 3 \cdot 5 \square 18 : 6 \end{array}$$

3. Ҳалли мисолҳоро фаҳмонед:



4. 12-то квадратча ба ҳар қатор 6-тогӣ кашида шуд. Квадратчаҳо чанд қатор шуд?

5. Ҷавоби мисолҳоро ёбед:



6. Ба ошхонаи мактаб 5 қуттӣ печенини ҳар яки он 6 кг-мӣ оварда шуд. Чанд килограмм печени оварда шудааст?

7. Мисолҳоро бо санчиш ҳал кунед:

$$\begin{array}{r} 41 \\ + 19 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 70 \\ - 24 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 57 \\ + 32 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 92 \\ - 61 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 36 \\ + 45 \\ \hline \end{array}$$



ЗАРБ ВА ТАҚСИМ ДАР ДОХИЛИ ҶАДВАЛ

**АДАДИ 2-РО БА АДАДИ ЯКРАҚАМА ЗАРБ ЗАДАН,
БА 2 ТАҚСИМ КАРДАН ВА БА ҲОСИЛИ ТАҚСИМ
АДАДИ 2 МЕБАРОМАДАРО ТАҚСИМ КАРДАН**

1.



$$2+2 = 4$$

$$2 \cdot 2 = \square$$



$$2+2+2 = 6$$

$$2 \cdot 3 = \square$$



$$2+2+2+2 = 8$$

$$2 \cdot 4 = \square$$



$$2+2+2+2+2 = 10$$

$$2 \cdot 5 = \square \square$$

Ҷадвали зарбро дар ёд доред:

$$2 \cdot 2 = 4$$

$$2 \cdot 4 = 8$$

$$2 \cdot 6 = 12$$

$$2 \cdot 8 = 16$$

$$2 \cdot 3 = 6$$

$$2 \cdot 5 = 10$$

$$2 \cdot 7 = 14$$

$$2 \cdot 9 = 18$$

2. $2 \cdot 2 + 2$ $2 \cdot 3 + 2$ $2 \cdot 4 + 2$ $2 \cdot 5 + 2$
3. Барои куртаи бачаҳо 2 м газвор сарф мешавад. Ба 3-то куртаи ҳаминхела чанд метр газвор сарф мешавад?
4. Муодилаҳоро ҳал кунед:
 $x \cdot 2 = 4$ $x \cdot 2 = 6$ $x \cdot 2 = 8$ $x + 2 = 10$
5. Мисолҳои доир ба ҷамъ бударо бо мисолҳои доир ба зарб буда иваз карда ҳал кунед:
Намуна: $2+2=2 \cdot 2$
 $2+2+2$ $2+2+2+2$ $2+2+2+2+2$



6. Мансур ба ҳар яки 2-то қафас 4-тогй кабк андохт. Дар қафасҳо ҳамагӣ чандто кабк ҳаст?

7. $(50+20)+9$	$60+(27-7)$	$(30+10)+7$
$(40-10)+8$	$70-(17+3)$	$(80-10)+5$



1. Аз ҷадвал ҷавоби мисолҳои ба 8, 12, 14, 16, 18 баробар бударо хонед. Ин ҷадвалро дар ёд доред.

$2 \cdot 2=4$	$3 \cdot 2$	$4:2$	
$2 \cdot 3=6$	$4 \cdot 2$	$6:2$	$6:3$
$2 \cdot 4=8$	$5 \cdot 2$	$8:2$	$8:4$
$2 \cdot 5=10$	$6 \cdot 2$	$10:2$	$10:5$
$2 \cdot 6=12$	$7 \cdot 2$	$12:2$	$12:6$
$2 \cdot 7=14$	$8 \cdot 2$	$14:2$	$14:7$
$2 \cdot 8=16$	$9 \cdot 2$	$16:2$	$16:8$
$2 \cdot 9=18$		$18:2$	$18:9$

Дутогӣ шуморед.

2	4	6	8	10	12	14	16	18



2. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:

$2:2=\square$	$8:2=\square$	$14:2=\square$
$4:2=\square$	$10:2=\square$	$16:2=\square$
$6:2=\square$	$12:2=\square$	$18:2=\square$

3. 18 кг биринчро ба 2-то халта баробар андохтанд. Ба ҳар як халта чанд килограммй биринч андохта шудааст?
4. 14 кг мошро ба 7-то халта баробар андохтанд. Ба ҳар як халта чанд килограммй мош андохта шудааст?
5. Дар асоси расм масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед:



2 кг



2 кг



2 кг



2 кг



2 кг

Вазни печении дар ҳар як халтacha буда 2 кг аст.
Вазни печении дар 5-то халтacha буда чӣ қадар аст?

6. Аз рӯйи ҷадвал масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед:

	Шарбати 1-то банка	Миқдори банкаҳо	Шарбати ҳамаи банкаҳо
	2 литр	6-то	?
	2 литр	?	12 литр
	?	6-то	12 литр



7. Азиза пуфакҳоро 2-тогӣ карда ба ришта баст. Дар 6-то бастаи ҳаминхела чандто пуфак ҳаст?
8. $20+20+20$ $25+25+25$ $30+30+30$
 $70-(20+20)$ $90-(25+25)$ $90-(30+30)$



АДАДИ 3-РО БА АДАДИ ЯКРАҚМА ЗАРБ ЗАДАН ВА БА 3 ТАҚСИМ КАРДАН

1.



$$3+3=6$$

$$3 \cdot 2 = \square$$



$$3+3+3=9$$

$$3 \cdot 3 = \square$$



$$3 + 3 + 3 + 3 = 12$$

$$3 \cdot 4 = \square \square$$



$$3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15$$

$$3 \cdot 5 = \square \square$$

Чадвали зарбро дар ёд доред:

$$3 \cdot 2 = 6$$

$$3 \cdot 4 = 12$$

$$3 \cdot 3 = 9$$

$$3 \cdot 5 = 15$$

2.

$$3 \cdot 2 + 3$$

$$3 \cdot 3 + 3$$

$$3 \cdot 4 + 3$$

$$3 \cdot 5 + 3$$

3.

Дар асоси расм масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед:



3 кг



? кг



4. Мисолҳои доир ба ҷамъ бударо бо мисолҳои оид ба зарб буда иваз карда ҳал кунед:

Намуна: $3+3=3 \cdot 2$

$$3+3+3 \quad | \quad 3+3+3+3 \quad | \quad 3+3+3+3+3$$

5. Акбар 16-то қаламҳои рангаро ба 2-то қуттӣ баробар ҷойгир кард. Вай ба ҳар як қуттӣ чандтогӣ қалам ҷойгир кардааст?

6. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:



7. Дар 1-то зарф 3 литр равғани пахта аст. Дар 3-то зарф чанд литр равғани пахта аст? Дар 5-то зарф чӣ?

8. Муқоиса кунед:

$$3+3 \square 3 \cdot 2$$


$$3+3+3 \square 3 \cdot 4$$

$$3+3+3+3 \square 3 \cdot 5$$

$$3+3+3+3+3 \square 3 \cdot 3$$




1. Ҳалли мисолҳоро фаҳмонед:




$$3+3+3+3+3+3 = 18$$

$$3 \cdot 6 = \square\square$$




$$3+3+3+3+3+3+3 = 21$$

$$3 \cdot 7 = \square\square$$



$$3+3+3+3+3+3+3+3 = 24$$

$$3 \cdot 8 = \square\square$$



$$3+3+3+3+3+3+3+3+3 = 27$$

$$3 \cdot 9 = \square\square$$

Чадвали зарбро дар ёд доред:

$$3 \cdot 6 = 18$$

$$3 \cdot 7 = 21$$

$$3 \cdot 8 = 24$$

$$3 \cdot 9 = 27$$

2. Дар як лаълича 3-то лимон аст. Дар 6-то лаъличаи ҳаминхела чандто лимон ҳаст?
3. $3 \cdot 6 + 3$ | $3 \cdot 7 + 3$ | $3 \cdot 8 + 3$ | $3 \cdot 9 + 3$
4. Ба якто банка 3 литр шарбати олуболу меравад. Ба 8-то банка пас аз шарбат андохтан 16 литр шарбат зиёдатй карда монд. Аввал чанд литр шарбати олуболу буд?
5. Зарбшавандай якум 3, зарбқунандай дуюм 5. Ҳосили зарбро ёбед.
6. Агар ба ҳар як шарф 3-то риштаи калобаи пашмин рафта бошад, ба 7-то шарфи ҳаминхела чандто риштаи калобаи пашмин рафтааст?
7. Муқоиса кунед:

$3 \cdot 2$ <input type="checkbox"/> $3 \cdot 6$	$2 \cdot 7$ <input type="checkbox"/> $3 \cdot 4$	$2 \cdot 8$ <input type="checkbox"/> $3 \cdot 8$
$3 \cdot 7$ <input type="checkbox"/> $3 \cdot 3$	$3 \cdot 9$ <input type="checkbox"/> $2 \cdot 9$	$3 \cdot 5$ <input type="checkbox"/> $2 \cdot 6$



1. Аз ҷадвал ҷавоби мисолҳои ба 15, 18, 21, 24, 27 баробар бударо ёбед.

$3 \cdot 3 = 9$	$9 : 3$		
$3 \cdot 4 = 12$	$4 \cdot 3$	$12 : 3$	$12 : 4$
$3 \cdot 5 = 15$	$5 \cdot 3$	$15 : 3$	$15 : 5$
$3 \cdot 6 = 18$	$6 \cdot 3$	$18 : 3$	$18 : 6$
$3 \cdot 7 = 21$	$7 \cdot 3$	$21 : 3$	$21 : 7$
$3 \cdot 8 = 24$	$8 \cdot 3$	$24 : 3$	$24 : 8$
$3 \cdot 9 = 27$	$9 \cdot 3$	$27 : 3$	$27 : 9$

Сетогй шуморед.

3	6	9	12	15	18	21	24	27



2. $3:3=\square$ $12:3=\square$ $21:3=\square$
 $6:3=\square$ $15:3=\square$ $24:3=\square$
 $9:3=\square$ $18:3=\square$ $27:3=\square$
3. Расми шарти масъаларо кашед ва онро ҳал кунед: Дар бак 27 литр бензин мавҷуд буд. Ин бензин ба 3-то зарф баробар рехта шуд. Ба ҳар як зарф чанд литрӣ бензин рехта шуд?
4. 21 кг шакар мавҷуд буд. Ин шакарро 3 кг-мӣ карда ба ҳалтachaҳо андохтанд. Чандто ҳалтacha лозим шудааст?
5. Қимати ифодаҳои дар ҷадвал бударо ёбед:

Зарбшаванда	3	3	3	3	3	3	3
Зарбқунанда	3	4	5	6	7	8	9
Ҳосили зарб							



6. Тасмае кашед, ки дарозиаш 18 см бошад ва онро 3 см-й ба қисмҳо ҷудо кунед. Чандто қисм ҳосил шуд?
7. Мисолҳоро ҳал кунед:

$3 \cdot 7 + 9$

$8 \cdot 2 + 4$

$15:3 + 25$

$27:3 - 9$

$3 \cdot 9 - 7$

$7 \cdot 2 - 4$





1. Ҳалли масъалаҳоро фахмонед:

- 1) Ба ҳар як лаълича 2-тогӣ нок гузашта шуд. 10-то нок ба чанд лаълича гузашта шуд? Ноки зиёдатӣ карда оё ҳаст?



- 2) Адади 10-и масъалаи пешинаро бо ададҳои 7, 8, 9 иваз кунед ва аз расм истифода бурда, худатон масъалаи нав тартиб дода ҳал кунед.
- 3) Аз ададҳои 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 кадомашон ба 2 тақсим мешаванд?

Ададҳои ба 2 тақсимшаванд, ададҳои **чуфт** ва ададҳои ба 2 тақсимнашаванд, ададҳои **тоқ**номида мешавад.

2. Аз қатори ададҳои 13, 15, 8, 12, 6, 18, 21, 23, 24 пеш ҳамаи ададҳои чуфт, сипас ҳамаи ададҳои тоқро кӯчонда нависед.
3. Ба Гулноза дугонааш 2-то диск тӯхфа кард. Дар диски якум 3-то мултфилм, дар диски дуюм босшад, аз он 3 маротиба зиёд мултфилм навишта шудааст. Дар ҳар ду диск чандто мултфилм навишта шудааст?

4.

Тақсимшаванда	6	9	12	15	18	21	24	27
Тақсимкунанда	3	3	3	3	3	3	3	3
Ҳосили тақсим								

5. Мисолҳоро ба мисли дар намуна нишондодашу-да ҳал қунед:
Намуна: $(58 - 43) : 3 = 5$

$$\begin{array}{r} 58 \\ - 43 \\ \hline 15 \end{array}$$

$$15 : 3 = 5$$

$$(38 - 26) : 3$$

$$(70 - 49) : 3$$



$$(16 + 11) : 3$$

$$(10 + 10) : 2$$


$$3 \cdot 6 + 12$$

$$2 \cdot 9 + 12$$

6. Шаклҳои дар расм бударо ба дафтаратон кашед ва онҳоро ранг қунед:



7. Дар асоси нақша масъала тартиб диҳед ва онро ҳал қунед:




8. Дуто порча кашед: $AB = 7 \text{ см } 4 \text{ мм}$, порчай CD бошад, аз он 3 мм кўтоҳ бошад.
9. $14 : 2 + 43$ $3 \cdot 7 - 21$ $(45 - 30) : 3$
 $18 : 3 + 24$ $3 \cdot 8 - 20$ $(56 - 40) : 2$



АДАДИ 4-РО БА АДАДИ ЯКРАҚМА ЗАРБ ЗАДАН ВА БА 4 ТАҚСИМ КАРДАН



1.



Чадвали зарбро дар ёд доред:

$$4 \cdot 4 = 16$$

$$4 \cdot 6 = 24$$

$$4 \cdot 8 = 32$$

$$4 \cdot 5 = 20$$

$$4 \cdot 7 = 28$$

$$4 \cdot 9 = 36$$

2. $4 \cdot 2 + 4$ $4 \cdot 3 + 4$ $4 \cdot 4 + 4$ $4 \cdot 5 + 4$
 $4 \cdot 6 + 4$ $4 \cdot 7 + 4$ $4 \cdot 8 + 4$ $4 \cdot 9 + 4$
3. Дар асоси расм масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед:



4 кг



? кг

4. $3 \cdot 5$ ва $4 \cdot 6$ $21 : 3$ ва $16 : 4$ $20 : 4$ ва $36 : 4$

5. Барои баробар шудани микдори чӯбҳои ҳисоби дар ҳар ду шакл буда, ба шакли якум чандто чӯби ҳисоб лозим мешавад?



6. Ба ҳалати занона 4 м газвор меравад. Ба 9-то ҳалати ҳаминхела чанд метр газвор меравад?
7. $(47 - 46) \cdot 16$ | $(42 - 27) : 3$ | $(17 + 13) : 10$
 $(28 + 22) : 10$ | $(15 + 12) : 3$ | $(32 + 28) : 10$





1. Аз чадвал истифода бурда, чавоби мисолҳои ба 24, 28, 32, 36 баробар бударо ёбед.

$4 \cdot 4 = 16$

$16 : 4$

$4 \cdot 5 = 20$

$5 \cdot 4$

$20 : 4$

$20 : 5$

$4 \cdot 6 = 24$

$6 \cdot 4$

$24 : 4$

$24 : 6$

$4 \cdot 7 = 28$

$7 \cdot 4$

$28 : 4$

$28 : 7$

$4 \cdot 8 = 32$

$8 \cdot 4$

$32 : 4$

$32 : 8$

$4 \cdot 9 = 36$

$9 \cdot 4$

$36 : 4$

$36 : 9$

2. Дар як лаълича 4-то анор аст. Дар 8-то лаъличи ҳаминхела чандто анор аст?



3. $4 \square 8 = 32$ $24 \square 4 = 6$ $36 \square 4 = 9$
4. Барои боғчай бачагона 20-то бозича оварда шуд. Онҳоро ба 4-то гурӯҳ баробар тақсим карданд. Ба ҳар як гурӯҳ чандтогӣ бозича дода шудааст?
5. Ҷадвалро пур кунед:

Зарбшаванда	4	4	4	4	4	4	4
Зарбкунанда	3	4	5	6	7	8	9
Ҳосили зарб							



6. Ба ҳар як гулдон 4-тогӣ гул гузоштан лозим. Ба-рои 16-то гул чандто гулдон лозим аст?


7. $12 : 4 = \square$ $24 : 4 = \square$ $32 : 4 = \square$
 $16 : 4 = \square$ $28 : 4 = \square$ $36 : 4 = \square$



АДАДИ 5-РО БА АДАДИ ЯКРАҚМА ЗАРБ ЗАДАН ВА БА 5 ТАҚСИМ КАРДАН



1.



$$5 \cdot 5 = 25$$

$$5 \cdot 6 = 30$$

$$5 \cdot 7 = 35$$

$$6 \cdot 5 = 30$$

$$7 \cdot 5 = 35$$

$$25 : 5$$

$$30 : 5$$

$$35 : 5$$

$$30 : 6$$

$$35 : 7$$

2. Дар як халта 5 кг мош аст. Дар 7-то халтаи ҳаминхела чанд килограмм мош ҳаст?
3. Дар асоси расм масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед:



5 литр

? литр шарбат

4. $5 \cdot 5 + 15$ $30 : 5 \cdot 2$ $5 \cdot 5 + 20$
 $5 \cdot 7 - 30$ $25 : 5 \cdot 3$ $5 \cdot 6 + 30$
 $4 \cdot 7 + 20$ $20 : 4 \cdot 5$ $4 \cdot 6 + 14$

5. Аз ададҳои 25, 26, 30, 32, 35, 40 кадомашон ба 5 тақсим мешаванд?



6. Дар устохона 30-то курсӣ ва аз курсӣ 5 маротиба кам мизҳо тайёр карда шуд. Ҳамагӣ чандто курсӣ ва миз тайёр карда шудааст?

7. $5 \cdot 3 + 25$ $5 \cdot 5 - 15$ $5 \cdot 7 + 35$
 $5 \cdot 4 + 20$ $5 \cdot 6 + 10$ $4 \cdot 9 - 30$





1. Ҷадвалро дар ёд доред:

$5 \cdot 5 = 25$		$25 : 5$	
$5 \cdot 6 = 30$	$6 \cdot 5$	$30 : 5$	$30 : 6$
$5 \cdot 7 = 35$	$7 \cdot 5$	$35 : 5$	$35 : 7$
$5 \cdot 8 = 40$	$8 \cdot 5$	$40 : 5$	$40 : 8$
$5 \cdot 9 = 45$	$9 \cdot 5$	$45 : 5$	$45 : 9$



2. $5 \cdot 2 \square 4 \cdot 9$ | $8 \cdot 3 \square 6 \cdot 4$ | $40 : 5 \square 36 : 4$
 $5 \cdot 5 \square 3 \cdot 7$ | $7 \cdot 5 \square 5 \cdot 7$ | $45 : 5 \square 36 : 4$
3. Аз гармхона барои як гулдаста 5-то гул канданд. Барои 9-то гулдастай ҳаминхела чандто гул канданд?



4. Ҷадвалро пур кунед:

Тақсимшаванда	15	20	25	30	35	40	45
Тақсимкунанда	5	5	5	5	5	5	5
Ҳосили тақсим							




5. Тасмаи дарозиаш ба 9 см баробар буда кашед ва онро бо роҳи қат кардан ба се қисми баробар тақсим кунед. Дар ҳар кадом қисм чанд сантиметр тасма ҳаст?
6. Ба дўкон 5 қуттӣ шафтолуи ҳар як қуттии он 10 кг-мӣ оварда шуд. То нисфирӯзӣ 40 кг шафтолу фурӯхта шуд. Боз чанд килограмм шафтолуи мефурӯхта монд?
7. $(18 + 17) : 5$ | $(65 - 25) : 8$ | $5 \cdot (6 + 4)$
 $(79 - 34) : 5$ | $(19 + 16) : 7$ | $4 \cdot (7 + 3)$



АДАДИ 6-РО БА АДАДИ ЯКРАҚМА ЗАРБ ЗАДАН ВА БА 6 ТАҚСИМ КАРДАН



1.

**Дар ёд доред:**

$$6 \cdot 6 = 36$$

$$36 : 6$$

$$6 \cdot 7 = 42$$

$$7 \cdot 6$$

$$42 : 6$$

$$42 : 7$$

2. Дар асоси расм масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед:



6 дона



Дар 6-то лаълича - ? дона

$6 \cdot 6 + 24$	$7 \cdot 6 - 22$	$(70 - 28) : 6$
$6 \cdot 7 - 42$	$5 \cdot 6 + 30$	$(19 + 17) : 6$

4. Дар шакл чойи 1-то чўбро тавре дигар кунед, ки хонача ба тарафи қафо (пас) баргардад.



5. Муодилаҳоро ҳал кунед.

$$x \cdot 6 = 12 \quad 18 + x = 29 \quad 26 - x = 13$$

6. Ба боғчай бачагона 6 бех ниҳоли тут ва 12 бех ниҳоли гелос шинонданд. Гелос аз тут чанд маротиба зиёд аст? Тут аз гелос чанд маротиба кам аст?

$6 \cdot 5 : 10$	$36 : 6 + 34$	$6 \cdot 7 + 18$
$5 \cdot 6 : 10$	$42 : 6 + 13$	$4 \cdot 8 - 30$





1. Аз ҷадвал мисолҳои 36, 42, 48, 54 ҳосил шударо гўед:

$6 \cdot 6 = 36$	$36 : 6$	$6 \cdot 7 = 42$	$42 : 6$
$6 \cdot 8 = 48$	$48 : 6$	$6 \cdot 9 = 54$	$48 : 8$
$9 \cdot 6$	$54 : 6$	$9 \cdot 7$	$54 : 9$

2. Ба таом 4 дона пиёз, нисбат ба пиёз 2 дона зиёд сабзӣ, аз сабзӣ 4 маротиба зиёд картошка андохта шуд. Ба таом чӣ қадар картошка андохта шудааст?
3. Росткунчай тарафҳояш аз 2 см ва 4 см иборат буда кашед. Периметри онро ёбед.
4. Агар $a = 36$, $a = 42$, $a = 48$ бошад, қимати ифодай $a : 6$ -ро ёбед.
5. Ҳалли масъалаҳоро муқоиса кунед:
- Вазни харбуза 4 кг, тарбуз аз он 2 кг вазнин аст. Тарбуз чанд килограмм мебарояд?
 - Вазни харбуза 4 кг, тарбуз аз он 2 маротиба вазнин аст. Тарбуз чанд килограмм мебарояд?
6. Дар ҷамоати ҳочагӣ имсол 15-то хона сохтанд. Соли гузашта аз имсол 6-то кам хона сохта буданд. Дар байни ду сол ҳамагӣ чӣ қадар хона сохта шудааст?


$42 : 7 \cdot 3$	$36 : 4 \cdot 3$	$6 \cdot 8 + 40$
$54 : 6 \cdot 2$	$28 : 7 + 4$	$6 \cdot 9 - 24$
$40 + 6 \cdot 5$	$80 - 6 \cdot 9$	$48 : 6 + 12$
$60 - 6 \cdot 8$	$30 + 6 \cdot 7$	$54 : 6 + 21$



АДАДИ 7-РО БА АДАДИ ЯКРАҚМА ЗАРБ ЗАДАН ВА БА 7 ТАҚСИМ КАРДАН



1.



$$7 \cdot 7 = 49$$

$$49 : 7$$

$$7 \cdot 8 = 56$$

$$8 \cdot 7$$

$$56 : 7$$

$$56 : 8$$

$$7 \cdot 9 = 63$$

$$9 \cdot 7$$

$$63 : 7$$

$$63 : 9$$

2. Дар дўкон 63-то яхdon мавчуд буд. Дар 6 рўз ҳар рўз 9-tоги яхdon фурӯхта шуд. Барои фурӯхтан боз чи қадар яхdon монд?
3. $7 \cdot 7 + 21$ $7 \cdot 4 + 28$ $56 : 7 \cdot 2$
 $7 \cdot 5 - 30$ $7 \cdot 8 - 50$ $63 : 7 \cdot 3$
4. Ҷадвалро пур кунед:

Зарбшаванда	7	7	7	7	7	7	7
Зарбкунанда	3	4	5	6	7	8	9
Ҳосили зарб							

5. 1) Зарбшавандай якум 6, зарбкунандай дуюм 7, ҳосили зарбро ёбед;
 2) Тақсимшаванда 56, тақсимкунанда 7, ҳосили тақсимро ёбед.
6. Аз як бех лимон 26-то, аз беҳи дуюм 16-то лимон канданд. Ҳамаи лимонҳоро ба 9-то халтai коғаз баробар андохтанд. Ба ҳар як халта чандтоги лимон андохта шудааст?
7. $7 \cdot 9 - 30$ $56 : 7 + 8$ $24 : 3 \cdot 2$
 $7 \cdot 7 - 20$ $63 : 9 + 7$ $32 : 4 \cdot 2$





1. Ҷадвалро пур кунед:

Тақсимшаванда	21	28	35	42	49	56	63
Тақсимкунанда	7	7	7	7	7	7	7
Ҳосили тақсим							

2. $(60 - 18) : 7$ | $(29 + 20) : 7$ | $5 \cdot (17 - 9)$
 $(18 + 18) : 6$ | $(35 + 19) : 6$ | $7 \cdot (18 - 12)$
3. Ифодаҳоро нависед ва қимати онҳоро ёбед:
 1) Ҳосили зарби 7 ва 8, 6 ва 5, 7 ва 9.
 2) Ҳосили тақсими 56 ва 7, 42 ва 6, 49 ва 7.
4. Чандто хати шикаста додашудааст, онҳоро ба дафтаратон кашед:



5. $6 \cdot 7 \square 7 \cdot 6$ | $7 \cdot 8 \square 7 \cdot 5$ | $42 : 7 \square 56 : 7$
 $7 \cdot 4 \square 7 \cdot 3$ | $6 \cdot 5 \square 7 \cdot 8$ | $21 : 3 \square 21 : 7$



6. Агар барои якто ҳалат 3 метр газвор сарф шавад, аз 21 метр газвор чандто ҳалат дўхтан мумкин?
7. Ҳамин хел адад гузоред, ки баробарӣ дуруст бошад:

$$8 \cdot \square = 48$$

$$\square \cdot 7 = 49$$

$$42 : \square = 7$$

$$5 \cdot \square = 25$$

$$\square \cdot 8 = 64$$


$$32 : \square = 8$$




АДАДИ 8-РО БА АДАДИ ЯКРАҚМА ЗАРБ ЗАДАН ВА БА 8 ТАҚСИМ КАРДАН



1.



2.



$$8 \cdot 8 = 64$$

$$8 \cdot 9 = 72$$

$$64 : 8$$

$$9 \cdot 8$$

$$72 : 8$$

$$72 : 9$$

3. Дар ҳар як банка 5 кг-мй асал аст. Дар 8-то банкаи ҳаминхела чанд килограмм асал ҳаст?
4. Аз ададҳои 24, 32, 45, 48 кадомашон ба 8 тақсим мешаванд?
5. Дар устухонаи дўзандагӣ аз 42 метр атлас 7-то куртаи якхела дўхта шуд. Ба 10-то куртаи ҳаминхела чанд метр атлас лозим мешавад? 
6. $8 \cdot 5 - 8 \cdot 3$ | $8 \cdot 9 + 8 \cdot 1$ | $72 : 8 - 48 : 6$
 $8 \cdot 2 + 8 \cdot 4$ | $7 \cdot 8 - 6 \cdot 6$ | $56 : 8 + 64 : 8$
7. 32 литр шарбат ба 8-то зарф баробар рехта шуд. Барои рехтани 40 литр шарбат аз зарфи ҳаминхела чандто лозим аст? 
8. $(28 + 28) : 8$ | $(69 - 29) : 8$ | $28 : (11 - 7)$
 $(89 - 25) : 8$ | $(29 + 27) : 8$ | $16 : (11 - 7)$ 



1. Ҷадвалро пур кунед:


Тақсимшаванда	16	24	40	48	56	64	72
Тақсимкунанда	8	8	8	8	8	8	8
Ҳосили тақсим							

2. Аз хочагй ба осиё 48 халта гандум аз он 8 халта кам ҷав оварданд. Ба осиё чанд халта ҷав овардаанд?

Ба масъала чунин савол гузоред, ки он бо ду амал ҳал мешуда бошад.

3. $32 : 8$ $42 : 6$ $7 \cdot 8$ $9 \cdot 4$
 $54 : 6$ $36 : 6$ $8 \cdot 8$ $9 \cdot 6$

4. Дарозии ҳар як хати шикастаро чен кунед:



5. Дар асоси расм масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед:



6. $49 - 72 : 8$ $7 \cdot 8 + 4 \cdot 6$ $50 : 5 - 50 : 10$
 $64 - 8 \cdot 8$ $9 \cdot 5 + 5 \cdot 9$ $70 : 7 + 20 : 10$


7. Агар $a = 48$, $a = 64$, $a = 72$ бошад, қимати ифодаи $a : 8$ -ро ёбед.



АДАДИ 9-РО БА АДАДИ ЯКРАҚАМА ЗАРБ ЗАДАН ВА БА 9 ТАҚСИМ КАРДАН



1.



Чавоби ҳар як мисолпро дар ёд доред:

$$9 \cdot 9 = 81 \quad 81 : 9 = 9$$

2. Аз 18-то калобаи риштаи пашмин 2-то камзўлчай занонаи яхела бофтанд. Ба 9-то камзўлчай ҳаминхела чандто калобаи ришта лозим аст?
3. Дар асоси ҷадвал мисолҳои додашударо ҳал кунед:

Зарбшаванда	9	9	9	9	9	9	9
Зарбқунанда	3	4	5	6	7	8	9
Ҳосили зарб							

4. Ба боғчай бачагона 32-то пиёла ва аз он 4 маротиба кам чойник оварда шуд. Ба боғчай бачагона ҳамагӣ чандто чойник ва пиёла оварда шудааст?

$9 \cdot 9 + 9$	$81 : 9 \cdot 2$	$(42 + 14) : 8$
$8 \cdot 9 - 2$	$72 : 9 \cdot 4$	$(83 - 20) : 7$



6. Рангмол рӯзи якум 9-то тирезаро ва рӯзи дуюм аз он 2 маротиба зиёд тирезаро ранг кард. Рангмол дар ду рӯз чандто тирезаро ранг кардааст?




$(36 + 28) : 8$	$(97 - 34) : 9$	$(20 + 28) : 6$
$(90 - 18) : 9$	$(29 + 25) : 9$	$(58 - 26) : 8$



- Дар чамоаи хочагӣ 9-то мөшини боркаш ва аз он 3 маротиба кам мөшини сабукрав аст. Дар чамоаи хочагӣ чандто мөшини сабукрав ҳаст? Ба масъала чунон савол гузоред, ки он бо ду амал ҳал мешуда бошад.
- Агар $a = 81$, $a = 63$, $a = 72$ бошад, қимати ифодаи $a : 9$ -ро ёбед.
- Қимати ифодаи дар ҷадвал бударо ёбед:

Тақсимшаванда	81	72	63	54	45	36	27
Тақсимкунанда	9	9	9	9	9	9	9
Ҳосили тақсим							

- Масъалаи муҳтасар тартиб диҳед ва онро ҳал кунед:
Дар маҳфили шоҳмот – 27 нафар донишомӯз ←
Дар маҳфили шашка - ?, 7 нафар кам донишомӯз →
- Шаклҳоро ба дафтаратон қашед ва онҳоро ранг кунед:



- Дар чамоаи варзиш 27-то тӯби футбол буд. Дар давоми мавсими бозӣ боз 23-то тӯби футбол оварданд. Дар чамоа ҳамагӣ чандто тӯби футбол шуд?
- $(18 + 3) : 3$ $(68 - 41) : 3$ $2 \cdot (17 - 8)$
 $(12 + 6) : 2$ $(56 - 35) : 3$ $3 \cdot (15 - 6)$



МАСЪАЛАҲОИ ТАРКИБӢ

1. Масъалаҳои фаҳмонда ҳал кунед:

- 1) Дар дарси меҳнат Насиба 2-то, Азиза бошад, аз ӯ 4-то зиёд хирсча соҳт. Азиза чандто хирсча соҳтааст?
- 2) Дар дарси меҳнат Насиба 2-то, Азиза бошад, аз ӯ 4 маротиба зиёд хирсча соҳт. Азиза чандто хирсча соҳтааст?

Ададро барои якчанд маротиба зиёд кардан, ададҳо зарб карда шуда, барои зиёд кардани якчанд воҳид бошад, ададҳо ҷамъ карда мешаванд.

2. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:

4-то зиёд кунед				
16	20	24	28	32

4 маротиба зиёд кунед				
5	6	7	8	9

3. 19 кг себ ва 17 кг нокро ба ҳар як халта 4 кг-мӣ карда ҷойгир карданд. Чандо халта лозим шудааст?
4. Аломатҳои амалро баробариҳо дуруст мебаромада карда гузоред:

$18 \square 18 = 1$	$32 \square 4 = 8$	$4 \square 9 = 36$
$21 \square 21 = 0$	$24 \square 3 = 8$	$3 \square 9 = 27$

5. Ресмони дарозиаш 16 см буда гиред. Як қисми онро, аз чор як қисмашро бо роҳи қат кардан ёбед.
6. $3 \cdot 7 + 9$ | $21 : 3 + 7$ | $(91 - 67) : 3$
7. $4 \cdot 9 + 4$ | $28 : 4 - 7$ | $(19 + 17) : 4$
7. Баландии арча 16 м, сафедор бошад, аз он 4 м баланд аст. Баландии сафедор чӣ қадар аст?






1. Аз рўйи расм масъалаҳои додашударо ҳал кунед ва онҳоро муқоиса кунед:

1)



16 кг ?, 4 кг кам

2)



16 кг ?, 4 маротиба кам

2.

4 -то кам кунед

8 12 20 15 39

4 маротиба кам кунед

8 24 16 32 28

3. Ҳалли масъалаҳоро муқоиса кунед:

1) Дар якто қафас 24-то, дар қафаси дуюм 4-то кам харгўш аст. Дар қафаси дуюм чандто харгўш ҳаст?

2) Дар якто қафас 24-то, дар қафаси дуюм бошад, аз он 4 маротиба кам харгўш аст. Дар қафаси дуюм чандто харгўш ҳаст?

Ададро барои якчанд воҳид кам кардан, аз адад ҳамон воҳид тарҳ карда мешавад. Ададро барои якчанд маротиба кам кардан, адад ба ҳамон воҳид тақсим карда мешавад.

4. $3 \cdot 6$ $3 \cdot 9$ $3 \cdot 5$ $3 \cdot 8$ $3 \cdot 7$

$4 \cdot 6$ $4 \cdot 9$ $4 \cdot 5$ $4 \cdot 8$ $4 \cdot 7$

5. Дар асоси ҷадвал масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед:

Мавҷуд буд	Сарф карда шуд	Боқӣ монд
36 м матоъ	Барои костюм – 16 м Барои шим – 14 м	? м

6. Ҳамин хел адад гузоред, ки баробариҳо дуруст бошад:

$20 : \square = 5$

$32 : \square = 8$

$4 \cdot \square = 16$

$28 : \square = 7$

$36 : \square = 9$

$4 \cdot \square = 24$




ЗАРБ ВА ТАҚСИМ ДАР ДОХИЛИ 100

- 1.** Қимати ифодай дар чадвал бударо ёбед:

Зарбшаванда	8	5		8	9	9
Зарбкунанда			7	9	8	7
Ҳосили зарб	40		54			81

- 2.** Дар боғи мактаб 42 бех дарахти зардолу мавчуд буд. Аз он 6 маротиба кам ниҳоли анор шинонда шуд. Дар боғи мактаб ҳамагӣ чандто дарахти меванок шуд?
- 3.** Фикр карда ёбед!



4. $8 \cdot 3 + 8 \cdot 5 \quad | \quad 7 \cdot 6 - 6 \cdot 7 \quad | \quad 56 : 8 + 64 : 8$
 $9 \cdot 7 - 6 \cdot 4 \quad | \quad 5 \cdot 9 + 2 \cdot 9 \quad | \quad 50 : 5 + 30 : 10$

- 5.** Муодилаҳоро ҳал кунед:

$$x : 3 = 9 \qquad x \cdot 3 = 9 \qquad x : 2 = 4$$



- 6.** Тасмаи дарозиҳояш 12 см бударо ба 2-то қисми баробар тақсим кунед. Дарозии як қисми онро чен кунед. Оиди кори ичрошуда доир ба тақсим мисол тартиб диҳед ва онро ба дафтаратон нависед:



7. $7 \cdot 8 \square 7 \cdot 5 \quad | \quad 6 \cdot 6 \square 5 \cdot 3 \quad | \quad 42 : 7 \square 56 : 8$
 $4 \cdot 5 \square 9 \cdot 5 \quad | \quad 8 \cdot 8 \square 8 \cdot 2 \quad | \quad 21 : 3 \square 21 : 7$



ЧАДВАЛИ ЗАРБИ АДАДҲОИ ЯКРАҶАМА



1.

.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90

2. Ҳилола бо модараш 9 бех гули райҳон ва аз он 3 маротиба бисёр гулҳои хино шинонданд. Онҳо ҳамагӣ чӣ қадар гул шинондаанд?
3. $64 : 8$ $81 : 9$ $45 : 9$ $32 : 8$
 $72 : 8$ $72 : 9$ $24 : 6$ $16 : 8$
4. Қимати ифодаҳои $a \cdot 8$, $b : 7$ – ро ёбед.

a	9	8	7	6
$a \cdot 8$				

b	63	56	49	42
$b : 7$				

5. Аз ададҳои 36, 37, 45, 81 кадомашон ба 9 тақсим мешаванд?
6. Дар як банд 75 см сим буд. Аз сим якчанд сантиметр бурида гирифтанд ва дар он 32 см боқӣ монд. Чанд сантиметр сим бурида гирифтаанд?
7. $47 + 54 : 6$ $69 - 6 \cdot 6$ $81 : 9 \cdot 3$
 $80 - 21 : 3$ $35 + 7 \cdot 5$ $72 : 8 \cdot 4$




ЧАДВАЛИ ТАҚСИМИ АДАДҲОИ ЯКРАҶАМА



1.

4	6	8	10	12	14	16	18	:2
6	9	12	15	18	21	24	27	:3
8	12	16	20	24	28	32	36	:4
10	15	20	25	30	35	40	45	:5
12	18	24	30	36	42	48	54	:6
14	21	28	35	42	49	56	63	:7
16	24	32	40	48	56	64	72	:8
18	27	36	45	54	63	72	81	:9
2	3	4	5	6	7	8	9	

2. Дар қуттии якум 16 кг ва дар қуттии дуюм 12 кг мөхча аст. Пас аз 8 кг мөхча истифода шудан, чанд килограмм мөхча боқӣ монд?
3. Дар асоси расм масъала тартиб диҳед ва онро ҳал кунед:



4. Амалҳоро ичро кунед. Ба ҳамдигар алоқаманд будани ифодаҳоро фаҳмонда диҳед:

$$\underline{6 \cdot 7 = 42}$$

$$\underline{42 : 6 = 7}$$

$$\underline{42 : 7 = 6}$$

$$\underline{3 \cdot 9 = 27}$$

$$\underline{27 : 3 = 9}$$

$$\underline{27 : 9 = 3}$$

$$\underline{9 \cdot 5 = 45}$$

$$\underline{45 : 9 = 5}$$

$$\underline{45 : 5 = 9}$$



5. Дар анбор 27-то бел ва аз он 3 маротиба кам хаскашак аст. Дар анбор ҳамагӣ чандто асбобҳои корӣ ҳаст?





ҚИСМ (ҲИССА)-ҲО. БУЗУРГИҲО ВА ШАКЛҲОИ ГЕОМЕТРИЙ

ҚИСМИ АДАД


- Тасмаи 14 см-аро ба 2-то қисми баробар тақсим кунед. Онро ба дафтаратон кашед, нисфашро ёфта ранг кунед:

Нисф

Нисф – гуфта аз ду як қисми баробари ҳар гуна чизи бутунро мегўянд.



- Торти бутунро гиред. Онро ба ду қисми баробар тақсим кунед, қисми ба ду тақсим кардаро боз ба ду қисм тақсим кунед:
 - Торти бутунро нишон дихед;
 - аз ду як қисм, аз се як қисм ва аз чор як қисми тортро нишон дихед:



Аз чор як қисми бутунро, чоряқ меноманд.



- Дуто тасмаи дарозиаш 8 см ва 12 см буда кашед. Тасмаи якумро ба 2 қисми баробар ва тасмаи дуюмро ба 4 қисми баробар тақсим кунед.
- Қавсҳоро ҳамин хел гузоред, ки баробарихо дуруст бошад:
 $50 - 18 : 4 = 8$ $4 \cdot 5 + 27 = 47$ $36 : 4 + 21 = 30$
- Нафиса 4 кг наботро баробар ба ду тақсим карда, ба халтачаҳо чойгир кард. Вай ба ҳар як халтачаҳо чанд килограммий набот чойгир кардааст?

$$\begin{array}{l} 6. \quad 4 \cdot 4 + 23 \\ \quad 2 \cdot 9 + 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 15 : 3 + 45 \\ \quad 21 : 3 + 13 \end{array}$$




$$\begin{array}{l} 59 - 29 + 18 \\ \quad 35 + 35 - 70 \end{array}$$





ТАСВИР КАРДАНИ ҚИСМИ АДАД БО КАЛИМА ЁКИ БО ЁРИИ АДАДХО




1. Ҳар як доира ба чанд қисм тақсим карда шудааст? Кадом қисми доира ранг карда шудааст? Аз се як қисми он бо рақам чӣ хел навишта мешавад? Аз чор як қисми он чӣ? Аз панҷ як қисми он чӣ?



2. Азиза барои дӯхтани курта аз газвори 12 метра $\frac{1}{4}$ қисми онро бурида гирифт. Азиза барои якто курта чанд метр газвор бурида гирифтааст?
3. Агар барои ҳар як курта 3 м газвор сарф шуда бошад, аз ҳар ду тӯп (банд) чандто курта дӯхтан мумкин?



4. Дарозиҳои тасмаҳоро чен кунед. Тасмаи сабз аз тасмаи кабуд чанд маротиба дароз буданашро муайян кунед.



134

5. Арғамчини дарозиаш 16 см буда гиред. Як қисми онро, аз чор як қисми онро бо роҳи қат кардан ёбед.
6. Ҳар як қисм чӣ хел ҳосил карда шуд? Қисми ишоракардашудаи порчаро хонед.



7. Саёҳатчиён 2 соат роҳ гаштанд. Онҳо аз се яки ин вақтро барои аз дарё гузаштан, боқимондашро бо пиёда роҳ гаштан сарф карданд. Саёҳатчиён чӣ қадар вақт пиёда роҳ гаштаанд? (Вақтро бо дақиқаҳо ифода кунед)
8. Қимати ифодаҳоро ёбед:
- 1) ҳосили зарби ададҳои 10 ва 6, 8 ва 10;
 - 2) ҳосили тақсими ададҳои 18 ва 3, 90 ва 10.



ДАР АСОСИ ШАРТҲОИ ДОДАШУДА ҲАЛ КАРДАН ВА ТАРТИБ ДОДАНИ МАСЪАЛАҲО

1. Масъалаи мухтасар тартиб дихед ва онро ҳал кунед:
Дар маҳфили мусиқӣ – 28 нафар донишомӯз,
Дар маҳфили варзишӣ – ?, 8 нафар кам донишомӯз.
2.
- 1) Тасмаи дарозиаш 12 см бударо гиред. Онро бо роҳи қат кардан ба 2-то қисми баробар тақсим кунед. Ҳар қадом қисм нисфи ин тасма ба ҳисоб меравад. Чанд сантиметр будани нисфи тасмаро ёбед: $12 : 2 = 6$ см. Онро бо чен кардан санҷида бинед.
 - 2) Тасмаро бо роҳи қат кардан ба 4-то қисми баробар тақсим кунед. Аз чор як қисми ҳамин тасма чанд сантиметр буданашро ёбед.



3. $3 \cdot 9 \square 4 \cdot 4$ $16:4 \square 12:3$ $12:4 \square 24:4$
 $4 \cdot 5 \square 3 \cdot 8$ $20:4 \square 15:3$ $3 \cdot 8 \square 4 \cdot 8$

4. Дар асоси расм масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед:



6 дона дар 4-то сабад — ? дона анор аст

5. Муодилаҳоро ҳал кунед:

$$15 + x = 37 \quad 18 - x = 5 \quad 3 \cdot x = 21 \quad x : 2 = 8$$

6. Агар $a = 3$ ва $b = 9$ бошад, қимати ифодаҳоро ёбед:

$$a \cdot 6 + a \quad a \cdot 7 + a \quad 27 : a + a \quad b : 3 + b$$

7. Дар ошхонаи мактаб 38-то курсӣ мавҷуд буд. Аз чор як қисми онҳо ранг карда шуд. Боз ҷандто курсӣ ранг карда шуданаш лозим?





1. 1) Ба ошхонаи мактаб ба 4-то сабад себ оварданд. Агар ба ҳар як сабад 10 кг-мӣ себ бошад, ҳамагӣ ҷанд килограмм себ оварда шудааст?

Себҳои ба якто сабад буда	Микдори сабадҳо	Вазни ҳамаи себҳо
10 кг	4-то	? кг
? кг	4-то	40 кг
10 кг	? кг	40 кг

- 2) Дуто масъалаи байни ҳамдигар чаппа тартиб дихед ва онро ҳал кунед.

2. Агар $a = 63$, $a = 72$ ва $a = 81$ бошад, қимати ифодаи $a : 9$ -ро ёбед.
3. Аз $\frac{1}{4}$ қисми моҳи апрел ҳаво абрнок, рӯзҳои боқимондааш ҳаво кушод шуд. Дар моҳи апрел чанд рӯз ҳаво кушод шудааст?
4. Дар ҳар як росткунча чандто катак аст?



5. Варақи коғази шакли росткунча доштаро баробар ду қат кунед. Нисфи варақро нишон дихед. Бо ҳамин усул доираро баробар ба ду қисм ҷудо кунед. Нисфи доираро нишон дихед.



6. Қимати ифодаҳоро ёбед:
 - 1) ҳосили зарби ададҳои 10 ва 6, 8 ва 10;
 - 2) ҳосили тақсими ададҳои 18 ва 3, 90 ва 10;
 - 3) ҳосили зарби ададҳои 2 ва 7, 3 ва 8;
 - 4) ҳосили тақсими ададҳои 16 ва 4, 24 ва 4.

$72 \square 50 = 22$	$9 \square 4 = 36$	$28 \square 4 = 7$
$38 \square 15 = 53$	$8 \square 2 = 16$	$24 \square 3 = 8$



1. Дар аэрором 4-то вертолёт ва 12-то самолёт мавчуд буд. Самолёт аз вертолётҳо чанд маротиба зиёд? Вертолёт аз самолётҳо чанд маротиба кам?
2. Ба боғи мактаб 4 бех ниҳоли олуча ва 8 бех ниҳоли биҳӣ шинонданд. Биҳӣ аз олуча чанд маротиба зиёд аст? Олуча аз биҳӣ чанд маротиба кам аст?

Дар ёд доред:

Барои донистани чанд маротиба кам будани як адад аз дигараш адади калонро ба адади хурд тақсим кардан лозим аст.

3. Супоришҳои зеринро ичро кунед:

1) Нисфи кубикҳо чӣ қадар аст?



2) Аз се як қисми кубикҳо чӣ қадар аст?



3) Аз чор як қисми кубикҳо чӣ қадар аст?



4. Муодилаҳоро ҳал кунед:

$$x \cdot 7 = 49 \quad | \quad 64 : x = 8 \quad | \quad 81 : x = 9 \quad | \quad x \cdot 3 = 12$$

5. Дар бораи устохонаи мактаб масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед:

Мавчуд буд	Оварда шуд	Шуд
Асбобҳои устохона – 36-то	Арраи дастӣ – 27-то Ранда – 27 -то	?-то



6. $5 \cdot 9 - 4 \cdot 8 \quad | \quad 40 : 5 + 32 : 4 \quad | \quad 5 \cdot (11 - 5)$
 $5 \cdot 8 + 4 \cdot 3 \quad | \quad 36 : 4 - 18 : 3 \quad | \quad 4 \cdot (18 - 9)$



МАСЪАЛАҲОИ МУАММОНОК



1. Гулсара аз бозор 24 кг мева харид. Агар аз се як қисми меваҳо себ бошад, чанд килограмм ангур харидааст?
2. Коргарон \square м ҷӯйи заҳбур баъд аз қанданашон боз \square м зиёд ҷӯйи заҳбур қанданашон лозим. Коргарон ҳамагӣ чанд метр ҷӯйи заҳбур қанданашон лозим аст?
3. $4 \cdot 7 \square 5 \cdot 7$ $16 : 2 \square 32 : 4$ $63 : 7 \square 18 : 6$
 $3 \cdot 9 \square 6 \cdot 8$ $24 : 4 \square 24 : 6$ $40 : 8 \square 40 : 5$
4. Нисфи адади 88, аз чор як қисми адади 24-ро ёбед.
5. Дар асоси нақша масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед.



6. Азиза аз 27 метр газвор барои дӯхтани курта аз се як қисми онро бурида гирифт. Вай чанд метр газвор бурида гирифтааст?


7. Ададҳои афтида мондаро ба ҷояш гузошта на-висед:

$2 \cdot \square = 9 \cdot 2$	$6 \cdot 5 = \square \cdot 6$	$15 : 3 = 25 : \square$
$8 \cdot \square = 3 \cdot 8$	$9 \cdot 7 = \square \cdot 9$	$18 : 3 = 24 : \square$
$4 \cdot \square = 9 \cdot 4$	$7 \cdot 8 = \square \cdot 7$	$81 : 9 = 54 : \square$





1. Дар расм дуто тасмаи дарозиҳояш 9 см ва 8 см буда тасвир карда шудааст. Тасмаи якум ба 3 қисми баробар, дуюмаш бошад, ба чор қисми баробар ҷудо карда шуд. Аз се як қисм; аз чор як қисми тасма ба чӣ баробар аст?



2. Ададҳои афтида мондаро ёфта нависед:

$$\begin{array}{r}
 + 57 \\
 3\Box \\
 \hline
 \Box 9
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 - 75 \\
 6\Box \\
 \hline
 \Box 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 + 45 \\
 2\Box \\
 \hline
 \Box 9
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 - 87 \\
 \Box 6 \\
 \hline
 3\Box
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 + 38 \\
 12 \\
 \hline
 5\Box
 \end{array}$$

3. Сими дарозиаш 15 см бударо ба 3-то қисми баробар тақсим кунед. Дарозии як қисми онро ёбед. Оиди кори ичрошуда дар бораи тақсим ифода созед ва онро ба дафтаратон нависед.
4. Мисолҳои «Мувофиқат» оё дуруст ичро карда шудааст?

$55 + 32$	$\cancel{\longrightarrow}$	89	$81 : 9$	$\cancel{\longrightarrow}$	45
$97 - 43$	$\cancel{\longrightarrow}$	87	$54 : 9$	$\cancel{\longrightarrow}$	9
$64 + 25$	$\cancel{\longrightarrow}$	41	$9 \cdot 5$	$\cancel{\longrightarrow}$	63
$82 - 41$	$\cancel{\longrightarrow}$	54	$9 \cdot 7$	$\cancel{\longrightarrow}$	6




5. Порчай дарозиаш 6 см бударо пас аз якчанд маротиба дароз кардан, порчай дарозиаш 18 см буда ҳосил шуд. Порча чанд сантиметр дароз карда шудааст?
6. Муодилаҳоро ҳал кунед:

$$\begin{array}{l|l|l}
 27 + x = 49 & x \cdot 5 = 35 & 45 : x = 9 \\
 58 - x = 20 & 4 \cdot x = 36 & 64 : x = 8
 \end{array}$$






1. Аз чор як қисми порчай якум ва аз панҷ як қисми порчай дуюмро ёбед.



2. Ба дўкони хўрокворӣ 21-то қуттӣ конфет ва печени оварданд. Агар аз се як қисми онҳо конфет бошад, чанд қуттӣ печени овардаанд?
3. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:

$$\begin{array}{ccccccccc} 3 & \cdot & 9 & : & 3 & \cdot & 2 & : & 3 \\ \text{?} & & & & & & & & \end{array}$$

4. Барои ҷавобаш 90 баромадан аз қадом тараф роҳ рафтан лозим? Ҳисобкуниро дуруст ичро кунед.



5. Оиди масъала расми схемавӣ қашед ва масъаларо ҳал кунед.
- 20-то доира 5-тогӣ ба гурӯҳҳо ҷудо карда шуд. Чандто гурӯҳ ҳосил шуд?





6. $25 : 5 \square 48 : 6$ $4 \cdot 6 \square 5 \cdot 6$ $28 : 7 \square 9 \cdot 7$
 $30 : 5 \square 45 : 9$ $6 \cdot 8 \square 8 \cdot 6$ $8 \cdot 8 \square 42 : 6$
7. Дар дўзанда 12 дона тугма мавҷуд буд. Вай аз се як қисми ҳамаи тугмаҳоро ба палто дўхта часпонд. Дўзанда ба палто чандто тугма дўхтааст?




ШАКЛҲОИ ГЕОМЕТРИЙ: КВАДРАТ, РОСТКУНЧА, СЕКУНЧА, ДОИРА ВА БУЗУРГИҲОИ БА ОНҲО ВОБАСТАБУДА




1. Тарафҳои монандӣ ва фарқияти шаклҳоро гӯед.




2. Шаклҳоро ба дафтаратон кашед. Дар ҳар як шакл чандтогӣ секунча ва квадрат аст?



2-то секунча
1-то квадрат



8-то секунча
1-то квадрат



4-то секунча
2-то квадрат

3. Суммаи дарозиҳои тарафҳои квадрат 32 см аст. Дарозии як тарафи ҳамин квадрат чӣ қадар аст?
4. Чорто тарафи росткунча ба қисмҳои баробар ҷудо карда шуд. Аз чор як қисми он бо ранги қабуд, қисми боқимондааш бо ранги сабз ранг карда шуд. Кадом қисми росткунча бо ранги сабз ранг карда шудааст?

5. Барои сохтани хонача аз қадом шаклҳо истифода бурдан мумкин?






6. Дар Собир 25-то чӯби ҳисоб буд. Вай пас аз якчандто квадрати алоҳида сохтан, 1-то чӯб зиёдатӣ монд. Собир чандто квадрат сохтааст?

$8 \cdot 5$	\square	$7 \cdot 3$	$ $	$28 : 4$	\square	$30 : 5$	$ $	$35 : 5$	\square	$49 : 7$
$6 \cdot 4$	\square	$5 \cdot 9$	$ $	$45 : 9$	\square	$45 : 5$	$ $	$42 : 6$	\square	$35 : 7$



1. Дар ҳар қадоми шаклҳо чандтогӣ росткунча ва секунча аст? Шаклҳоро ба дафтаратон кашед ва онҳоро ранг кунед.




2. Дилноза китоби афсонай 60 саҳифанок меҳонд. Вай рӯзи якум аз аз се як қисми китобро хонд, рӯзи дуюм бошад, 18 саҳифа хонд. Боз чанд саҳифа хонданаш лозим?

3. Мисолҳои «Мувофиқат» оё дуруст ичро карда шудааст?

$48 + 32$	$\xrightarrow{\text{X}}$	39
$79 - 55$	$\xrightarrow{\text{X}}$	80
$27 + 12$	$\xrightarrow{\text{X}}$	20
$45 - 25$	$\xrightarrow{\text{X}}$	24

$56 : 7$	$\xrightarrow{\text{X}}$	40
$36 : 6$	$\xrightarrow{\text{X}}$	8
$8 \cdot 5$	$\xrightarrow{\text{X}}$	81
$9 \cdot 9$	$\xrightarrow{\text{X}}$	6

4. Дар асоси нақша масъала тартиб диҳед ва онро ҳал кунед.



5. Муодилаҳоро ҳал кунед:

$$6 \cdot x = 42 \quad 45 + x = 56 \quad 39 - x = 19$$





6. Дарозии ресмон 18 м аст. Аз ҳамин ресмон як қисми дарозиаш 3 м бударо бурида гирифтанд. Қисми бурида гирифташуда кадом қисми ресмони бутунро ташкил медиҳад?
7. $20 : 10 + 71$ | $46 + 36 : 9$ | $14 : 7 + 12 : 6$
 $18 : 18 + 27$ | $32 - 32 : 8$ | $18 : 2 + 16 : 8$




**МУҚОИСА ВА РАНГ КАРДАНИ ШАКЛҲО.
АЗ РЎЙИ ҚИСМҲО СОХТАНИ ШАКЛ
ВА БА ҚИСМҲО ЧУДО КАРДАНИ ОН**


1. Ростқунчай як тарафаш 6 см, тарафи дуюмаш аз он 2 маротиба хурд буда кашед. Переметри онро ёбед.
2. Шаклҳоро муқоиса кунед ва онҳоро ба дафтаратон кashiда ранг кунед.



3. Ресмони дарозиаш 30 м буда, ба ду қисм тақсим карда шуд. Дарозии қисми якум аз $\frac{1}{5}$ қисми ресмони бутунро ташкил медиҳад. Дарозии қисми дуюм чи қадар аст?
4. Расмҳоро дида бароед ва муқоиса кунед.



5. Ба дафтаратон шаклҳои дар расм бударо кашед. Дар он квадрат ба қисмҳо ҷудо карда шуда, аз қисмҳои он секунча ҳосил карда шудааст. Қисмҳои яхелай ҳар ду нақшаро як хел ранг кунед:




6. Переметри секунча 12 см аст. Дарозии тарафи якуми он ба 5 см, дарозии тарафи дуюми он ба 3 см баробар аст. Дарозии тарафи сеюми секунчаро ёбед.
7. Муодилаҳоро ҳал кунед:
- $$40 : x = 10 \quad 40 : x = 4 \quad 20 : x = 20$$



1. Ҳосили зарби ададҳои зеринро ба як сутун, ҳосили тақсимро ба сутуни дуюм нависед ва қимати онҳоро ёбед:

$$42 : 7 \quad 6 \cdot 8 \quad 35 : 5 \quad 5 \cdot 9 \quad 48 : 8 \quad 6 \cdot 4$$

2. Росткунчаҳои тарафҳояш 2 см ва 3 см бударо ёбед ва онро ба дафтаратон кашед. Шаклҳоро бо ёрии чӯби ҳисоб созед.



3. Аломатҳои амалро баробариҳо дуруст мебаромада карда гузоред:

$$5 \square 5 = 25$$

$$5 \square 5 = 1$$

$$5 \square 5 = 10$$

$$5 \square 5 = 0$$

$$9 \square 3 = 27$$

$$9 \square 3 = 3$$

$$9 \square 3 = 12$$

$$9 \square 3 = 6$$



$$8 \square 2 = 16$$

$$8 \square 2 = 4$$

$$8 \square 2 = 10$$

$$8 \square 2 = 6$$

4. Ин шаклҳо чӣ номида мешаванд? Аз байни онҳо росткунчаҳоро ёбед?



5. Дар дўкон дар як рӯз 34-то миз, аз он 6-то зиёд курсӣ, аз курсӣ 5 маротиба кам ҷевон фурӯхта шуд. Ҷандто ҷевон фурӯхта шудааст?

$$\begin{array}{lll} 16 : 2 + 16 : 4 & 25 + 15 : 3 & 40 : 10 + 56 \\ 18 : 3 + 18 : 2 & 28 - 41 : 3 & 50 : 10 + 39 \end{array}$$



ИФОДА КАРДАНИ ТАҚСИМШАВАНДА, ТАҚСИМКУНАНДА, ҲОСИЛИ ТАҚСИМ ВА БАҚИЯ ДАР НАҚША

- 1.** Аз чўбҳои ҳисоб истифода бурда, ҳосили тақсимро ёбед:
 - 1) тақсимшавандада 16, тақсимкунанда 2, ҳосили тақсимро ёбед;
 - 2) тақсимшавандада 18, тақсимкунанда 3, ҳосили тақсимро ёбед;
 - 3) тақсимшавандада 24, тақсимкунанда 6, ҳосили тақсимро ёбед;
 - 4) тақсимшавандада 45, тақсимкунанда 5, ҳосили тақсимро ёбед.
- 2.** Дар дўзанда 25 дона тугма мавҷуд буд. Вай ба ҳар кадоми куртаҳо 6-тогӣ тугма дўхт. Ҳамин тугмаҳо ба чандто курта мерасад ва чандто тугма зиёдатӣ мемонад?

Ҳал: $25 : 6 = 4$ (1 бақия)
 25 – тақсимшавандада, 6 – тақсимкунанда, 4 – ҳосили тақсим, 1-бақия
- 3.** Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:

16 : 5		23 : 4		49 : 8		51 : 7		17 : 3
19 : 3		37 : 6		47 : 9		15 : 2		25 : 6
- 4.** Дар қуттӣ 19 кг апелсин мавҷуд буд. Ба ҳар як сабад 9 кг-мӣ апелсин андохтанд. Ҳамин апелсинҳо ба чандто сабад андохта шуд ва чанд килограмм апелсин зиёдатӣ монд?
 

5. Аз 3 м газвор костюм дўхтан лозим аст. Дар як тўп (банд) 13 м газвор аст. Аз ҳамин газвор чандто костюм дўхтан лозим аст?

Ҳасан масъаларо ин тавр ҳал кард:

$$13 : 3 = 4 \text{ (1 бақия)}$$

Хусан бошад, масъаларо ин тавр ҳал кард:

$$13 : 3 = 3 \text{ (4 бақия)}$$

Кадом донишомӯз масъаларо дуруст ҳал кардааст?


6. 1) Аз ададҳои аз 20 то 30 буда, кадомашон ба 3, ба 4, ба 5, ба 6 бебақия тақсим мешаванд?
 2) Аз ададҳои аз 30 то 40 буда, кадомашон ба 4, ба 5, ба 6, ба 7 бебақия тақсим мешаванд?



7. $57 : 8 = 7$ (бақия) $49 : 6 = 8$ (бақия)
 $73 : 9 = 8$ (бақия) $82 : 9 = 9$ (бақия)
 $36 : 5 = 7$ (бақия) $37 : 9 = 4$ (бақия)
8. Росткунчаи тарафҳояш 4 см ва 6 см бударо ба дафтаратон кашед. Переметри онро ёбед.



1. Оператори якум дар як рӯз дар компьютер дар 6 соат 24 саҳифа, оператори дуюм бошад, дар ҳамин қадар вақт 30 саҳифа навишт. Кадом оператор дар як рӯз бисёр саҳифа менавиштааст ва чанд саҳифа зиёд менавиштааст?
2. Аз расм истифода бурда, тақсими бақиядорро ичро кунед.



- 3.** Тақсими бақиядорро ичро кунед:
- $13 : 2$
- $23 : 7$
- $19 : 5$
- $37 : 6$
- $46 : 9$
- 4.** 40-то қалами рангаро дар ҳар як қуттиҳо 6-тогӣ андохтан лозим. Чандто қуттӣ лозим мешавад? Чандто қалам зиёдатӣ мемонад?
- 5.** Агар $a = 45$, $a = 36$ ва $a = 54$ бошад, қимати ифодаи $a : 9$ -ро ёбед:
- 6.** Ба китобхонаи мактаб 100-то китоби дарсӣ оварданд. Ба чорто синфе, ки дар ҳар як синф 23 нафарӣ донишомӯзон меҳонданд, якторӣ китоби дарсӣ доданд. Ба китобхона боз чандто китоби дарсӣ мондааст?
- 7.** Ададҳои афтида мондаро гузоред.

$$40 : 9 = \square \text{ (4 бақия)} \quad | \quad 57 : 8 = 7 (\square \text{ бақия})$$

$$64 : 9 = \square \text{ (1 бақия)} \quad | \quad 46 : 9 = 5 (\square \text{ бақия})$$

- 1.** 1) Насиба ҳангоми ададҳои 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-ро ба 2, ба 3, ба 4 тақсим кардан, бақияҳоро дар зери ҳар қадоми ададҳо навишт. Насиба ҷадвалро чӣ хел дуруст пур карданашро аз доирача (чӯб)-ҳо истифода бурда санҷед:

	10	11	12	13	14	15	16
: 2	0	1	0	1	0	1	0
: 3	1	2	0	1	2	0	1
: 4	2	3	0	1	2	3	0

- 2) Ҳангоми ададро ба 2, ба 3, ба 4 тақсим кардан бақияи аз ҳама қалон ба чанд баробар мешавад?

- 2.** Масъалаи мухтасар тартиб дижед ва онро ҳал кунед:

Дар сатили 1-ум – 12 кг

Дар сатили 2-юм – ?, 2 кг

кам

Дар сатили 1-ум – 12 кг

Дар сатили 2-юм – ?,

2 маротиба кам

- 3.** Ҳосили тақсим ва бақияро ёбед:

$$84 : 9$$

$$43 : 7$$

$$38 : 4$$

$$73 : 9$$

$$46 : 9$$

$$65 : 8$$

$$22 : 7$$

$$13 : 3$$

- 4.** Переметри роскунча 22 см аст. Бари он 4 см аст. Қади росткунчаро ёбед.



- 5.** $(17 + 11) : 4$ $(67 - 43) : 3$ $(29 + 20) : 7$
 $(11 + 10) : 3$ $(18 + 14) : 4$ $(35 + 19) : 6$

- 6.** Аз ададҳои 36, 73, 45, 81 ва 63 қадомашон ба 9 бебақия тақсим мешаванд?




1. $18 : 2 + 21$	$32 - 32 : 4$	$18 - 18 : 2$
$14 : 2 + 47$	$36 + 36 : 4$	$50 + 20 : 4$

- 2.** Мисолҳоро фахмонда ҳал кунед:

$5 \cdot 6 = \square \square$	$30 : 10 = \square$	$3 \cdot 8 = \square \square$
$45 : 9 = \square$	$9 \cdot 5 = \square \square$	$24 : 6 = \square$
$4 \cdot 9 = \square \square$		

- 3.** Аз гармхонаи хочагӣ ба шаҳр 2 мосин лимон фирсонданд. Дар мосини якум 27-то қуттӣ, дар мосини дуюм нисбат ба мосини якум 3-то қуттӣ зиёд лимон фиристода шуд. Аз гармхона ба шаҳр дар мосини дуюм чӣ қадар лимон фиристода шудааст?

4. Шаклҳоро ба қисмҳо чудо кунед.



5. $12:3$ ва $15:3$ | $28:4$ ва $18:2$ | $16:4$ ва $20:4$
 $15:5$ ва $12:4$ | $18:9$ ва $28:7$ | $20:5$ ва $16:2$



6. Доир ба масъала расм кашед ва онро ҳал кунед:
Ба ҳар яки 4-то харгӯш 3-тогӣ сабзӣ доданд. Ба
харгӯшҳо ҳамагӣ чандто сабзӣ додаанд?

7. $16 : 2 + 16 : 4$ | $25 + 15 : 3$ | $40 : 10 + 56$
 $18 : 3 + 18 : 2$ | $28 - 21 : 3$ | $50 : 10 + 39$



1. Масъалаҳо ва ҳалли онҳо бо қадом ҷиҳаташ монанд аст ва аз қадом ҷиҳат фарқ меқунад?

1) Гулноза рӯзи якум 8 саҳифаи китобро, рӯзи дуюм нисбат аз рӯзи якум 3 саҳифа зиёд хонд. Гулноза рӯзи дуюм чанд саҳифа китоб хондааст?

2) Гулноза рӯзи якум 8 саҳифаи китобро, рӯзи дуюм нисбат аз рӯзи якум 3 маротиба зиёд саҳифа хонд. Гулноза рӯзи дуюм чанд саҳифа китоб хондааст?



2. $3 \cdot 4 \square 4 \cdot 3$ | $12 : 3 \square 12 : 4$ | $24 : 4 \square 24 : 6$
 $4 \cdot 5 \square 4 \cdot 7$ | $21 : 3 \square 28 : 4$ | $32 : 4 \square 36 : 4$

3. Дар асоси расм масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед:



6 кг

Дар 4-то сатил – ? кг

4. Ба сутуни якум ҳосили зарби ададҳо ва ба сутуни дуюм ҳосили тақсими ададҳоро нависед:

$$36 : 4 \quad | \quad 4 \cdot 7 \quad | \quad 3 \cdot 9 \quad | \quad 27 : 3 \quad | \quad 18 : 3 \quad | \quad 4 \cdot 5.$$

5. Дар асоси чадвал масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед:

Шарбати себи дар якто банка буда	Миқдори банкаҳо	Вазни шарбати себи дар ҳамаи банкаҳо буда
2 литр	9-то	? литр
2 литр	?-то	18 литр
? литр	9-то	18 литр

Масъалай байнини ҳамдигар чаппа тартиб дихед ва онро ҳал кунед.

6. Росткунчаи як тарафаш 5 см, тарафи дуюмаш аз он 3 см хурд буда кашед. Периметри онро ёбед.

7. Қавсҳоро ҳамин хел гузоред, ки баробарихо дуруст бошад:

$$50 - 10 + 30 = 70$$

$$80 - 50 + 10 = 20$$

$$15 + 3 \cdot 5 = 30$$


$$60 - 24 : 4 = 9$$



МАСОҲАТИ РОСТКУНЧА ВА КВАДРАТ




1. Масоҳатҳои шаклҳои зеринро тахминан бо чашматорн муюқиса кунед:



2. 1)




2)




Дар шакли 1-ум секунча ба дохили чоркунча пурра چойгир шудааст; дар шакли 2-юм квадрат ба дохили панҷкунча пурра چойгир шудааст. Масоҳати ин секунчада аз масоҳати чоркунча хурд, масоҳати квадрат бошад, аз масоҳати панҷкунча хурд буданашро мефаҳмонад. **Масоҳат** – бузургиест, ки онро чен кардан мумкин нест.


3. Квадратчаҳои дар ҳар як шаклҳо баробар бударо шумурда, масоҳати шаклҳоро муюқиса кунед. Масоҳати шаклҳоро тахмин карда, болои ҳам гузошта муюқиса кардан оё мумкин аст?



4. Рақамҳои тартибии шаклҳои масоҳаташ баробар бударо нависед:




5. Дар асоси расм ва нақша масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед.



6. Муодилаҳоро ҳал кунед:

$$24 + x = 46 \quad | \quad 30 - x = 10 \quad | \quad 3 \cdot x = 18 \quad | \quad 20 : x = 5$$

7. Ҳар як қисм чӣ хел ҳосил карда шуд? Қисми ишоракардашудаи порчаҳоро ёбед.



8. Баландии чинор 14 м аст. Баландии маҷнунбед аз он 4 м кам. Баландии маҷнунбедро ёбед. Саволи масъаларо тавре дигар кунед, ки он барои ададро якчанд маротиба кам кардан доир бошад.

$$(14 - 9) \cdot 5 \quad | \quad (11 - 7) \cdot 8 \quad | \quad 4 \cdot (14 - 6) \\ (13 - 8) \cdot 4 \quad | \quad (12 - 6) \cdot 3 \quad | \quad 5 \cdot (12 - 8)$$


ВОҲИДҲОИ МАСОҲАТ: САНТИМЕТРИ КВАДРАТӢ. ИШОРААШ – см. кв (см²)



1. Масоҳати росткунчаҳоро бо чашматон тахмин карда, масоҳати қадом шакл аз ҳама қалон ва қадомаш аз ҳама хурд буданашро гӯед:



Масоҳати квадрати тарафаш як сантиметр буда, ба як сантиметри квадратӣ баробар мешавад. Калимаи «Сантиметри квадратӣ» дар назди ададҳо муҳтасар 1 см кв., 5 см кв. гуфта навишта мешавад.



2. 49 кг мева мавҷуд буд. Барои тайёр кардани мураббо 20 кг, барои тайёр кардани шарбат 19 кг мева истифода шуд. Чанд килограмм мева зиёдатӣ монд?
3. $35 : 5 \cdot 2$ $4 \cdot 9 + 14$ $18 : 2 - 9$
 $20 : 4 \cdot 5$ $3 \cdot 8 - 24$ $16 : 4 + 6$
4. Дар ҳар қадом шакл чандто сантиметри квадратӣ буданашро шуморида гӯед:






5. Имсол дар шаҳр 54-то хонаҳои нав сохтан лозим буд. Аз шаш як қисми хонаҳо барои иди Наврӯз сохта ба охир расонида шуд. Ба иди Наврӯз чандто хона сохта ба охир расонида шудааст?

$40 + 6 \cdot 5$	$80 - 6 \cdot 9$	$48 : 6 + 12$
$60 - 6 \cdot 8$	$30 + 6 \cdot 7$	$54 : 6 + 21$



1. Масоҳати ҳар як шаклро бо ёрии намуна (модел)-ҳои сантиметри квадратӣ ёбед:



Ёфтани масоҳати шакл гуфта, ёфтани шумораи сантиметрҳои квадратие, ки ҳамин шакл ба он қисмҳо чудо карда шудааст фаҳмида мешавад.

2. Дар устоҳонаи дўзандагӣ аз 72 метр матоъ 8-то шими яхела дўхта шуд. Ба 9-то шими ҳаминхела чанд метр матоъ лозим мешавад?
3. Ифодаҳо созед ва қимати онҳоро ёбед:

b	19	50	46	21	39	9	67
$79 - b$							

4. 1) Зарбшавандай якум 6, зарбкунандай дуюм 7, ҳосили зарбро ёбед;
- 2) тақсимшаванда 56, тақсимкунанда 7, ҳосили тақсимро ёбед;
- 3) тақсимшаванда 81, тақсимкунанда 9, ҳосили тақсимро ёбед.

5. 1. Дар асоси расм масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед:

	Фишори бензини дар якто зарф буда	Миқдори зарфҳо	Фишори ҳамаи бензини дар зарф буда
	9 литр	8-то	?
	?	8-то	72 литр
	9 литр	?	72 литр

2. Дуто масъалаи байни ҳамдигар чаппа созед ва онро ҳал кунед.




6. $42 : 7 \cdot 3$ $36 : 4 \cdot 3$ $6 \cdot 8 + 40$
 $54 : 6 \cdot 2$ $28 : 7 + 4$ $6 \cdot 9 - 24$

7. Дуто қаиқи моторнок аз як манзил ба тарафи муқобил равона шуданд. Яке аз онҳо 38 км, дуюмаш аз он 5 км зиёд роҳ тай кард. Дар ҳамин вақт қаиқҳо аз ҳамдигар бо чӣ қадар масофа буданд? 

МАСОҲАТИ ШАКЛҲОИ БА КОҒАЗИ КАТАКНОК ҚАШИДАШУДА




1. Росткунчай дарозиаш ба 4 см, бараши 3 см буда ба сантиметрҳои квадратӣ тақсим шудааст. 3-то қатори ҳар яктоаш 4 см. кв. буда, 3-то қатор ё ки ҳар яки он 3 см.кв. буда 3-то сутун ҳосил шудааст. Барои ҳисоб кардани масоҳати росткунча ҳосили зарби ададҳои 4 ва 3-ро ёфтани лозим аст.



$$4 \cdot 3 = 12 \text{ ё ки } 3 \cdot 4 = 12$$


Ҷавоб: 12 см. кв.



$$?$$

Барои ҳисоб кардани масоҳати росткунча қад ва бари онро чен карда, ададҳои ҳосилшуда байни худ зарб карда мешаванд.

2. Дар чамоаи хочагӣ имсол 15-то хона сохтанд. Соли гузашта аз имсол 6-то кам хона сохта буданд. Дар байни ду сол ҳамагӣ чӣ қадар хона сохта шудааст?
3. Масоҳати шаклҳоро муқоиса кунед:



4. $5 \cdot 6 \square 6 \cdot 8$ | $6 \cdot 3 \square 9 \cdot 2$ | $24 : 3 \square 54 : 9$
 $9 \cdot 9 \square 7 \cdot 3$ | $2 \cdot 7 \square 7 \cdot 2$ | $63 : 7 \square 18 : 6$
5. Дар асоси расм масъала тартиб диҳед ва онро ҳал кунед:



5 кг



? кг




6. Ба намоишгоҳи санъати тасвирий Насиба 18-то расм тайёр кард, дугонаи вай Азиза бошад, аз он 3 маротиба кам расм тайёр кард. Ба намоишгоҳ ҳар ду дугона ҳамагӣ чандто расм тайёр кардаанд?
7. $90 : 10$ | $6 \cdot 10$ | $30 : 10$ | $80 : 10 + 80 : 8$
 $50 : 10$ | $8 \cdot 10$ | $20 : 10$ | $50 : 50 + 40 : 4$





1. $4 \cdot 7 \square 5 \cdot 7$ | $16 : 2 \square 32 : 4$ | $20 : 5 \square 15 : 5$
 $3 \cdot 9 \square 2 \cdot 9$ | $24 : 4 \square 24 : 6$ | $40 : 5 \square 40 : 8$
 2. Номи ҳар як шаклро гўед. Дар байни ин шаклҳо секунчаҳо чандто аст? Чоркунчаҳо-чӣ?
- 1) 2) 3) 4) 5)
3. Аз хочагӣ ба осиё 40 халта гандум ва аз он 5 халта кам ҷав оварда шуд. Ба осиё чанд халта ҷав оварда шудааст?
- Ба масъала ҳамин хел савол гузоред, ки он бо ду амал ҳал мешуда бошад.

4. Муодилаҳоро ҳал кунед:
 $44 + x = 88$ | $58 - x = 20$ | $25 : x = 5$ | $x \cdot 7 = 49$
5. Ба расм нигоҳ карда, масоҳати майдони замини ба пиёз, сабзӣ ва шалғамчай сурх ҷудо карда шударо ёбед:




6. Дар автобуси якум 60-то саёҳатчӣ, дар дуюмаш бошад, 40-то саёҳатчӣ рафта истода буданд. Аз автобуси якум ба дуюмаш 10-то саёҳатчӣ гузашт. Аз рӯйи ифодаҳои зерин масъалаҳоро ҳал кунед: $60 + 40$, $60 - 40$, $60 - 10$, $40 + 10$.



7. Барои соҳтмони хона 38 нафар ғиштчинон, аз он 8 нафар кам рангмолон кор карданд. Дар соҳтмон ҳамагӣ чанд нафар коргар кор кардааст?
8. $5 \cdot (8 - 4)$ | $(13 - 8) \cdot 5$ | $(35 - 10) : 5$
 $4 \cdot (5 + 3)$ | $(12 - 7) \cdot 5$ | $(20 + 16) : 4$



1. Шаклҳои масоҳаташ як хел бударо ёбед:




2. 1) Ба китобхона 9-то китоби ҳикоя ва аз он 6-то зиёд китоби афсона оварданд. Ба китобхона ҳамагӣ чандто китоб оварда шудааст?
 2) Ба китобхона 9-то китоби ҳикоя ва аз он 6 маротиба зиёд китоби афсона оварданд. Ба китобхона ҳамагӣ чандто китоб оварда шудааст?
3. Аз се як қисми тасмаи сурх дошта ва аз панҷ як қисми тасмаи ранги сабз доштаро ёбед.





4. Сантиметрҳои квадратии ҳар як шаклро шумо-ред. Масоҳати ҳар як шакл ба чӣ баробар аст?



5. Аломатҳои амалро баробариҳо дуруст мебаро-мада карда гузоред:

$$8 \square 4 = 32$$

$$8 \square 4 = 2$$

$$8 \square 4 = 12$$

$$8 \square 4 = 4$$

$$6 \square 3 = 18$$

$$6 \square 3 = 2$$

$$6 \square 3 = 9$$

$$6 \square 3 = 3$$


$$10 \square 2 = 20$$

$$10 \square 2 = 5$$

$$10 \square 2 = 12$$

$$10 \square 2 = 8$$

6. Дар расм чӣ гуна шаклҳои шинос-ро мебинед? Секунчаҳо ва ҳамаи чоркунчаҳои қуллааш ба нуқтаи *B* бударо нависед:



7. Дўзанда ба 6-то палто 5-тогӣ ва ба 9-то костюм 4-тогӣ тугма дўхт. Дўзанда ҳамагӣ чандто тугма дўхтааст?

$$50 \text{ см} + 40 \text{ см}$$

$$40 \text{ дм} - 30 \text{ дм}$$

$$20 \text{ мм} + 20 \text{ мм}$$


$$80 \text{ мм} - 20 \text{ мм}$$

$$60 \text{ мм} + 30 \text{ мм}$$

$$70 \text{ см} - 50 \text{ см}$$




РАҚАМГУЗОРӢ КАРДАНИ АДАДҲОИ СЕРАҚАМА. ҲАЗОРИ




РАҚАМГУЗОРӢ КАРДАНИ АДАДҲОИ СЕРАҚАМА



1. 1) Дар якто даҳӣ чандто воҳид (який) аст?




10-то воҳид




1-то даҳӣ

2) Дар садӣ чандто даҳӣ аст?




10-то даҳӣ



1-то садӣ

3) Садиҳоро шуморед:



= 1-то
ҳазорӣ

100-то даҳӣ ё ки 10-то садӣ

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1-то садй – сад | 6-то садй – шашсад |
| 2-то садй – дусад | 7-то садй – ҳафтсад |
| 3-то садй – сесад | 8-то садй – ҳаштсад |
| 4-то садй – чорсад | 9-то садй – нўҳсад |
| 5-то садй - панчсад | 10-то садй – ҳазор |

Садиҳо – сад 100, дусад 200, сесад 300, чорсад 400, панчсад 500, шашсад 600, ҳафтсад 700, ҳаштсад 800, нўҳсад 900, ҳазор 1000.

Адади ҳазор ин тавр навишта мешавад: 1 000

2. Ададҳои аз 4-то садй, 1-то даҳй, 5-то воҳид, 8-то садй ва 9-то даҳй иборат бударо нависед.
3. Ҳалли мисолҳоро фахмонед:

$$100 + 100 = 200$$

$$200 - 100 = 100$$

$$300 - 100 = 200$$

$$300 + 100 = 400$$

Амалҳои дар болои садиҳо буда, ба мисли амалҳои дар болои воҳидҳо ва даҳиҳо буда ичро карда мешавад.

4. Ба атрофи мактаб 90-то ниҳолҳои сафедор ва арча шинонданд. Агар ниҳолҳои арча 50-то бошад, чандто ниҳоли сафедор шинондаанд?
5. Катақҳои холиро пур кунед:

100			400				800	
-----	--	--	-----	--	--	--	-----	--



6. $300 + 200 - 100$ $500 - 100 + 200$
 $600 - 300 + 200$ $400 + 200 - 300$



7. Ба дўкон дар 200-то қуттӣ нӯшокии газнок оварданд. Агар то нисфирӯй 100-то нӯшокии дар қуттӣ буда фурӯхта шуда бошад, боз чанд қуттӣ нӯшокии газноки фурӯхта мешуда боқӣ мондааст?



1. Ададҳоро бо рақамҳо ифода кунед.
3-то садӣ, 5-то даҳӣ ва 8-то воҳид;
5-то садӣ, 8-то даҳӣ ва 2-то воҳид;
7-то садӣ, 6-то даҳӣ ва 5-то воҳид.
2. Аз сахро дар мошини якум 200 халта, дар мошини дуюм ҳам ҳамин қадар халта пиёз гирифта бурданд. Аз сахро дар ҳар ду мошин ҳамагӣ чанд халта пиёз гирифта бурдаанд?

3.

$$\begin{array}{r} 100 + 50 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} \square + 70 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 100 + \square \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square - 50 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 170 - \square \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 200 \\ \hline \end{array}$$





4. Ҳамин хел адад гузоред, ки баробарӣ дуруст бошад:

$$200 + \square = 220 \qquad 670 - \square = 600$$

$$530 - \square = 500 \qquad 400 + \square = 480$$



5. Сантиметрҳои квадратии ҳар як шаклро шуморида, масоҳати ҳар як шаклро ёбед.





6. Боғбон аз як бех хурмо 60 кг, аз хурмои дуюм бошад, пас аз якчанд килограмм ҳосил гирифтани, ҳосил 100 кг шуд. Боғбон аз бехи дуюм чанд килограмм хурмо гирифтааст?

7.	$53 + 47$	$(56 + 44) - 50$	$(62 + 38) + 10$
	$76 + 24$	$(83 + 17) - 37$	$(54 + 46) + 20$



АЗ САДЙ, ДАҲЙ ВА ВОҲИДҲО ҲОСИЛ КАРДАНИ АДАДҲО



1. Дар асоси ҷадвал ададҳои ҳосил карда шударо фаҳмонед ва онҳоро хонед.

Садй	Даҳй	Воҳид
 1	 2	 5

2. Ададҳои аз рақамҳои дар ҷадвал буда ҳосил карда шударо хонед ва онҳоро ба дафтаратон нависед.

Хонаи садиҳо	Хонаи даҳиҳо	Хонаи воҳидҳо
2	5	7
5	3	9
8	2	6
6	1	4

Хонаи воҳидҳо, даҳиҳо, садиҳо дар якчоягӣ синфи якум – синфи воҳидҳоро ташкил медиҳад.

$$10 \text{ воҳид} = 1 \text{ даҳӣ}$$

$$10 \text{ даҳӣ} = 1 \text{ садӣ}$$

$$10 \text{ садӣ} = 1 \text{ ҳазорӣ}$$

$$1 \text{ садӣ} = 100 \text{ воҳид}$$

$$1 \text{ ҳазорӣ} = 1000 \text{ воҳид}$$

$$1 \text{ ҳазорӣ} = 100 \text{ даҳӣ}$$

- 3.** Ба як сатр ададҳои якрақамаро, ба сатри дуюм ададҳои дурақамаро, ба сатри сеюм ададҳои серақамаро бо тартиби афзуншавӣ нависед:

18, 116, 62, 9, 6, 358, 469, 75, 8, 854, 96, 5.



- 4.** Ададҳои дар ҳар як қатор бударо хонед:

1	2	3	4	5	6	7
10	20	30	40	50	60	70
100	200	300	400	500	600	700

- a) воҳидҳои хонаи ададҳоро гӯед;
б) ададҳои дар ҳар як сутун буда бо кадом ҷиҳатҳояш монанданд ва фарқ меқунанд?



- 5.** Муқоиса кунед:

$$200 \square 300$$

$$500 \square 500$$

$$700 \square 600$$

$$400 \square 900$$

$$600 \square 300$$

$$400 \square 700$$



- 6.** Квадрати суммаи дарозиҳои тарафҳояш 80 см буда кашед ва онро ранг кунед.

$$400 + 200 - 100$$

$$700 - 200 + 100$$

$$600 - 300 + 100$$

$$200 + 200 - 100$$




1. Ададҳоро бо рақамҳо нависед. Ҳар як рақам чиро мефаҳмонад?
 - 1) 2 садӣ, 8 даҳӣ ва 4 воҳид;
 - 2) 8 садӣ, 5 даҳӣ ва 7 воҳид;
 - 3) 5 садӣ, 9 даҳӣ ва 2 воҳид;
 - 4) 9 садӣ, 6 даҳӣ ва 3 воҳид.
2. Ададҳои зеринро хонед ва ҳар кадом рақам чиро мефаҳмонад: 524, 859, 285, 126, 275?

Ададҳои аз 100 то 999 буда – ададҳои серақамаанд.

3. Дар асоси ҷадвал масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед.

Мавҷуд буд	Оварда шуд	Шуд
 100 м атлас	 Боз 100 м атлас	? м

4. Дар ҳар яки ададҳои 895, 458, 763 ҳамагӣ чандто садӣ, чандто даҳӣ ва чандто воҳид аст?
5. Ба доирачаҳо ададҳои аз 1 то 8 бу-
даро якторӣ чунон ҷойгир кунед, ки
суммаи ҳар як ададҳои дар қатори
квадрат буда ба 12 баробар бошад. 
6. Ба як сатр ададҳои дурақама ва ба сатри дуюм бошад, ададҳои серақамаро кӯчонда нависед:
475, 83, 925, 604, 24, 354, 66, 524, 18.



7. Переметри росткунчаи тарафҳояш 30 см ва 40 см бударо ёбед.



ТАСВИР КАРДАНИ АДАДИ СЕРАҚАМА ДАР НАМУДИ ҲОСИЛИ ЧАМЪИ ВОХИДХОИ ХОНА



1. Тасвир кардани ададхоро дар шакли ҳосили чамъи чамъшавандахо дар катакча (хона) фаҳмонед:

$$175 = 100 + 70 + 5$$

$$284 = 200 + 80 + 4$$

$$419 = 400 + 10 + 3$$

$$863 = 800 + 60 + 3$$

2. Мисолҳоро аз рўйи намуна ичро кунед:

Намуна: $500 + 70 + 5 = 575$.

$$400 + 30 + 4$$

$$300 + 30 + 7$$

$$100 + 70 + 5$$

$$600 + 80 + 9$$

$$200 + 60 + 2$$

$$700 + 20 + 8$$

$$800 + 90 + 3$$

$$500 + 50 + 1$$

$$900 + 40 + 6$$

3. Аз рост ба чап воҳидҳо ба кадом чой, даҳиҳо ба кадом чой ва садиҳо ба кадом чой навишта мешаванд?

4. Квадратчаҳои сеҳрноки зеринро пур кунед.

170		
150	160	
130		120

		140
	150	
160	110	180

135	120	195
	150	
		165

5. Ададҳоро дар шакли ҳосили чамъи чамъашвандажо дар катакча (хона) нависед 153; 226; 345; 582; 738; 895
-  6. $5 \text{ даҳ} + 4 \text{ даҳ} + 7 \text{ сад} + 1 \text{ сад} + 4 \text{ сад} + 3 \text{ сад}$
 $6 \text{ сад} + 2 \text{ сад} + 9 \text{ даҳ} + 1 \text{ даҳ} + 3 \text{ даҳ} + 3 \text{ даҳ}$
7. Дар боғи мактаб 50 бех дарахт аст. Аз онҳо 18 бехаш себ, 17 бехаш нок, боқимондааш бошад, дарахти зардолу аст. Дар боғ чанд бех дарахти зардолу ҳаст?



1. Мисолҳоро аз рӯи намуна ичро кунед:

Намуна: $300 + 20 + 7 = 327$.

$$\begin{array}{r|l|l} 800 + 90 + 8 & 500 + 40 + 6 & 600 + 80 + 3 \\ 200 + 30 + 5 & 700 + 20 + 1 & 400 + 50 + 7 \end{array}$$



2. Адади «зиёдатӣ»-и ҳар як қаторро гӯед.

- 1) 284, 501, 624, 42, 712;
 2) 86, 200, 14, 57, 96;
 3) 815, 945, 726, 68, 438.

3. Дар дӯкон дар як рӯз 200 кг шакар фурӯхта шуд. Баъд аз ин дар дӯкон 100 кг шакари зиёдатии фурӯхта мешуда боқӣ монд. Аввал дар дӯкон чанд килограмм шакар будааст?

4. Ададҳои дар мошинҳо нишон додашударо бо тартиби афзуншавӣ нависед:



5. Периметри секунча 12 см аст. Дарозии як тарафи он ба 5 см, дарозии тарафи дуюми он ба 3 см баробар аст. Дарозии тарафи сеюми секунчаро ёбед.
-  6. Ададҳоро дар шакли ҳосили чамъи чамъшавандаҳо дар катакча (хона) ифода кунед: 134, 172, 523, 675, 860, 792, 873, 951.
7. Аз рақамҳои 3, 0, 5 истифода бурда, якчандто адади серақама тартиб дихед ва онро нависед.



МУҚОИСА КАРДАНИ АДАДҲОИ СЕРАҚАМА

1. Аз рақамҳои 0, 1, 2 ва 4, 5, 6 истифода бурда, ягontoи онҳоро ҳам тақрор накарда, ҳамаи ададҳои серақамаи мумкин бударо нависед.
2. Муқоиса кардани ададҳоро фахмонед:

$$295 > 259$$

$$295 < 529$$

$$295 > 254$$

$$295 < 376$$

$$295 = 295$$

$$295 < 925$$

Ададҳои серақама аз рӯи адади садиҳо муқоиса карда мешавад. Агар адади садиҳо баробар бошад, аз рӯи адади даҳиҳо муқоиса карда мешавад. Агар адади даҳиҳо ҳам баробар бошад, аз рӯи адади воҳидҳо муқоиса карда мешавад. Агар адади воҳидҳо ҳам баробар бошад, ин гуна ададҳо баробар мешавад.



3. Мисолҳоро аз рӯи намуна ичро кунед: $482 > 328$.

$$396 \square 369$$

$$825 \square 852$$

$$245 \square 245$$

$$248 \square 284$$

$$586 \square 568$$

$$471 \square 417$$

4. Аз як бех дарахти олуча 48 кг, аз ду бех дарахт бошад, аз он 36 кг кам олуча чинда гирфтанд. Олучаи бехи якум аз олучаи бехи дуюм чинда шуда чанд маротиба зиёд аст?



5. Аз шакли додашуда 3-то чўбро ҳамин хел гиред, ки дар натича 5-то квадрат монад.



6. Дуто порча кашед: дарозии якумаш 12 см, порчаи дуюм ба аз чор як қисми порчай якум баробар бошад.



7. Муқоиса кунёд:

$214 \square 274$

$912 \square 713$

$465 \square 654$

$365 \square 158$

$564 \square 564$

$380 \square 308$



1. 1) Дар ҳисоб баъд аз адади 199 қадом адад меояд? Баъд аз адади 999 чӣ?
2) Дар ҳисоб пеш аз адади 690 қадом адад меояд? Пеш аз адади 1000 чӣ?



$399 \square 400$

$842 \square 824$

$248 \square 842$

$576 \square 567$

$575 \square 575$

$970 \square 907$

$284 \square 482$


$536 \square 627$

$821 \square 912$

3. Ба ошхона 100 кг пиёз оварданд. Рӯзи якум аз ду як қисми он, рӯзи дуюм аз се як қисми он истифода шуд. Дар ошхона чанд килограмм пиёз боқӣ мондааст?



4. Ададҳоро бо тартиби афзуншавй чойгир кунед.



5. Ҳосили чамъи воҳидҳои хонаро бо адад ифода кунед:

$$\text{Намуна: } 200 + 40 + 6 = 246.$$

$$500 + 70 + 5$$

$$900 + 10 + 7$$

$$400 + 20 + 2$$

$$700 + 80 + 9$$

$$500 + 50 + 8$$

$$300 + 60 + 3$$

6. Аз рӯйи ҷадвал масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед:

	Матои дар якто костюм истифода-шуда	Миқдори костюмҳо	Матои дар ҳамаи костюмҳо истифода-шуда
	4 метр	20-то	?
	4 метр	?	80 метр
	?	20-то	80 метр



7. Дар 4-то сабад 16 кг, дар 2-то сабад бошад, 8 кг себ аст? Агар себҳои дар 4-то сабад буда бисёр бошад, онҳо аз себҳои дар 2-то сабад буда чанд маротиба бисёр аст?



$$321 \square 156$$

$$561 \square 615$$

$$672 \square 672$$

$$432 \square 234$$

$$445 \square 542$$


$$263 \square 362$$



РАҚАМГУЗОРИИ ХАТТӢ ВА ДАҲОНӢ ДАР ДОХИЛИ ҲАЗОР. ВОҲИДИ ДАРОЗӢ: КИЛОМЕТР




1. Дар ин чӯбҳо чандто аст? Адади 1000 ин тавр навишта мешавад:



		1	0	0	0

10-то садӣ – ҳазор.

2. 1) Дар 1-то садӣ чандто даҳӣ ва чандто воҳид аст?



1-то садӣ



10-то даҳӣ

100-то воҳид.

- 2) Дар 1-то ҳазорӣ чандто садӣ, чандто даҳӣ ва чандто воҳид аст?

1-то ҳазорӣ =

10-то садӣ



Дар 1-то ҳазорӣ 10-то садӣ, 100-то даҳӣ ва ҳазорто воҳид аст. Адади ҳазор ин тавр навишта мешавад: 1 000.




3. 1) Аз 100 то 1000, 100-тогъй чамъ карда шуморед;
2) Аз 497 то 507, аз 768 то 805, аз 989 то 1000, 1-тогъй чамъ карда шуморед.


$$1 \text{ км} = 1 \text{ 000 м}$$

Масофаҳои калон бо километрҳо чен карда мешавад. Калимаи «Kilo» лотинӣ буда, ба тоҷикӣ «ҳазор»-ро мефаҳмонад. 1 километр 1000 метр аст. Ҳангоми масофаро нишон додан, ба назди ададҳо калимаи «километр» муҳтасар **км** навишта мешавад. Масалан, 2 км, 150 км, 500 км.

4. Масофаи байни ду деҳа 25 км аст. Велосипедчиён ба тарафи ҳамдигар ба роҳ баромаданд. Яке аз онҳо то воҳӯрӣ 13 км роҳро тай кард. Велосипедчии дуюм чӣ қадар роҳ гаштааст?



5. Шаклҳои дар расм бударо ба дафтаратон кашед ва онҳоро ранг кунед.



6. Ададҳоро хонед: 185, 270, 472, 600, 785, 598, 900. Дар ҳар яки ин ададҳо чандто садӣ, чандто даҳӣ ва чандто воҳид аст?




7. Нафиса 5 сола аст. Падараш аз духтараш 8 маториба калон аст. Падараш чандсола аст?

$$\begin{array}{lll} 8. \quad 47 + 43 - 20 & 78 - 20 + 12 & 97 - (28 + 12) \\ 24 - 30 + 16 & 23 + 23 - 30 & 63 + (47 - 25) \end{array}$$



1. Ададҳои зеринро хонед, дар ҳар яки ин ададҳо чандто садӣ, чандто даҳӣ ва чандто воҳид аст?
675, 448, 729, 931, 800, 867, 999, 1 000.

2.



$$\begin{array}{lll} 1\,000 = 100 + \dots & 1\,000 = 400 + \dots & 1\,000 = 700 + \dots \\ 1\,000 = 200 + \dots & 1\,000 = 500 + \dots & 1\,000 = 800 + \dots \\ 1\,000 = 300 + \dots & 1\,000 = 600 + \dots & 1\,000 = 900 + \dots \end{array}$$

3. Аз адади 999 1-то зиёд ва аз адади 1 000 1-то камро гӯед.

Агар дар хонаи ягон адад 0 истода бошад, ҳангоми хондани адад номи ҳамин хона партофта шуда, яъне хонда намешавад.


4. Ададҳоро бо тартиби афзуншавӣ ҷойгир кунед:

5. Хосили чамъи сето адад 968 аст. Адади якум 468, адади дуюм 332 бошад, адади сеюмро ёбед.
-  6. Ададҳоро бо тартиби афзуншавӣ кӯчонида нависед:
675, 448, 729, 995, 800, 997, 867, 999, 1000.
7. Ба дўкон 100-то велосипед оварданд. Дар 6 рӯз ҳар рӯз 9-тогӣ велосипед фурӯхта шуд. Ба-рои фурӯхтан боз чандто велосипед монд?



МУНОСИБАТҲОИ БАЙНИ ВОҲИД, ДАҲӢ, САДӢ ВА ҲАЗОРӢ

1.



$$\begin{array}{lll} 1000 = 999 + \dots & 1000 = 996 + \dots & 1000 = 993 + \dots \\ 1000 = 998 + \dots & 1000 = 995 + \dots & 1000 = 992 + \dots \\ 1000 = 997 + \dots & 1000 = 994 + \dots & 1000 = 991 + \dots \end{array}$$

2. Шолии дар хирмани якум буда 400 халта, дар хирмани дуюм бошад, 300 халта мебарояд. Ҳамаи шолиҳои дар ҳар ду хирман буда чӣ қадар халта мебарояд?
-  3. Ададҳоро хонед: 645, 403, 800, 545, 999, 300.
 1) Дар ҳар яки ин ададҳо чандто воҳид аст?
 2) Дар ҳар яки ин ададҳо чандто даҳӣ аст?
 3) Дар ҳар яки ин ададҳо чандто садӣ аст?

Ададҳои рақами 3 иштирок кардaro нависед. Дар хонаи даҳихо адади рақами 4 иштирок кардaro нависед.

-  4. Ададҳои афтида мондаро гузошта, мисолҳоро кӯчонида нависед:

$$730 = \square\square \text{ даҳӣ} \quad 564 = \square\square \text{ даҳӣ } \square \text{ воҳид}$$

$$890 = \square\square \text{ даҳӣ} \quad 495 = \square\square \text{ даҳӣ } \square \text{ воҳид}$$

$$280 = \square\square \text{ даҳӣ} \quad 328 = \square\square \text{ даҳӣ } \square \text{ воҳид}$$

-  5. Бо ёрии рақамҳои 5, 0, 8 чандто адади серақама навиштан мумкин?
508, 580, 805, 850....
6. Дар асоси расм масъала тартиб диҳед ва онро ҳал кунед.



-  7. Якто усто дар як рӯз 14-то курсӣ месозад. 3-то усто дар 6 рӯз чандто курсӣ месозад?
8. Ададҳоро бо рақамҳо ифода кунед.
Намуна: 5 садӣ, 6 даҳӣ ва 3 воҳид = 563.
8-то садӣ, 5-то даҳӣ ва 2-то воҳид;
5-то садӣ, 3-то даҳӣ ва 4-то воҳид;
7-то садӣ, 6-то даҳӣ ва 3-то воҳид;
9-то садӣ, 1-то даҳӣ ва 5-то воҳид.






1. 1) Адади серақамаи аз ҳама калон: 999;
2) ба ин адад 1-ро ҷамъ мекунем: $999 + 1$;
3) дар натиҷа адади ҷоррақама ҳосил мешавад.
2. Ададҳои дар ҷадвал навишташударо хонед ва онро ба дафтаратон нависед.

Хонаи ҳазориҳо	Хонаи садиҳо	Хонаи даҳиҳо	Хонаи воҳидҳо
1	0	0	0
	5	6	7
	4	0	9
	8	4	1

3. Ададҳои 672, 394, 289, 963, 495-ро дар шакли ҳосили ҷамъи ҷамъшавандаро дар хонаҳо нависед. Намуна: $567 = 500 + 60 + 7$.
4. Масофаи байни ду шаҳр 150 км. Аз ин шаҳрҳо ба сўйи ҳамдигар ду мошин ба роҳ баромад. Мошини якум 60 км, дуюмаш пас аз 70 км роҳ гаштан, байни онҳо чӣ қадар масофа мемонад?



5. Дарозии порчай якум 80 см, дарозии порчай дуюм нисбат аз порчай якум 16 см кӯтоҳ аст. Суммаи дарозии ҳар ду порчаро ёбед.
6. Рухшона 124 саҳифаи китоби 248 саҳифанокро хонд. Вай боз ҷанд саҳифаи китобро хонадашаш лозим?



АДАДИ 1000. УСУЛҲОИ ҲИСОБКУНИИ ҶАМЪ ВА ТАРҲ ДАР ДОХИЛИ 1000



1. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед.

1) $70 + 50 = \square\square\square$

7-то даҳӣ + 5-то даҳӣ = 12-то даҳӣ = 120-то воҳид
Яъне: $70 + 50 = 120$.

2) $140 - 60 = \square\square$

14-то даҳӣ - 6-то даҳӣ = 8-то даҳӣ = 80-то воҳид
Яъне: $140 - 60 = 80$.

3) $200 + 600 = \square\square\square$

2-то садӣ + 6-то садӣ = 8-то садӣ = 800-то воҳид
Яъне: $200 + 600 = 800$.

4) $900 - 400 = \square\square\square$

9-то садӣ - 4-то садӣ = 5-то садӣ = 500-то воҳид
Яъне: $900 - 400 = 500$.

5) $270 + 60 = \square\square\square$

27-то даҳӣ + 6-то даҳӣ = 33-то даҳӣ = 330-то воҳид
Яъне: $270 + 60 = 330$.

6) $420 - 60 = \square\square\square$

42-то даҳӣ - 6-то даҳӣ = 36-то даҳӣ = 360-то воҳид
Яъне: $420 - 60 = 360$.

Ҳангоми ҷамъ ва тарҳ садӣ ва даҳихои бо сифр тамомшавандаро бо амалҳои дар болои даҳихо ва воҳидҳо буда иваз кардан мумкин.

$$\begin{array}{ll|ll|ll|ll} \text{2. } 400 + 100 & 80 + 60 & 500 + 400 & 270 + 60 \\ 700 - 300 & 90 - 30 & 300 - 200 & 240 - 70 \end{array}$$

- 3.** Аз анбор ба дўконҳо ҳамагӣ чанд килограмм сабзавот фиристода шудааст?



- 4.** Ададхоро муқоиса кунед.

$276 \square 438$	$843 \square 263$	$348 \square 245$
$325 \square 483$	$438 \square 903$	$576 \square 576$

- 5.** Дар корхона 426 нафар занон ва 314 нафар мардони коргар кор мекунанд. Дар корхона ҳамагӣ чанд нафар коргар кор мекунанд?



6. $90 + 50 \quad 160 - 70 \quad 300 + 400 \quad 200 + 60$
 $80 - 40 \quad 280 + 50 \quad 900 - 500 \quad 700 - 70$

- 7.** Ба бозор 865 кг сабзӣ оварданд. Рӯзи якум 342 кг, рӯзи дуюм 326 кг сабзӣ фурӯхта шуд. Ҷой қадар сабзии мефурӯхта монд?





1. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:

1) $360 + 30 = \square\square\square$

$$360 + 30 = 300 + (60 + 30) = 300 + 90 = 390$$

$$\begin{array}{ccc} & & \\ & \swarrow & \searrow \\ 300 & & 60 \end{array}$$

Яъне: $360 + 30 = 390$.

2) $580 - 70 = \square\square\square$

$$580 - 70 = 500 + (80 - 70) = 500 + 10 = 510.$$


$$\begin{array}{ccc} & & \\ & \swarrow & \searrow \\ 500 & & 80 \end{array}$$

Яъне: $580 - 70 = 510$.

2. $620 + 50$	$580 - 30$	$270 + 200$
$250 + 30$	$150 + 40$	$560 - 300$

3. Байни масофаи маҳаллаи якум аз маҳаллаи дуюм 270 км, байни маҳаллаи дуюм аз маҳаллаи сеюм бошад, аз он 20 км зиёд аст. Масофаи байни маҳаллаи якум аз маҳаллаи сеюм чанд километр аст?

4. Масоҳати шаклҳои дар расм бударо муқоиса кунед:



5. Оё бо ёрии 3-то 5 чўй хел ҳосил кардани адади 2-ро медонед?



6. $530 + 40 \quad | \quad 680 - 400 \quad | \quad 130 + 50 \quad | \quad 260 + 100$
 $790 - 60 \quad | \quad 290 + 300 \quad | \quad 420 - 20 \quad | \quad 340 - 200$

7. Бобои Фарзона 72 сола аст. Фарзона аз бобояш 8 маротиба ҷавон аст. Фарзона чандсола аст?



1. 1) $460 + 40 = \square \square \square$

$$460 + 40 = 400 + (60 + 40) = 400 + 100 = 500.$$

400 60

2) $580 - 400 = \square \square \square$

$$580 - 400 = (500 - 400) + 80 = 100 + 80 = 180$$

500 80

2. $340 + 60 \quad | \quad 230 - 30 \quad | \quad 590 + 200 \quad | \quad 340 - 200$
 $870 + 30 \quad | \quad 940 + 50 \quad | \quad 680 - 400 \quad | \quad 420 + 200$


3. Ба магазин 9 қуттӣ шарбати меваҳо оварда шуд. Агар дар ҳар як қуттӣ 10-тогӣ пакет (коғазхалта) шарбат бошад, ба магазин ҳамагӣ чанд пакет шарбат оварда шудааст?



4. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:

$$700 + 200 - 500 - 200 + 800 = ?$$

5. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед:



6. $490 + 200$ | $580 - 300$ | $260 + 40$
 $540 - 100$ | $270 + 400$ | $350 - 50$

7. Барои таъмир кардани хона рӯзи якум 24-то, рӯзи дуюм нисбат аз рӯзи якум 6-то зиёд, рӯзи сеюм нисбат аз рӯзи якум ва дуюм дар якчоягӣ чӣ қадар бошад, ҳамон қадар тахта оварда шуд. Рӯзи сеюм чандто тахта оварда шудааст?



1. Ҳалли мисолҳоро фаҳмонед:

Усули 1-ум:

1) $420 + 90 = 42\text{-то даҳӣ} + 9\text{-то даҳӣ} = 51\text{-то даҳӣ} = 510\text{-то воҳид} = 510.$

Усули 2-юм:

$$420 + 90 = (420 + 80) + 10 = 500 + 10 = 510$$

80
10

2) **Усули 1-ум:**


$420 - 90 = 42\text{-то даҳӣ} - 9\text{-то даҳӣ} = 33\text{-то даҳӣ} = 330\text{-то воҳид} = 330$

Усули 2-юм:

$$420 - 90 = (420 - 20) - 70 = 400 - 70 = 330$$

20
70

2. $280 + 30$ | $430 - 50$ | $590 + 40$ | $960 - 70$
 $320 - 40$ | $270 + 60$ | $750 - 70$ | $680 + 50$
3. Дар байни ин шаклҳо чоркунчаҳо зиёд аст ё ки росткунчаҳо? Қуллаҳои онҳоро бо ҳарфҳо ишора кунед:



4. Омӯзгор ба донишомӯзон 29-то дафтари рах-рах ва ҳамин қадар дафтари катак тақсим кард. Пас аз ин дар омӯзгор 12-то дафтар бокӣ монд. Аввал дар омӯзгор чандто дафтар будааст?



5. Аз ададҳои 37, 36, 45, 48, 54, 81 кадомашон ба 9 бебақия тақсим мешавад?



6. $658 \square 654$ | $527 \square 158$ | $480 \square 480$
 $427 \square 472$ | $314 \square 341$ | $570 \square 507$

7. Аз 24 метр газвор барои дӯхтани халат аз се як қисми он бурида гирифта шуд. Чанд метр газвор бурида гирифта шудааст?



1. Ҳалли мисолро фаҳмонед:

$$\begin{array}{r} 230 \\ + \quad 160 \\ \hline \end{array} = \boxed{}$$


\swarrow
200 30
 \swarrow
100 60

$$230 + 160 = (200 + 100) + (30 + 60) = 390.$$

Садиҳо бо садиҳо, даҳиҳо бо даҳиҳо чамъ карда мешаванд.

2. $140 + 130$	$340 + 250$	$560 + 230$
$260 + 120$	$420 + 170$	$750 + 210$

3. Аз хочагй ба осиё 240 кг гандум ва 120 кг чав оварданд. Ба осиё ҳамагй чанд килограмм дон овардаанд?
4. Панчкунчаҳои ҳаминхела кашед. Дар панчкунчаи якум ҳамин хел якто порча гузаронед, ки якто секунча ва якто чоркунча ҳосил шавад, дар дуюмаш бошад, дуто чоркунча ҳосил шавад.



5. Ададҳоро дар шакли суммаи воҳидҳои хона на-висед: 243, 175, 586, 891, 998, 794.



6. Ҳамин хел ададҳо гузоред, ки баробарӣ ва нобаробариҳо дуруст бошад:

$$50 \text{ мм} = \square \text{ см}$$

$$4 \text{ дм} < \square \text{ см}$$

$$80 \text{ мм} = \square \text{ см}$$

$$8 \text{ см} = \square \text{ мм}$$

$$60 \text{ мм} = \square \text{ см}$$

$$5 \text{ дм} > \square \text{ см}$$

7. Дар нонвойхона дар як рӯз 150 дона нони ширмол ва 120-то нони фатир пухтанд. Дар нонвойхона ҳамагй чанд дона нон пухтаанд?





1. Ҳалли мисолро фаҳмонед:

$$470 - 250 = \square\square\square$$


400 70 200 50

$$470 - 250 = (400 - 200) + (70 - 50) = 200 + 20 = 220$$

Садиҳо аз садиҳо, даҳихо аз даҳихо тарҳ карда мешаванд.

2. $350 - 230$ $560 - 300$ $690 - 460$
 $270 - 140$ $480 - 250$ $870 - 540$

3. Ба дўкони хўрокворӣ барои фурӯхтан 560 куттӣ чойи сиёҳ ва кабуд оварданд. Агар аз онҳо 250 куттӣ чойи сиёҳ бошад, чанд қуттӣ чойи кабуд овардаанд?
4. Дар асоси нақша масъала тартиб диҳед ва онро ҳал кунед.



5. $480 - 200$ $240 - 120$ $350 - 230$
 $570 - 320$ $690 - 430$ $760 - 650$


6. Дар дўкони яхмос рӯзи якум 140-то, рӯзи дуюм аз он 30-то зиёд, рӯзи сеюм бошад, нисбат аз рӯзи дуюм 16-то зиёд яхмос фурӯхта шуд. Рӯзи сеюм чандто яхмос фурӯхта шудааст?



ДОИРА ВА ДАВРА. ДИАМЕТР, РАДИУС ВА МАРКАЗИ ДАВРА. ПАРГОР



1.



Дар расм доира тасвир карда шудааст.


NL – радиуси доира буда, KM – диаметри доира мебошад.

Давра бо ёрии паргор кашида мешавад. Нуқтаи O-и сўзани паргор чойгир шударо **маркази давра** меноманд.

OC – радиуси давра.

BC – диаметри давра мебошад.

2.



Одатан нуқтаҳо бо ҳарфи калони алифбои лотинӣ муайян карда мешавад. Масалан: нуқтаи A ва B ба дохили доира ва нуқтаи C ва D бошад, ба беруни доира меҳобад.

3. Дар як тӯп 40 м чит мавҷуд буд. Барои қўрпа 20 м ва барои ҷилди болишт 10 м чит бурида гирифтанд. Дар тӯп чанд метр чит боқӣ монд?
4. Ҳалли муодилаҳоро фаҳмонед:

$$12 : x = 2$$

$$x = 12 : 2$$

$$\underline{x = 6}$$

$$12 : 6 = 2$$

$$2 = 2$$

$$20 : x = 2$$

$$x = 20 : 2$$

$$\underline{x = 10}$$

$$20 : 10 = 2$$

$$2 = 2$$



5. Даврае кашед, ки радиусаш 4 см бошад.


$46 - 16 + 19$	$(69 - 68) \cdot 9$	$27 \cdot (75 - 74)$
$53 + 17 - 20$	$(38 - 38) \cdot 1$	$15 \cdot (12 - 11)$



1. Даврае кашед, ки радиусаш ба 2 см ва 7 мм баробар бошад. Маркази давраго бо ҳарф ишора кунед.






2. Нуқтаҳо дар шакл бо ҳарфи калони алифбои лотинӣ ишора карда шудааст. Нуқтаҳои берун аз доира хобида ва дар даруни доира хобидаро гӯед.



3. Моҳигирон рӯзи якум 210 кг, рӯзи дуюм 180 кг моҳӣ сайд карданд. Моҳигирон дар ҳамин ду рӯз ҳамагӣ чанд килограмм моҳӣ сайд кардаанд?

4. $630 + 260$ $580 - 310$ $270 + 130$	$470 - 240$ $260 + 120$ $740 - 310$	$370 + 210$ $280 - 150$ $180 + 120$
--	---	---

5. Радиуси давраго чен кунед.




6. Мисолҳои ҷавобаш 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888 ва 999 буда созед ва онҳоро нависед.
7. Бодирингҳои аз полиз қанда шударо 72 килограмми онро 8 кг-мӣ карда, 54 килограмми онро 6 кг-мӣ карда ба қуттиҳо ҷойгир карданд. Ҳамаи бодирингҳоро дар чандто қуттӣ ҷойгир кардаанд?






- Ба расм нигаред. Радиуси доира ба чӣ баробар буданашро чен кунед ва нависед. Масофаи байни нуқтаҳои A ва B чӣ қадар аст? Кадоме аз нуқтаҳо дар дохили доира; берун аз доира; ба давра хобидааст. Онҳоро гӯед.
- Бо ёрии паргор давраи марказаш дар нуқтаи буриши хатҳои дафтар воқеъ будаи радиусаш ба 2 см 5 мм баробар бударо созед. Онро ба 4 қисми баробар тақсим кунед. Як қисми онро ранг кунед.
- Дар дӯкон дар як рӯз 270 кг картошка фурӯхта шуд. Баъд аз ин 120 кг картошка боқӣ монд. Аввал дар дӯкон чанд килограмм картошка буд?
- Дар асоси ҷадвал масъала тартиб диҳед ва онро ҳал кунед.



Мавҷуд буд	Оварда шуд	Шуд
120-то велосипед	Боз 120-то велосипед	?-то



- Ададҳои 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35-ро ба ҳар як доирача якторӣ ҳамин хел ҷойгир кунед, ки самти ҳар қадоми суммаи сето адад 50, 60, 70 барояд.






- 564 □ 546 341 □ 291 658 □ 658
283 □ 227 457 □ 475 529 □ 592



ДАР ҲАМВОРЙ БАЙНИ ҲАМДИГАР ЧОЙГИРШАВИИ ДУ ДАВРА



1. Дар ҳамворй байни ҳамдигар чойгиршавии ду давраро фаҳмонед.



2. Мисолҳои дар асоси ҷадвал додашударо ҳал кунед.

			$+$		$=$	1000
	910	920	930	940	950	960



3. Дар дӯкон рӯзи якум 20 кг, рӯзи дуюм 16 кг зиёд конфет фурӯхта шуд. Агар дар ҳар як қуттӣ 3 кг-мӣ конфет бошад, рӯзи дуюм ҷанд қуттӣ конфет фурӯхта шудааст?

4. Мисолҳоро ҳал кунед:

$$100 + \bigcirc = 400$$

$$570 - \bigcirc = 500$$

$$\bigcirc - 200 = 500$$

$$\bigcirc + 90 = 290$$

$$400 + \bigcirc = 700$$

$$960 - \bigcirc = 900$$

5. Даврае қашед, ки радиусаш ба 3 см ва 8 мм барабар бошад. Маркази давраро бо ҳарф ишора кунед.



6. Анвар ва Акбар дар ҳавзи шиноварй ба сўйи ҳамдигар нигоҳ карда шино карданд. Анвар то воҳӯрӣ 27 м, Акбар бошад, аз рафиқаш 5 м ба масофаи кӯтоҳ шино кард. Аввал масофаи байни онҳо чанд метр буд?

7. $599 + 1$

$320 + 320$

$190 - 140$

$999 + 1$

$180 + 220$

$480 - 320$


$898 + 1$

$560 + 230$

$770 - 560$



1. Радиуси доира ба чӣ баробар буда-нашро чен кунед. Нуқтаҳои ба доира тааллукдоштаро гӯед.



3. Ададҳоро муқоиса кунед.

$156 \square 261$

$212 \square 165$

$564 \square 465$

$912 \square 893$

$847 \square 248$

$750 \square 750$



4. Ададҳоро дар шакли суммаи воҳидҳои хона на-висед:

$160 = 100 + \square\square$

$760 = 700 + \square\square$

$990 = 900 + \square\square$


$240 = 200 + \square\square$

$650 = 600 + \square\square$

$830 = 800 + \square\square$

5. Порчай дарозиаш 8 см буда кашед. Аз $\frac{1}{2}$ қисми ин порчаро ранг кунед. Порчай чӣ қадар дарози-дошта ранг карда шуд?

6. Масоҳати ҳар як шаклро бо ёрии намунаҳои сантиметри квадратӣ ёбед:



7. $630 + 120$ | $680 - 450$ | $240 + 150$
 $460 - 250$ | $570 + 230$ | $350 - 240$



МАСЪАЛАҲОИ ТАРКИБӢ

1. Дар дӯкон дар як рӯз 104 кг биринҷ, 40 кг мош ва 36 кг нахӯд фурӯхта шуд. Дар дӯкон дар як рӯз чанд килограмм дон фурӯхта шудааст?
2. Ҳамин хел адад гузоред, ки баробарико дуруст бошад:

$430 + \square\square = 500$	$790 - \square\square = 700$
$570 - \square\square = 500$	$640 + \square\square = 690$
$600 + \square\square = 680$	$990 - \square\square = 900$
3. Оё бо ёрии рақамҳои 3 ва 5 адади 0-ро ҳосил карда метавонед?
4. Бобои Дилноза 81 сола аст. Дилноза аз бобояш 9 маротиба ҷавон аст. Дилноза чандсола аст?
5. Қаторро давом дихед:
 - 100, 150, 200, (то 800).
 - 200, 230, 260, (то 300).
 - 910, 920, (то 1000).





6. Агар як кунчи секунча бурида шавад, чандто кунч ҳосил мешавад? Ҷавобатонро дар нақша асоснок кунед.



7. Муқоиса кунед:

$$353 \square 432$$

$$823 \square 832$$

$$543 \square 543$$

$$227 \square 721$$

$$619 \square 196$$

$$154 \square 154$$




1. Аз майдончай назди ҳавлй 156 кг сабзй, аз он 64 кг зиёд картошка кофта гирифтанд. Аз майдончай назди ҳавлй ҳамагй чанд килограмм сабзавот кофта гирифтаанд?

2. Ададхоро бо тартиби афзуншавй кўчонида нависед:

592, 431, 199, 576, 823, 472, 896, 997, 1000, 768, 349, 286, 698.



3. Бо воситаи шуморидани миқдори катакҳо масоҳати шаклҳоро муқоиса кунед:



1. Масоҳати кадом шакл аз ҳама калон аст?
2. Масоҳати кадом шакл аз ҳама хурд аст?
3. Масоҳати кадом шакл ба ҳамдигар баробар аст?

4. Муодилаҳоро ҳал кунед:

$$58 + x = 97 \quad 45 : x = 9 \quad x \cdot 6 = 36$$



5. Дар Азиза 21-то чўбҳои ҳисоб буд. Вай баъд аз якчандто квадрат сохтанаш 1-то чўб зиёдатӣ монд. Азиза чандто квадрат сохтааст?



6. Ба як сутун суммаи ададҳо, ба сутуни дуюм ҳосили тарҳи ададҳоро нависед. Қимати ифодаҳои ададии зеринро ёбед: $440 + 150$, $410 + 410$, $760 - 500$, $640 - 400$, $990 - 230$, $510 + 220$, $660 + 330$.

7. Агар $a = 280$ бошад, қимати ифодаҳои $790 - a$, $a - 120$ -ро ёбед.

1. Мисолҳоро ҳал кунед:

510 + 220	770 - 320	160 + 240
640 - 340	420 + 250	490 - 280



2. Аз ду шаҳр автобус ва мошини сабукрав ба тарафи ҳамдагар ба роҳ баромад. То воҳӯйӣ автобус 80 км, мошини сабукрав аз он 40 км зиёд роҳ тай кард. Масофаи байни шаҳрҳоро ёбед.



80 км




?, 40 км зиёд

?

3. Дар зарфи калон 89 литр шир буд. Аз он 9 литрӣ ба ҳар яки 9-то бидон шир андохтанд. Дар зарф чанд литр шир монд?



4. Росткунча ба чор қисми баробар тақсим карда шуд. Аз чор як қисми он бо ранги сурх, қисми боқимондаи он бо ранги сабз ранг карда шуд. Кадом қисми росткунча бо ранги сабз ранг кард.
5. Ҷуфти ададҳои суммааш 100 бударо ёбед: 35, 27, 44, 88, 65, 12, 56, 73.
6. Ададҳои сето адади суммааш 100 бударо ёбед: 21, 15, 55, 71, 66, 38, 13, 14, 15, 43, 19, 30.
7. Барои ҷавобаш 100 баромадан аз кадом тарафро ҳаҷмандан лозим? Ҳисобкуниро дуруст ичро кунед.



8. Пагоҳӣ дар дӯкон 760 метр шоҳӣ мавҷуд буд. Ба охири рӯз 160 метр шоҳӣ монд. Назар ба боқимонда чанд метр зиёд шоҳӣ фурӯхта шудааст?
9. Мисолҳоро ҳал кунед:

$$\begin{array}{r} 620 + 300 \\ 850 - 500 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 560 - 300 \\ 340 + 150 \end{array}$$


$$\begin{array}{r} 680 + 210 \\ 760 - 340 \end{array}$$



ҚИСМИ АДАД ВА АЗ РЎЙИ ҚИСМ ЁФТАНИ АДАД. МУҶОИСА КАРДАНИ ҚИСМХО



1. 1) Нисфи дарозии тасмаро ёбед.




Ҳангоми ададро ба ду тақсим кардан, адади ҳосилшуда аз ду як қисми ҳамин адад ё ки нисфи он номида мешавад.

2) Аз се як қисми дарозии тасмаро ёбед.



Ҳангоми ададро ба се тақсим кардан, адади ҳосилшуда аз се як қисми ҳамин адад номида мешавад.

3) Аз чор як қисми дарозии тасмаро ёбед.



Ҳангоми ададро ба чор тақсим кардан, адади ҳосилшуда аз чор як қисми ҳамин адад ё ки чоряки он номида мешавад.

2.	$20 + 19$ $48 + 10$	$90 - 50$ $58 - 50$	$57 + 32$ $57 - 32$
----	------------------------	------------------------	------------------------

3. Китоб аз 80 саҳифа иборат буд. Сардор аз чор як қисми ин китобро хонда баромад. Сардор боз чанд саҳифаи китобро хонданаш лозим?
4. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед.

$$\begin{array}{c}
 56 - 16 = \boxed{\square} \quad 40 : 4 = \boxed{\square} \\
 8 \cdot 7 = \boxed{\square} \quad 10 \cdot 9 = \boxed{\square} \\
 72 : 9 = \boxed{\square} \quad 90 - 18 = \boxed{\square} \\
 40 + 32 = \boxed{\square}
 \end{array}$$



5. Агар нисфи тарбуз 4 кг бошад, тарбузи бутун чанд килограмм аст?




$$\begin{array}{lll}
 35 : 7 \quad 35 : 5 & 28 : 4 \quad 30 : 5 & 4 \cdot 6 \quad 9 \cdot 7 \\
 42 : 6 \quad 49 : 7 & 30 : 6 \quad 45 : 9 & 8 \cdot 8 \quad 7 \cdot 4
 \end{array}$$

7. Аз се як қисми каду 2 кг аст. Худи кадуи бутун чанд килограмм аст?





1. Агар миқдори умумии тӯбчаҳо 12-то бошад:

1) нисфи тӯбча чӣ қадар аст?



2) аз се як қисми тӯбча чӣ қадар аст?



3) аз чор як қисми тӯбча чӣ қадар аст?




2. Қавсҳоро ҳамин хел гузоред, ки натиҷа ба адади додашуда баробар бошад:

$$15 - 7 + 3 = 5$$


$$58 - 17 - 9 = 50$$

$$40 - 12 - 2 = 30$$

3. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал кунед.



4. Барои ҷавобаш 200 баромадан аз қадом тараф роҳ рафтан лозим? Ҳисобкуниро дуруст ичро кунед.




5. Аз се як қисми порчай додашуда 4 см аст. Дарозии порчай додашударо ёбед ва онро ба нақша нишон диҳед.



$(38 - 28) \cdot 9$	$75 - 57 + 24$	$35 : (37 - 30)$
$(91 - 88) \cdot 8$	$41 - 29 + 12$	$54 : (26 - 20)$
$(67 - 60) \cdot 7$	$21 + 29 - 10$	$81 : (19 - 10)$

7. Азиз нисфи шеърро аз ёд кард. Агар вай 12 сатри шеърро аз ёд карда бошад, аз чанд сатр иборат будани шеърро гӯед?





МАШҚҲО БАРОИ МУСТАҲКАМ КАРДАНИ МАВЗЎҲОИ ГУЗАШТА

1. Амалҳоро ичро кунед. Ба ҳамдигар алоқаманд будани ифодаҳоро муайян кунед:

$$\underline{3 \cdot 8 = 24}$$

$$24 : 3 = \square$$

$$24 : 8 = \square$$

$$\underline{5 \cdot 6 = 30}$$

$$30 : 5 = \square$$

$$30 : 6 = \square$$

$$\underline{9 \cdot 2 = 18}$$

$$18 : 9 = \square$$

$$18 : 2 = \square$$

2. Дар устохонаи мактаб 28-то курсӣ ва аз он 4 маротиба кам миз таъмир карда шуд. Ҳамагӣ чандто миз ва курсӣ таъмир карда шудааст?
3. Ба рангҳо нигоҳ карда ҷавоби мисолҳоро ёбед:


100 + 100	72 : 8	9 · 8	420 – 20
300 – 100	200 + 100	64 : 8	7 · 9
9 · 9	500 – 100	200 + 20	500 + 80

4. Барои аз 24 метр шоҳӣ курта дӯхтан аз се як қисми он бурида гирифта шуд. Чанд метр шоҳӣ бурида гирифта шудааст?




5. Хати рости LM ва ABC дар шакли якум кадом тарафи секунчаро ва дар шакли дуюм кадом тарафҳояшро бурида гузаштааст?

1)



2)




6. Дар қабати якуми бинои навсохташуда 27-то ва дар қабати дуюм бошад, 29-то хона аст. Дар қабати дуюм нисбат ба қабати якум чандто зиёд хона аст?



7.	$240 \square 180$	$185 \square 158$	$382 \square 382$
	$567 \square 657$	$478 \square 487$	$259 \square 529$



8. Квадратчаҳои ҳар як шаклро шумурда, масоҳати шаклҳоро ёбед:



9. Дар Собир 20-то чӯби ҳисоб буд. Вай пас аз якчандто секунчай алоҳида сохтан, 2-то чӯб зиёдатӣ монд. Собир чандто секунча сохтааст?

200

10. Муодилаҳоро ҳал кунед:

$$42 + x = 79 \quad | \quad x \cdot 2 = 12 \quad | \quad 4 \cdot x = 32 \quad | \quad x : 5 = 8$$

11. Дар мусобиқа 26 нафар писарон ва 10 нафар дуҳтарон иштирок карданд. Онҳо 9 нафарй ба гурӯҳҳо тақсим шуданд. Бачаҳо ба чандто гурӯҳ тақсим шудаанд?

12. Ба рангҳо нигоҳ карда ҷавоби мисолҳоро ёбед:

43 + 24	2 · 9	27 : 3	74 + 26
75 – 25	64 + 30	3 · 6	18 : 3
24 : 3	58 – 27	42 + 28	3 · 5

13. Масъалаи муҳтасар тартиб диҳед ва онро ҳал кунед:

1) Мавҷуд буд – 9-то вертолёт

Парида рафт – ?, -то вертолёт

Боқӣ монд – 5-то вертолёт

2) Мавҷуд буд – 15 л шир

Истифода шуд – 4 л ва 3 л шир

Боқӣ монд – ?, л шир

14. Ҳамин хел адад гузоред, ки баробариҳо дуруст бошад.

$$250 + \square\square = 290$$

$$530 - \square\square = 500$$

$$680 - \square\square = 600$$

$$460 + \square\square = 500$$

$$900 + \square\square = 950$$

$$370 - \square\square = 300$$


15. Масофаи байни шаҳри якум ва шаҳри дуюм 120 км, масофаи байни шаҳри дуюм ва шаҳри сеюм бошад, аз он 30 км зиёд аст. Масофаи байни шаҳри якум ва шаҳри сеюм чанд километр аст?

16. Ҷойи дуто чўбро ҳамин хел иваз кунед, ки дар натиҷа 5-то квадрати якхела ҳосил шавад.
17. Аз рўйи расм масъалаи муҳтасар тартиб диҳед ва онро ҳал кунед:



Мавчуд буд – 10-то конфет	Усули 1 $\square\square - (\square + \square)$	Усули 2 $(\square\square - \square) - \square$
Хўрда шуд – 3-то ва 2-то		
Боқӣ монд - ?-то конфет		

18. Ададҳоро бо рақамҳо ифода кунед:
4-то садӣ, 5-то даҳӣ ва 2-то воҳид;
5-то садӣ, 8-то даҳӣ ва 6-то воҳид;
8-то садӣ, 2-то даҳӣ ва 9-то воҳид.
19. Шаклҳои дар расм додашударо муқоиса кунед:



20. Ифодаҳоро нависед ва қимати онҳоро ёбед:
1) Ҳосили зарби ададҳои 4 ва 8, 3 ва 9, 4 ва 5;
2) Ҳосили тақсими ададҳои 36 ва 4, 27 ва 3, 28 ва 4.
21. Дар дўкон дар як рўз 140 кг шакар фурӯхта шуд. Баъд аз ин дар дўкон аз рўйи фурӯш 60 кг шакар боқӣ монд. Пагоҳӣ дар дўкон чий қадар шакар буд?

- 22.** $(17 + 11) : 4$ $(67 - 43) : 3$ $(77 - 41) : 4$
 $(58 - 31) : 3$ $(18 + 14) : 4$ $(11 + 10) : 3$
- 23.** Ҳар яке 4 килограмй 6 қуттй конфет харида шуд. Массаи ҳамаи конфетҳои гирифташуда чй қадар аст?
- 24.** Ба як сутун суммаи ададҳоро ба сутуни дуюм ҳосили тарҳи ададҳоро нависед. Қимати ифодаҳои ададии зеринро ёбед:
 $100 + 28$, $500 - 300$, $400 + 60$, $800 - 400$,
 $380 + 40$, $650 - 50$.
- 25.** Самолёт барои ба манзил расиданаш боз чй қадар масофаро парида гузаштанаш лозим?



- 26.** Росткунчай тарафҳояш 4 см 5мм ва 2 см 4 мм буда кашед. Қуллаҳои онро бо ҳарфҳо ишора кунед.
- 27.** $32 : 8 \square 72 : 9$ $9 \cdot 8 \square 7 \cdot 6$ $49 : 7 \square 7 \cdot 7$
 $54 : 6 \square 40 : 5$ $6 \cdot 6 \square 4 \cdot 9$ $45 : 9 \square 5 \cdot 9$
- 28.** Қимати ифодаҳоро ёбед:
 1) ҳосили таксими 40 ва 10-ро 9 маротиба зиёд кунед;
 2) ҳосили зарби 8 ва 5-ро 4 маротиба кам кунед.
- 29.** Амалҳои арифметикии байни ададҳои 1, 2, 3, 4, 5, 6 ва қавсҳоро ҳамин хел гузоред, ки дар натиҷа 60 ҳосил бошад.

- 30.**  Бобоёни бузурги мо Ал-Хоразмӣ соли 783 ва Абӯалӣ ибни Сино бошад, соли 980 таваллуд шудаанд. Ал-Хоразмӣ аз Абӯалӣ ибни Сино чанд сол калон? Абӯалӣ ибни Сино аз Ал-Хоразмӣ чанд сол хурд аст?
- 31.** Дар асоси ҷадвал масъала тартиб дихед ва онро ҳал кунед.

Мавҷуд буд	Оварда шуд	Шуд
		?-то

100-то қуттӣ зардолу Боз 50-то қуттӣ зардолу

- 32.** Адади фикр кардаатонро бо ҳарфи ҳ ишора кунед ва муодила тартиб дода ҳал кунед:
- Ба адади фикр кардаатон 30-ро ҷамъ карда, 58 ҳосил карда шуд. Чӣ хел адад фикр карда шудааст?
 - Ба адади фикр кардаатон 25-то кам карда, 45 ҳосил карда шуд. Чӣ хел адад фикр карда шудааст?
- 33.** Аломатҳои амалро баробариҳо дуруст мебаромада карда гузоред:
- | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| $30 \square 17 = 47$ | $48 \square 26 = 22$ | $69 \square 69 = 0$ |
| $54 \square 24 = 30$ | $47 \square 41 = 88$ | $23 \square 20 = 3$ |
- 34.** Суммаи сето адад 100 аст. Адади якум 55, адади дуюм 25. Адади сеюмро ёбед.
- 35.** Дуруст ичро шудани ҷамъ ва тарҳро чӣ хел санҷидан мумкин?

МУНДАРИЧА

Такрор ва умумигардонии маводҳои дар синфи 1-ум омӯхташуда.....	3	Aлоқамандии байни ҳамдигарии қисмҳои таркибӣ ва натиҷаҳои амалҳои ҷамъ ва тарҳ.....	55
Мисолҳои содда оид ба ёфтани ҳосили ҷамъ ва ҳосили тарҳ.....	3	Ифодаҳои ададӣ. Муодилаҳо. Бузургихо ва шаклҳои геометрӣ .	58
Мисолҳое, ки қиматашон якхелаанд .	5	Суммаи якчанд ҷамъшавандаҳои якхела (баробар). Ба намуди суммаи якчанд ҷамъшавандаҳои якхела ифода кардани адад	61
Санчиши ҷамъ.....	9	Ҳал кардани масъалаҳои содда ва таркибӣ	62
Санчиши тарҳ.....	10	Ифодаҳои ҳарфӣ	63
Кунчи рост. Кунчи нодуруст	11	Ишора (муайян) кардани шаклҳои геометрӣ	67
Периметри бисёргунча.....	13	Муодила. Ҳал кардани муодилаҳо бо усули интиҳоб кардан.....	69
Ададҳо ва ҳисобкуниҳо. Дар доҳили 100 аз даҳӣ гузашта ҷамъ ва тарҳ кардан.....	16	Зарб ва тақсим. Бузургихо ва шаклҳои геометрӣ	75
Тири ададҳо ва намунаи онҳо	16	Зарб. Маънои зарб	75
Усулҳои аз хона гузашта ҷамъ кардани ададҳо дар доҳили 100	19	Номгузории компонентҳои амали зарб	79
Ҳалли масъалаҳои содда ва таркибӣ	22	Aлоқамандии байни ҳамдигарии компонентҳои ва натиҷаҳои ҳар як амал	80
Таркиби даҳии ададҳои дурақама..	26	Тақсим. Маънои амали тақсим	82
Усули сутуни ҷамъи ададҳо	26	Ба қисмҳо баробар тақсим кардан. 85	
Давом доддани пайиҳамӣ аз рӯйи намуна	32	Қисми маҷмӯъ	85
Намунаҳои системai координатаҳои дар ҳаётӣ ҳаррӯза дучоршавандаз	34	Ҳалли масъалаҳо оид ба амали ...	86
Усулҳои хаттии аз хона гузашта тарҳ кардани ададҳо дар доҳили 100	38	Зарб ва тақсим	86
Усули сутуни тарҳи ададҳо	41	Муносибатҳои байни амалҳои	89
Масъалаҳои таркибӣ оид ба ёфтани ҳосили тарҳ.....	45	Зарб ва тақсим	89
Воҳидҳои вақт. Соат, дақика. Масъалаҳои содда оид ба ёфтани вақт, масофа ва суръат.	47	Ҳал кардани масъалаҳо бо усули ҷадвал	90
Табдилдиҳии шаклҳои содда ба мураккаб ва баръакс	50	Ёфтани зарбшавандай номаълум	92
Хусусиятҳои тарафҳои муқобили росткунча.....	51	Ёфтани тақсимшавандай номаълум ..	95
Квадрат	53	Миллиметр	97

Ифодаҳои қавснок ва беқавс	103	Шаклҳои геометрий: квадрат, росткунча, секунча, доира ва бузургихои ба онҳо вобастабуда..	142
Тартиби ичрои амалҳо дар ифодаҳои қавснок ва беқавс.....	104	Муқоиса ва ранг кардани шаклҳо.	
Зарб ва тақсим дар доҳили ҷадвал..	107	Аз рўйи қисмҳо соҳтани шакл ва ба қисмҳо чудо кардани он.	144
Адади 2-ро ба адади якрақама зарб задан, ба 2 тақсим кардан ва ба ҳосили тақсим адади 2 мебаромадаро тақсим кардан ...	107	Ифода кардани тақсимшавандা, тақсимқунанда, ҳосили тақсим ва бақия дар нақша	147
Адади 3-ро ба адади якрақама зарб задан ва ба 3 тақсим кардан.....	110	Масоҳати росткунча ва квадрат....	153
Адади 4-ро ба адади якрақама зарб задан ва ба 4 тақсим кардан.....	116	Воҳидҳои масоҳат: сантиметри квадратӣ.	
Адади 5-ро ба адади якрақама зарб задан ва ба 5 тақсим кардан.....	118	Ишорааш – см. кв (см^2).....	155
Адади 6-ро ба адади якрақама зарб задан ва ба 6 тақсим кардан.....	120	Масоҳати шаклҳои ба қофази	157
Адади 7-ро ба адади якрақама зарб задан ва ба 7 тақсим кардан.....	122	Катакнок кашидашуда	157
Адади 8-ро ба адади якрақама зарб задан ва ба 8 тақсим кардан.....	124	Рақамгузорӣ кардани ададҳои серакама. Ҳазорӣ.....	162
Адади 9-ро ба адади якрақама зарб задан ва ба 9 тақсим кардан.....	126	Рақамгузорӣ кардани ададҳои серакама.....	162
Масъалаҳои таркибӣ	128	Аз садӣ, даҳӣ ва воҳидҳо ҳосил	165
Зарб ва тақсим дар доҳили 100... Ҷадвали зарби ададҳои якрақама.	130	Кардани ададҳо	165
Ҷадвали тақсими ададҳои якрақама.	131	Тасвир кардани адади серакама дар намуди ҳосили ҷамъи воҳидҳои хона	168
Қисм (ҳисса)-ҳо. Бузургихо ва шаклҳои геометрий.....	133	Муқоиса кардани ададҳои серакама.	170
Қисми адад.....	133	Рақамгузории хаттӣ ва даҳонӣ дар доҳили ҳазор. Воҳиди дарозӣ: километр.....	173
Тасвир кардани қисми адад бо калима ё ки бо ёрии ададҳо....	134	Муносибатҳои байни воҳид, даҳӣ, садӣ ва ҳазорӣ	176
Дар асоси шартҳои додашуда ҳал кардан ва тартиб додани масъалаҳо.....	135	Адади 1000. Усулҳои ҳисобкунии ҷамъ ва тарҳ дар доҳили 1000	179
Масъалаҳои муаммонок.....	139	Доира ва давра. Диаметр, радиус ва маркази давра. Паргор	187
		Дар ҳамворӣ байни ҳамдигар ҷойигиршавии ду давра	190
		Масъалаҳои таркибӣ	192
		Қисми адад ва аз рўйи қисм ёфтани адад. Муқоиса кардани қисмҳо.....	196
		Машқо барои мустаҳкам кардани мавзӯъҳои гузашта	199

NABIYA ABDURAHMONOVA, LOLA O'RINBOYEVA

MATEMATIKA

Umumiy o'rta ta'lif maktablarining
2-sinfi uchun darslik
(Tojik tilida)

Tuzatilgan va to'ldirilgan to'rtinchchi nashri

Тошканд – «Yangiyo'l Poligraf Servis» – 2016
Литсензияи нашриёт АI № 185 10.05.2011.

Мутарчим Б. Эшонзода
Муҳаррир Ҷ. Эшонқупов
Мусаҳҳеҳ Абдусаломи Шаъбониён
Муҳаррири техникӣ М. Риқсиев

Ба чопашичозат дода шуд. Андозаи 70x901/16. Гарнитураи «Ариал» .
Бо усули офсет чоп шудааст. Ҷузъи нашрию ҳисобӣ 13,0. Ҷузъи чопии шартӣ
15,21.

Адади нашрнусха. Супориши
Шартномаи №

Дар чопхонаи ҶММ «Yangiyo'l Poligraf Servis» чоп карда шуд.
112001, вилояти Тошканд, ноҳияи Янгийўл, кӯчаи Самарқанд, 44.

**Чадвали нишондиҳандаи ҳолати китоби
ба ичора дода шуда**

P/t	Ному насаби хонанда	Соли хониш	Ҳолати китоб ҳангоми гирифтан	Имзои раҳбари синф	Ҳолати китоб ҳангоми супоридан	Имзои раҳбари синф
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

Китоби дарсии ба ичора дода шуда, дар охири соли хониш ҷадвали боло аз тарафи раҳбари синф дар асоси меъёрҳои зерин баҳо пур карда мешавад:

Нав	Ҳолати китоби дарсӣ ҳангоми бори аввал супоридан.
Хуб	Муқовааш бутун, аз қисми асосӣ чудо нашудааст. Ҳамаи варақҳояш ҳаст, нодарида, чудо нашуда, дар саҳифаҳо навишт ва хатҳо нест.
Қаноат-бахш	Муқова қаҷ шудааст, канорҳояш коҳида, якчанд хатҳо кашида шудаанд, ҳолати аз қисми асосӣ ҷудошавӣ дорад, аз тарафи истифодабаранда қаноатбахш таъмир шудааст. Варақҳо ҷудошудааш аз нав таъмир шудааст, дар баъзе саҳифаҳо хат кашида шудаанд.
Ғайри-қаноат-бахш	Муқова хат кашида шудааст, даридааст, аз қисми асосӣ чудо шудааст ё ки умуман нест, ғайриқаноатбахш таъмир шудааст. Саҳифаҳо дарида, варақҳо намерасанд, хат кашида, ранг карда партофта шудааст, китоб барқарор карда намешавад.